



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОИШ

аз «27» 04 соли 2021

№ 64

Дар бораи Дастурамал оид ба иҷрои даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар низоми ҳазинадорӣ
070.020.110

Мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳазинадорӣ» ва бандҳои 6 ва 12 Низомномаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015, №187 тасдиқ гардидааст,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Дастурамал оид ба иҷрои даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар низоми ҳазинадорӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Фармоиши мазкур барои бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардида, пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.


3. Сохторҳои дахлдори дастгоҳи марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти молия дар маҳал ва ташкилотҳои буҷетӣ фаъолияти худро оид ба иҷрои буҷети давлатӣ ва таҳияи ҳисобот мувофиқи талаботи дастурамали мазкур амалӣ намоянд.

4. Фармони вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 октябри соли 2005, №110 «Дар бораи Дастурамали бурдани ҳисобдорӣ ва ҳисобот оиди иҷроиши буҷети давлатӣ дар ҳазинадорӣ» аз эътибор соқит дониста шавад.

5. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда шавад.

Вазир

Қаҳҳорзода Файзиддин



Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастурамал

оид ба иҷрои даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ва таҳияи ҳисобот
дар низоми хазинадорӣ

Душанбе 2021

Бо фармоиши вазири молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «27» апрели соли 2021, №64
тасдиқ карда шудааст

Дастурамал

оид ба иҷрои даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ва таҳияи ҳисобот
дар низоми ҳазинадорӣ

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дастурамал оид ба иҷрои даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар низоми ҳазинадорӣ (минбаъд-Дастурамал) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳазинадорӣ» ва бандҳои 6 ва 12 Низомномаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015, №187 тасдиқ шудааст, бо мақсади ташкил ва батанзимдарории иҷрои даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар мақомоти ҳазинадорӣ ва ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ таҳия гардидааст.

2. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- **иҷрои ҳазинавӣ** - маҷмӯи чорабиниҳои раванашуда барои ташкили равандҳо вобаста ба воридоти даромад ва хароҷоти маблағҳои буҷети давлатӣ;

- **меъёри ҳазинавӣ** - ҳаҷми маблағҳои пулии дастрас барои истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ, ки ҳангоми ба вучуд омадани тафовути ҳазинавии буҷетҳои дахлдор аз ҷониби мақомоти ҳазинадорӣ муқаррар карда мешавад;

- **воридоти ҳазинавӣ** - амалиёт оид ба гузаронидани воситаҳои пулӣ ба суратҳисоби ягонаи ҳазинадорӣ;

- **хароҷоти ҳазинавӣ** - амалиёт оид ба гузаронидани воситаҳои пулии ташкилоту муассисаҳо аз суратҳисоби ягонаи ҳазинадорӣ барои пардохти уҳдадориҳои онҳо, ки бо тартиби муқарраршуда қабул гардида, аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ амалӣ карда мешавад;

- **мубодилаи асъор** - амалиёт оид ба иваз намудани як асъор ба асъори дигар;

- **таҳияи ҳисобот** - марҳилаи анҷомёбии раванди баҳисобгирӣ буда, аз нишондиҳандаҳои ҷамъбастии ҳулосавӣ, ки дар охири давраи ҳисоботдиҳӣ бо ёрии коркарди маълумоти баҳисобгирии ҷорӣ ба даст оварда мешавад, иборат мебошад;

- **ухдадории буҷетӣ** – шакли муносибати молиявӣ байни мақомоти хазинадорӣ ва ташкилоти буҷетӣ, ки масъулияти ҷонибҳоро оид ба маблағгузории буҷети давлатӣ пешбинӣ менамояд;

- **ухдадории пулӣ** - шакли муносибати молиявӣ байни ташкилоти буҷетӣ ва субъекти хоҷагидор, ки масъулияти ташкилоти буҷетиро барои гузаронидани ҳисобҳо бо молрасон ва пудратчиён ҳангоми расидани муҳлат пардохт пешбинӣ менамояд;

- **захираҳои пулии хазинадорӣ** – ташаккули захираҳои пулӣ дар давоми соли молиявӣ аз ҷониби мақомоти хазинадорӣ барои таъмини саривактии маблағгузории чорабиниҳои муҳим дар ҳолати иҷро нагардидани даромади буҷет;

- **суратҳисобҳои барномаҳои сармоягузории давлатӣ** - суратҳисобҳои кушодашуда дар хазинадории марказӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ барои амалиёт бо пули миллий ва асбоб хориҷӣ;

- **суратҳисобҳои муваққатӣ** – суратҳисобҳои хазинадорӣ дар доираи суратҳисоби муросилотии хазинадорӣ ё ташкилоти қарзӣ барои истифодаи муваққатӣ.

3. Ваколатҳои мақомоти хазинадорӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хазинадорӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар карда мешавад.

1. СОҲТОРИ ТАШКИЛӢ ВА ПРИНЦИПҲОИ НИЗОМИ ХАЗИНАДОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

4. Мақомоти марказии хазинадорӣ фаъолияти молиявии давлатиро, ки дар ҷараёни он ҳамоҳангсозии идоракунии хазинавии иҷроии буҷети давлатӣ, баҳисобгирӣ ва мониторинги ухдадорӣҳои шартномавии вазорату идораҳо ва ташкилотҳои аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда, таъмини пардохтпазирии буҷети давлатӣ, хизматрасонии қарзи давлатӣ, векселҳои давлатӣ ва пасандозҳои буҷети давлатӣ, идоракунии суратҳисобҳои хазинадорӣ, ҷамъоварӣ ва истифодаи маблағҳои дар буҷети давлатӣ пешбинигардида ва таҳияи ҳисобот оид ба иҷроии буҷети давлатӣ ба вучуд меоянд, амалӣ менамояд.

5. Мақомоти маҳаллии хазинадорӣ воҳиди сохтори мақомоти маҳаллии молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий маҳсуб меёбанд.

6. Мақомоти маҳаллии хазинадорӣ ба Сарраёсати хазинадории марказӣ ҳисоботдиҳанда буда, барои баҳисобгирии воридоти даромад ва хароҷоти ба онҳо вобастабудаи буҷети давлатӣ, инчунин таҳияи ҳисоботи буҷетӣ ва молиявӣ ҷавобгӯ мебошанд.

7. Низоми хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз принципҳои иборат аст:

1) принципи иҷрои буҷет тавассути мақомоти хазинадорӣ аз он иборат мебошад, ки баҳисобгирии даромад ва хароҷоти маблағҳои буҷети давлатӣ тавассути низоми хазинадорӣ ба роҳ монда мешавад;

2) принципи суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ воридоти даромад ва хароҷоти маблағҳои буҷети давлатӣ тавассути суратҳисобҳои хазинадорӣ амалӣ гардонидани мешавад;

3) принципи ягонагии хазина гузаронидани ҳамаи даромади буҷети сатҳҳои гуногун ба суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ ва тавассути он амалӣ намудани хароҷоти пешбинигардида;

4) принципи рӯйхати буҷетӣ ҳуҷҷате, ки тафсили нишондиҳандаҳои даромад ва хароҷоти буҷети тасдиқшударо бо дар назар доштани қарзу грантҳои ҷалбшаванда дар бар мегирад;

5) принципи иҷрои даромади буҷет шартҳои зеринро пешбинӣ менамояд:

- ворид намудани даромади буҷети давлатӣ ба суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ;

- мувофиқи буҷети давлатии тасдиқгардида тақсим намудани андозҳои танзимшаванда;

- баргардонидани маблағи барзиёд пардохтгардида, баҳисобгирии даромад ва таҳияи ҳисобот оид ба даромад тибқи гурӯҳбандии буҷетӣ;

6) принципи иҷрои хароҷоти буҷет шартҳои зеринро пешбинӣ менамояд:

- маблағгузори мувофиқи буҷети давлатии тасдиқшуда;

- маблағгузори аз буҷет дар асоси дурнамо ва банақшагирии хазинавӣ;

- қабули уҳдадориҳои буҷетию пулӣ ва пардохти онҳо;

- хароҷоти буҷети давлатӣ аз суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ;

7) принципи баҳисобгирии буҷетии иҷрои буҷет – даромад, қарзгирӣ, хароҷот ва дигар амалиёти бо раванди иҷрои буҷет алоқаманд, ки дар баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибӣ ба инобат гирифта мешаванд.

8. Сиёсати умумии баҳисобгирии иҷроии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун методологияи ягонаи пешбурди баҳисобгирии буҷет ва муҳосибот тавассути Дастурамали мазкур ташаккул меёбад.

§1. Принципҳо ва усулҳои пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар низомии хазинадорӣ

9. Пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ бояд дар сатҳи зарурӣ амалӣ карда шавад ва риояи принципҳои умумиқабулнамудаи муҳосибиро таъмин намояд.

10. Гурӯҳбандии принципҳои баҳисобгирии муҳосибӣ инҳоро дар бар мегирад:

1) ҳисобкунӣ яке аз принципҳои асосии баҳисобгирии муҳосибӣ ба ҳисоб меравад, ки дар заминаи он ҳисоботи молиявӣ таҳия карда мешавад. Даромад ва хароҷот на дар давраи пардохти амалиёт, балки бояд дар натиҷаи ба анҷом расидани амалиёти хоҷагидорӣ ба инобат гирифта шавад. Яъне даромад ва хароҷоти пешбинишуда новобаста аз воридот ва хароҷоти воқеии маблағҳои пулӣ, дар ҳисоботи молиявӣ дарҷ карда мешаванд. Усули хазинавӣ – тартиби баҳисобгирии даромад ва хароҷот, ки тибқи он воситаҳои пулӣ пас аз даромади ҳақиқӣ ё хароҷоти он аз суратҳисоб ба ҳисоби даромад ва хароҷот гирифта мешавад. Мақомоти хазинадорӣ метавонад баҳисобгирии муҳосибиро ҳам бо усули ҳисобкунӣ ва ҳам бо усули хазинавӣ амалӣ намояд;

2) бефосилагӣ – принсипе, ки тибқи он ташкилот фаъолияти худро давом медиҳад ва дар ояндаи наздик мақсади барҳамдиҳиро надорад;

3) возеҳӣ – дастрас будани маълумот ба истифодабарандагонро дар назар дошта, шаклҳои амалиёти хоҷагидориро стандарткунонӣ менамояд;

4) аҳамиятнокиӣ – тасдиқи зарурияти баҳисобгирии маълумоти муҳим барои пурра қонеъ намудани талаботи истифодабарандагон дар раванди қабули қарор, инчунин ҳангоми таҳлил ва баҳодиҳии рӯйдодҳо дар фаъолияти амалиётӣ, молиявӣ ва хоҷагидорӣ;

5) муҳиммият – дарҷ нагардидан ё пешниҳоди маълумоти нодуруст, ки метавонад ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон таъсир расонад. Принципи мазкур арзиши маълумоти дар ҳисобот дарҷгардидаро баён менамояд;

6) саҳеҳӣ – маълумоте, ки ҳатогии таъсирбахш ё носаҳеҳро дар бар намегирад;

7) воқеъбинона ва ҳолисона – амалиётҳои хоҷагидорӣ бояд дар ҳисоботи молиявӣ дарҷ гарданд, дар ҳар як марҳилаи фаъолияти хоҷагидорӣ ба қайд гирифта шаванд, инчунин бо ҳуҷҷат тасдиқ карда шаванд;

8) бетарафӣ – уҳдадор менамояд, ки маълумоти ба ҳисоботи молиявӣ воридкунанда ҳолисона бошад, то ин ки тавсиф намудани эътимоднокии маълумот имконпазир гардад;

9) мулоҳизакорӣ – ҳангоми қабули қарорҳое, ки зимни ҳисобкунӣ дар шароити номуайяни заруранд, эҳтиёткориро пешбинӣ менамояд. Ҳангоми истифода набурдани принципи мазкур эҳтимолияти барзиёд баҳогузори намудани дароихо ва даромад ё кам баҳогузори намудани хароҷот ҷой дорад;

10) мукаммалӣ – мантиқан пурра ва кифоягии маълумоти дарҷгардидаро муқаррар менамояд. Тибқи принципи мазкур маълумот ҳамоно вақт саҳеҳ ба ҳисоб меравад, ки дар ҳаҷми пурра пешниҳод гардида, ҳулосаи мантиқӣ дошта бошад;

11) қиёспазири – зарурияти стандартикунонии шаклҳои ҳисоботи давраҳои гуногуни ҳисоботиро муқаррар менамояд. Принципи мазкур нишон медиҳад, ки ҳамоно маълумоти бо як қатор давраҳои ҳисоботӣ қиёс гардида, метавонад ғайдаовар бошад. Барои ин зарур мебошад, ки дар ташкилот сиёсати ҳисобдориро ташкил намуда, ба истифодабарандагон шинос намояд;

12) пайдарҳамӣ – гузаштани маълумот аз як сол ба соли дигарро пешбинӣ менамояд. Моҳияти принципи мазкур аз нигоҳдории сиёсати баҳисобгирӣ ҷиҳати гирифтани маълумоти кофӣ, ки тамоюли гуногуни тағйиротҳоро намоиш медиҳад, иборат мебошад;

13) ченаки ягонаи пулӣ барои амалиётҳои хоҷагидорӣ – таҳлили ҳисоботи молиявӣ ва батартибандозии амалҳои баҳодихиро дар ҳазинадорӣ ва ташкилотҳои буҷетӣ осон менамояд.

11. Усули баҳисобгирии муҳосибӣ – ин қобилияти дарк ва дарҷ намудани мавзӯи баҳисобгирии муҳосибӣ мебошад. Вазифаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ тавассути истифодаи тартибу усулҳои гуногун ва маҷмӯикунонии ин усулҳо ба амал бароварда мешавад.

12. Ба тартибу усулҳои омӯзиш ва сабтнамоии маълумот дар бораи объекти баҳисобгирии муҳосибӣ дохил мешаванд:

- мушоҳидаи объекти баҳисобгирӣ – ҳуҷҷатгузорӣ ва барӯйхатгирӣ;
- бо ченаки пулӣ ифода намудани объекти баҳисобгирӣ – баҳодиҳӣ ва нархгузорӣ;
- гурӯҳбандӣ ва нишон додани амалиётҳои хоҷагидорӣ - ҳисобҳо ва сабти дукарата;
- маҷмӯинамоии маълумот аз натиҷаи амалиётҳои хоҷагидорӣ – ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ ва ҳисоботи молиявӣ.

§2. Муқаррарномаи усулҳои баҳисобгирии муҳосибӣ

13. Ба муқаррарномаи усулҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дохил мешаванд:

- ҳуҷҷатгузорӣ – ҳамаи амалиётҳои хоҷагидорӣ аз ҷониби ташкилот гузаронидашаванда бо ҳуҷҷати тасдиқкунанда ба расмият дароварда шуда, коркард ва гардиши ҳуҷҷатҳои аввалияро то супоридан ба бойгонӣ дар бар мегирад;
- барӯйхатгирӣ – воситаи назорат барои нигоҳдории молу мулк ташкилот, санҷиши мутобиқати мавҷудияти аслии молу мулк бо маълумоти баҳисобгирии муҳосибӣ ва бо пуррагӣ дарҷ намудан дар баҳисобгирии уҳдадориҳо;
- баҳодиҳӣ – ифодаи пулии молу мулк, уҳдадориҳо ва дигар амалҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, ки тавассути ҷамъ намудани хароҷоти асли амалӣ карда мешавад;
- нархгузорӣ – ҳамчун асос барои муқаррар намудани арзиши аслии воҳиди маҳсулот (кор), инчунин барои муайян намудани харҷи миёнаи истеҳсолот истифода гардида, хароҷоти мустақим ва ғайримустақимро дар бар мегирад;
- ҳисобҳо – барои гурӯҳбандӣ ва баҳисобгирии амалиётҳои хоҷагидорӣ якхела пешбинӣ гардида, ба ҳар як намуди воситаҳои хоҷагидорӣ ва манбаъҳои онҳо ҳисоби алоҳида кушода мешавад ва ин ҳисобҳо мутобиқ ба тақсимои тавозун ба фаъл ва ғайрифаъл ҷудо ва тақсим мешаванд;
- сабти дукарата – усули бақайдгирии амалиётҳои хоҷагидорӣ дар ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ буда, дар як вақт қайд намудани

амалиёти хоҷагидориро дар дебити як ҳисоб ва кредити ҳисоби дигар дар бар мегирад;

- ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ – усули ҷамъоварӣ ва гурӯҳбандии воситаҳои хоҷагидорӣ ташкилот ва манбаъҳои онҳо дар вақти муайян ва бо ифодаи пулӣ;

- ҳисоботи молиявӣ – маҷмӯи маълумоте, ки ҳолат ва натиҷаи фаъолияти молиявии ташкилотҳоро дар асоси нишондиҳандаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ ё миллӣ дар бар мегирад.

14. Баҳисобгирии муҳосибӣ мунтазам аз давраи ҳамчун шахси ҳуқуқӣ ба қайд гирифтани то азнавташкिल्дихӣ ё барҳамдиҳии ташкилот, мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.

15. Ҳамаи амалиёти хоҷагидорӣ аз ҷониби ташкилот гузаронидашаванда бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, ки барои баҳисобгирӣ ҳамчун ҳуҷҷатҳои аввалия маҳсуб меёбанд, ба расмӣ дароварда мешаванд.

16. Ташкилоти буҷетӣ баҳисобгирии молу мулк, уҳдадориҳо ва амалиётҳои хоҷагидорӣ бо роҳи сабти дукарата дар ҳамбастагии ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ба нақшаи ҳисобҳо воридгардида ба роҳ мемонад.

17. Нишондиҳандаҳои баҳисобгирии таҳлилӣ (аналитикӣ) бояд бо гардиш ва бақияи баҳисобгирии синтетикӣ ба ҳолати санаи якуми ҳар моҳ мутобиқ бошад.

18. Дар баҳисобгирии муҳосибӣ ташкилоти буҷетӣ хароҷотҳои ҷорӣ барои истеҳсоли маҳсулот, иҷрои кор, хизматрасониҳо ва хароҷоти бо сармоягузориҳои сармоявӣ ва молиявӣ алоқаманд дар алоҳидагӣ ҳисобот бурда мешавад.

19. Ҳамаи амалиётҳои хоҷагидорӣ ва натиҷаи барӯйхатгирӣ бояд дар ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ сари вақт қайд гарданд.

20. Ҳисоботи молиявии ташкилоти буҷетӣ қисмати хотимавии раванди баҳисобгирии муҳосибӣ мебошад. Дар он ҳолати молиявӣ молу мулки ташкилоти буҷетӣ ва натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ дар давраи ҳисоботӣ (моҳона, семоҳа, солона) бо тартиби зиёдшавӣ нишон дода мешавад.

21. Маблағҳои нақдӣ, ки аз ҳисоби хизматрасониҳо ба ҳазинаи ташкилот ворид мегарданд, бояд дар охири рӯзи бонкӣ ба суратҳои дахлдори ҳазинадорӣ гузаронида шаванд.

22. Ташкилотҳои буҷетӣ метавонанд ҳар моҳ бе пешниҳоди мактуби дархостӣ барои хароҷоти хоҷагидорӣ маблағҳои нақдиро дар ҳаҷми на зиёда аз 1000 сомонӣ гиранд. Маблағҳои нақдии ташкилоти буҷетӣ, ки тавассути низоми хазинадорӣ гирифта шудааст, аз лаҳзаи қабул метавонанд то 3 рӯзи қорӣ хароҷот карда шаванд. Дар ҳолати пурра хароҷот нагардидан бақияи маблағ ба суратҳисоби хазинадорӣ баргардонидани шуда, дар сметаи даромад ва хароҷоти ташкилоти буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

2. АМАЛИЁТИ СУРАТҲИСОБИ ЯГОНАИ ХАЗИНАДОРӢ

23. Суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ суратҳисобҳои буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, суратҳисобҳои маблағҳои махсуси буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, суратҳисобҳои мақсадноки буҷети ҷумҳуриявӣ, инчунин суратҳисобҳои дигарро, ки дар дохили ин суратҳисоби муросилотӣ кушода мешаванд, дар бар мегирад, аз ҷумла:

- суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ;
- суратҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ;
- суратҳисобҳои маҳаллии хазинадорӣ;
- суратҳисоби хазинадории маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ ;
- суратҳисобҳои махсуси хазинадории маҳаллӣ;
- суратҳисобҳои мақсадноки буҷети ҷумҳуриявӣ;
- суратҳисобҳои андозҳои танзимшаванда;
- суратҳисобҳои асъории хазинадорӣ;
- суратҳисобҳои буҷетҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ;
- суратҳисобҳои барномаҳои сармоягузорӣ;
- суратҳисобҳои муваққатӣ.

§1. Кушодан, азнавбарасмиятдорӣ ва бастанӣ суратҳисобҳо

24. Ташаббускорони кушодан, азнавбарасмиятдорӣ ва бастанӣ суратҳисобҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағи буҷетӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва институтсионалии ба рӯйхати барномаҳои давлатии сармоягузорӣ дохилбуда, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фондҳои мақсадноки давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ ва дигар иштирокчиёни раванди буҷет ба ҳисоб мераванд.

25. Мақомоти марказии хазинадорӣ мавриди кушодани суратҳисоб гурӯҳбандии зеринро истифода менамояд:

<i>Ҳисоби тавозунӣ</i>	<i>Рамзи асъор</i>	<i>Калиди санҷиш</i>	<i>Намуди ҳисоб</i>	<i>Минтақа</i>	<i>Ноҳия</i>	<i>Рақами тартибӣ</i>	<i>Номгуи ҳисобҳо</i>
			100				Суратҳисобҳои буҷети ҷумҳуриявӣ
20204	972	к	110	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои буҷетии буҷети ҷумҳуриявӣ
20204	972	к	120	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ
20204	972	к	130	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои буҷети ҷумҳуриявӣ барои маблағҳои номуайян
20204	972	к	150	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои грантии буҷети ҷумҳуриявӣ
20204	972	к	160	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои қарзии буҷети ҷумҳуриявӣ
20204	972	к	170	х	хх	ххххх	Дигар суратҳисобҳо
			200				Суратҳисобҳои буҷети маҳаллӣ
20204	972	к	210	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои буҷетии буҷети маҳаллӣ
20204	972	к	220	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои махсуси буҷети маҳаллӣ
20204	972	к	230	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои буҷети маҳаллӣ барои маблағҳои номуайян
20204	972	к	250	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои грантии буҷети маҳаллӣ
20204	972	к	260	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои қарзии буҷети маҳаллӣ
			300				Суратҳисобҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ
20204	972	к	310	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои мақомоти марказии фондҳои мақсадноки давлатӣ
20204	972	к	320	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои мақомоти ҳудудии фондҳои мақсадноки давлатӣ
20204	972	к	330	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои кредитории фондҳои мақсадноки давлатӣ барои маблағҳои номуайян
20204	972	к	340	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои дебетории фондҳои мақсадноки давлатӣ барои маблағҳои номуайян
20204	972	к	350	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои грантии мақомоти марказии фондҳои мақсадноки

							давлатӣ
20204	972	к	360	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои грантии мақомоти ҳудудии фондҳои мақсадноки давлатӣ
			400				Суратҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
20204	972	к	410	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои грантии буҷети ҷумҳуриявӣ
20204	972	к	420	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои қарзии буҷети ҷумҳуриявӣ
20204	972	к	430	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои грантии буҷети маҳаллӣ
20204	972	к	440	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои қарзии буҷети маҳаллӣ
20204	972	к	450	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои грантии мақомоти марказии фондҳои мақсадноки давлатӣ
20204	972	к	460	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои грантии мақомоти ҳудудии фондҳои мақсадноки давлатӣ
			500				Дигар суратҳисобҳо
20204	972	к	510	х	хх	ххххх	Дигар даромадҳои гуногун
20204	972	к	520	х	хх	ххххх	Дигар хароҷотҳои гуногун
20204	972	к	530	х	хх	ххххх	Ҷоида аз дигар амалиёт
20204	972	к	540	х	хх	ххххх	Захираи тибқи қонун муқарраршуда
20204	972	к	550	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои то муайянсозӣ
			600				Суратҳисобҳои берун аз тавозун
20204	972	к	610	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои воситаҳои хусусигардонӣ
20204	972	к	620	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои грантӣ
20204	972	к	630	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои маблағҳои қарзӣ
20204	972	к	640	х	хх	ххххх	Суратҳисобҳои дигар

26. Мақомоти марказии хазинадорӣ кушодан ва бастанӣ суратҳисобро дар асоси дархости ташаббускор бо фармоиши вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

27. Мақомоти марказии хазинадорӣ метавонад суратҳисобҳои қаблан кушодашударо, ки бақияи сифрӣ доранд, мувофиқи дархости ташаббускор ва дар асоси фармоиши вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав ба расмият дарорад.

28. Мақомоти марказии хазинадорӣ дар ҳолати зерин метавонад суратҳисобҳоро бандад:

- бо аризаи ташаббускор оид ба бастани суратҳисоб ва дар асоси фармоиши вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мавҷуд набудани маблағ дар суратҳисоб дар давоми як сол баъди амалиёти охирони воситаҳои пулӣ;
- ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузорӣ.

§2. Амалиёти суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ

29. Баҳисобгирии амалиёти воридот ва пардохти хазинавӣ аз рӯи ҳар як суратҳисоби хазинадорӣ ба роҳ монда мешавад.

30. Амалиёти суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ бо воситаи низоми байнибонкӣ ҳисоббаробаркунӣ тавассути ҳуҷҷати пардохтии электронӣ амалӣ мегардад.

31. Суратҳисобҳои асъории хазинадорӣ аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ кушода мешаванд. Суратҳисобҳои асъорӣ барои мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мувофиқаи мақомоти марказии хазинадорӣ кушода мешаванд.

32. Ҳамаи амалиёти молиявӣ оид ба даромад ва хароҷоти буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ тавассути суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ амалӣ карда мешавад. Мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ метавонанд аз хизматрасонии бонкии мақомоти хазинадорӣ истифода намоянд.

33. Ташкилотҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳои давлатӣ ва дигар субъектҳои фаъолияти иқтисодӣ, ки ҳиссаи моликияти давлатиро доранд, метавонанд аз хизматрасонии бонкии мақомоти хазинадорӣ истифода намоянд. Зимни гузариш ба хизматрасонии бонкии мақомоти хазинадорӣ, байни тарафҳо шартнома бо нишон додани мавзӯъ, ҳуқуқҳо, уҳдадорӣҳо ва дигар шартҳои зарур баста мешавад.

§3. Идоракунии воситаҳои пулӣ

34. Идоракунии воситаҳои пулӣ бо роҳи таҳияи дурнамои даромаду хароҷот ҷиҳати таъмини ҳаҷми кофии воситаҳои пулӣ барои

қонест намудани талаботи гирандағони маблағи буҷетӣ амалӣ карда мешавад.

35. Иштирокчиёни раванди дурнамо ва банақшагирии ҳазинавӣ барои буҷети ҷумҳуриявӣ инҳоянд:

- маъмурони даромад;
- тақсимкунандағони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандағони маблағҳои буҷетӣ;
- воҳидҳои сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳазинадории марказӣ.

36. Иштирокчиёни раванди дурнамо ва банақшагирии ҳазинавӣ барои буҷети маҳаллӣ инҳо мебошанд:

- маъмурони даромад;
- тақсимкунандаи асосӣ, тақсимкунанда ва гирандаи маблағи буҷетӣ;
- мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ.

37. Дурнамои ҳазинавии буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дар асоси маълумоти аз ҷониби иштирокчиёни раванди дурнамо таҳия карда мешавад.

38. Иштирокчиёни раванди дурнамо барои сари вақт пешниҳод намудани маълумот масъул мебошанд.

39. Дурнамои даромад ва банақшагирии хароҷоти ҳазинавӣ равандҳои баҳисобгирии муҳосибӣ маҳсуб наёфта, барои ҷамъовари маълумот аз маъмурони даромад ва гирандағони маблағҳои буҷетӣ чиҳати муқаррар намудани фарқияти муваққатии ҳазинавӣ ва бақияи озоди маблағҳои буҷетӣ истифода бурда мешаванд, давра ба давра навагардида, аз ҷониби мақомоти санҷишию назоратӣ ва аудиторӣ мавриди санҷиш қарор дода намешаванд.

§4. Ташаккули нақшаи ҳазинавӣ

40. Нақшаи ҳазинавӣ барои соли молиявӣ дар асоси рӯйхати буҷетӣ бо тақсими моҳона таҳия карда мешавад.

41. Дар муддати 30 рӯзи тақвими пас аз тасдиқ гардидани буҷети давлатӣ барои соли молиявии навабатӣ, сохторҳои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси маълумоти аз ҷониби маъмурони даромад ва гирандағони маблағҳои буҷетӣ пешниҳодгардида, рӯйхати буҷетиро таҳия менамоянд.

42. Дар мавриди аз ҷониби маъмурони даромад ва гирандағони маблағи буҷетӣ дар муддати 30 рӯзи тақвими пас аз тасдиқ гардидани буҷети давлатӣ барои соли молиявии навабатӣ, пешниҳод нагардидани

рӯйхати моҳонаи даромад ва рӯйхати семоҳаи хароҷот, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсимоти даромади моҳона ва семоҳаро мувофиқи қисматҳои дахлдори гурӯҳбандии буҷетӣ, мустақилона амалӣ менамояд. Тақсимоат ба таври автоматӣ тавассути алгоритмҳои дахлдори низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ дар асоси маълумоти нишондиҳандаҳои миёнавазнии воситаҳои пулии даромад ва хароҷотгардидаи на кам аз се соли гузашта, ба роҳ монда мешавад. Дар ҳолати то аввали соли нави молиявӣ қабул нагардидани буҷет, сохтори зертобеи дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, дар асоси маълумоти соли гузашта дар низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ рӯйхати буҷетии семоҳаи якумро таҳия менамояд, ки дар асоси он вазорату идораҳо нақшаи хазинавӣ тартиб медиҳанд.

43. Маблағгузори ташкилоти буҷетӣ дар доираи меъёри муқаррарнамудаи нақшаи хазинавӣ амалӣ карда мешавад.

44. Маъмури даромад ва гирандагони маблағи буҷетӣ маълумот оид ба рӯйхати даромади моҳона ва семоҳаро аз низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ дастрас менамоянд.

Намунаи нақшаи хазинавӣ дар НИИМД:

сомони

Гурӯҳбандии буҷет	Семоҳаи 1				Семоҳаи 2				Семоҳаи 3				Семоҳаи 4				Ҷамағӣ (солона)
	Ҷамағӣ	Январ	Феврал	Март	Ҷамағӣ	Апрел	Май	Июн	Ҷамағӣ	Июл	Август	Сентябр	Ҷамағӣ	Октябр	Ноябр	Декабр	
.....																	
.....																	
Ҷамағӣ																	

§5. Тағйироти нақшаи хазинавии моҳона оид ба даромад

45. Маъмури даромад дар мавриди зарурат барои ворид намудани тағйирот ба рӯйхати буҷетӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти молия дар маҳал дархости расмиро ирсол менамоянд. Воҳиди сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти молия дар маҳал дархости мазкурро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Дар ҳолати қабули қарори манфӣ, воҳиди сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти молия дар маҳал маъмури даромадро бо нишон додани сабаби раднамоӣ хабардор менамояд. Дар ҳолати қабул намудани қарори

мусбат воҳиди сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти молия дар маҳал лоиҳаи фармоиши дахлдори вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё лоиҳаи қарори маҷлиси вакилони халқи дахлдорро омода намуда, пас аз баимзорасонӣ тағйироти дахлдорро ба рӯйхати буҷетии даромад ворид менамояд. Ҳангоми ворид намудани тағйирот байни сарчашмаҳои даромад, даромади аслии баҳисобгирифташуда ба таври ҳатмӣ ба инобат гирифта мешавад. Тағйирот ба нақшаи ҳазинавии моҳонаи даромад дар низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ба таври худкор амалӣ мегардад.

46. Маъмурони даромад маълумот оид ба тағйироти воридгардидаро аз низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ дастрас менамоянд.

§6. Тағйироти нақшаи ҳазинавии моҳона оид ба хароҷот

47. Ворид намудани тағйирот ба нақшаи хароҷоти маблағи буҷетӣ байни моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ва байни симоҳаҳо, аз ҷониби сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти маҳаллии молия дар асоси дархости тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағи буҷетӣ амалӣ карда мешавад. Дар асоси дархости қабулгардида ҷиҳати ворид намудани тағйирот ба нақшаи хароҷоти маблағи буҷетӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти маҳаллии молия қарори дахлдор қабул менамояд. Дар ҳолати қабули қарори манфӣ сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти маҳаллии молия тақсимкунандаи асосӣ, тақсимкунанда ва гирандаи маблағи буҷетиро бо нишон додани сабаби қабул нагардидани дархост хабардор менамояд. Дар ҳолати қабули қарори мусбат сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти он дар маҳал лоиҳаи фармоиши дахлдори вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қарори мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро омода намуда, пас аз ба имзо расидани фармоиш ба рӯйхати симоҳаи хароҷоти маблағи буҷетӣ байни моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ва симоҳаҳо тағйироти дахлдорро ворид менамояд. Ҳангоми ворид намудани тағйирот байни моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ хароҷоти амалигардидаи аслий ба таври ҳатмӣ бояд ба инобат гирифта шавад. Дар мавриди ворид намудани тағйирот ба рӯйхати буҷетии симоҳа, тағйирот ба нақшаи ҳазинавии моҳонаи хароҷот дар низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ба таври худкор амалӣ мегардад.

48. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми зарурат метавонад ба мақомоти ҳазинадорӣ тағйирот ба нақшаи ҳазинавии моҳонаро дар доираи рӯйхати буҷетӣ пешниҳод намояд. Мақомоти ҳазинадорӣ тағйирот ба нақшаи ҳазинавии моҳонаи ташкилоти буҷетиро баррасӣ ва қабул менамояд.

49. Тағйироти амалишударо тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ аз низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ дастрас менамоянд.

50. Ҳангоми дурнамои тафовути муваққатии ҳазинавӣ, мақомоти ҳазинадорӣ метавонанд ба нақшаи ҳазинавии моҳонаи ташкилоти буҷетӣ тағйирот ворид намуда, меъёри ҳазинавиरो барои гирандагони маблағҳои буҷетӣ муқаррар намояд. Мақомоти ҳазинадорӣ метавонад ба нақшаи ҳазинавии моҳонаи хароҷоти маблағи буҷетӣ байни моҳҳои семоҳа, ки он ба рӯйхати семоҳаҳои буҷетӣ таъсир намерасонад, мустақилона тағйирот ворид намояд.

§7. Нақшаи ҳазинавии маҷмӯӣ

51. Нақшаи ҳазинавии маҷмӯӣ оид ба даромад ва хароҷот дар сатҳи буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ба истиснои маблағҳои махсус, қарз ва грантҳо таҳия карда мешавад. Нақшаи ҳазинавии маҷмӯии буҷети ҷумҳуриявӣ дар мақомоти марказии ҳазинадорӣ ва нақшаи ҳазинавии маҷмӯии буҷети маҳаллӣ дар мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ таҳия карда мешавад. Нақшаи ҳазинавии маҷмӯӣ оид ба даромад ва хароҷот аз рӯи қисматҳои гурӯҳбандии буҷетӣ, инчунин давравӣ (солона, семоҳа, моҳона ва ғайра) вобаста ба талабот таҳия карда мешавад.

§8. Усулҳои дурнамои даромад

52. Дурнамоии даромад яке аз қисматҳои калидии низоми идоракунии воситаҳои пулӣ маҳсуб ёфта, барои таъмин намудани дастрасии доимии воситаҳои пулӣ барои пардохти пайваста, нигаронида шудааст. Дурнамоии даромад барои ҳар як намуди воридот тавассути таҳлили даромади солҳои пешин, дурнамои рушди иқтисодӣ ва ба ҳисоб гирифтани омилҳои идоранашаванда муайян карда мешавад.

53. Усули мазкур бештар самаранок мебошад, агар ҳамчун замина маълумоти молиявии воқеии се соли охир ба инобат гирифта шавад. Дар баробари ин давраҳои бештари пешин, яъне зиёда аз се сол низ метавонад истифода бурда шавад.

54. Дурнамои даромадҳо барои ҳар намуди воридот бо роҳи муайян намудани тамоюл дар асоси маълумотҳои бисёрсола ва аниқшуда бо дар назар доштани хусусияти омилҳои номунтазам, таҳия карда мешавад. Масалан, дар асоси ҳисоби тамоюли чандинсола барои ҳар як моҳ метавонад усули зерин ташаккул дода шавад:

Рӯзҳои моҳ	Ҷоизи даромад	Дурнамои даромад бо тартиби зиёдшавӣ
1	2%	20
..	..	..
10	12%	120
..	..	..
20	60%	600
..	..	..
31	100%	1000

* Дар давоми моҳ дурнамои даромад метавонад тағйир ёбад.

55. Дар мавриди зарурӣ, дар қисмати идоракунии воситаҳои пулӣ дигар усулҳои пешгӯии даромад метавонад истифода гардад.

§9. Дурнамои ҳазинавӣ

56. Барои таҳияи дурнамои ҳазинавии даромад ва хароҷот аз ҷониби мақомоти ҳазинадорӣ амалиётҳои зерин анҷом дода мешаванд:

- 1) таҳияи дурнамои даромади буҷети дахлдор;
- 2) таҳлили чараёни маблағҳо, аз ҷумла муқоисаи дурнамои воридот бо нақшаи ҳазинавии буҷети дахлдор барои муайян намудани маблағ ва давраҳои тафовути муваққатии ҳазинавӣ ё зиёдомати буҷети дахлдор.

57. Маъмурони даромад маълумоти дурнамои худро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ пешниҳод менамоянд.

58. Дар ҳолати ба вуҷуд омадани тафовути муваққатии ҳазинавӣ дар буҷети дахлдор воситаҳои гуногуни бартаарафсозии он истифода мешавад, аз ҷумла:

- қарзи бевоситаи бонкӣ, аз ҷумла дар шакли овердрафт. Шартҳо ва ҳаҷми чунин қарз метавонад пешакӣ мувофиқа карда шавад.

- қарзгирӣ дар музоядаи қарзӣ;
- баровариши векселҳои хазинадорӣ;
- амалиёти асъории РЕПО (намуди додугирифте, ки ҳангоми он қоғазҳои қиматнок фурӯхта мешаванд ва мутаносибан шартномаҳо оид ба баргашта харидани онҳо тибқи арзиши пешакӣ муайяншуда баста мешаванд);
- истифодаи воситаҳои молиявии дар суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ ҷамъгардида;
- танҳо маблағгузорӣ намудани моддаҳои ҳимояшавандаи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- маблағгузорӣ бо дар назар доштани афзалиятнокии хароҷот;
- бевосита ислоҳ намудани нақшаи хазинавии моҳона ба самти камшавӣ;
- муқаррар намудани меъёри хазинавӣ барои гирандагони маблағҳои буҷетӣ.

59. Дар ҳолати ба вуҷуд омадани тафовути хазинавӣ, мақомоти хазинадорӣ ҳамчунин метавонанд аз дигар олотҳои молиявии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас истифода намоянд. Истифодаи бозорҳои молиявии байналмилалӣ бо мувофиқаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

60. Дар ҳолати пайдо гардидани барзиёдии хазинавӣ дар буҷети дахлдор воситаҳои гуногун оид ба ҷойгир намудани маблағҳои озод дар бозорҳои молиявии миллӣ ва байналмилалӣ метавонанд истифода бурда шаванд, аз ҷумла:

- ҷойгир намудан дар музоядаи қарзӣ;
- ҷойгир намудан дар майдонҳои молиявии байналмилалӣ бо мувофиқаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- дигар воситаҳо.

§10 Дурнамои маҷмӯии даромад ва хароҷот

61. Дурнамои маҷмӯии даромад ва хароҷот барои дувоздаҳ моҳ таҳия карда мешавад. Мақомоти хазинадорӣ дар охири ҳар моҳ дурнамои маҷмӯӣ оид ба даромад ва хароҷоти буҷетҳои дахлдорро бо нишон додани норасоӣ ё барзиёдии маблағ ва пешниҳодҳо оид ба ворид намудани тағйирот ба нақшаи хазинавии даромад ва хароҷот таҳия менамояд.

62. Дурнамои маҷмӯии даромад ва хароҷот барои буҷети ҷумҳуриявӣ аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ ва барои буҷети

маҳаллӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ таҳия карда мешавад.

63. Дурнамои маҷмӯии даромад ва хароҷот нишондиҳандаҳои асосии зеринро дар бар мегирад:

- 1) дурнамои даромад ба буҷет, аз ҷумла:
 - даромадҳои андозию ғайриандозӣ;
 - воридоти бебозгашт;
 - даромад аз рӯи манбаъҳои маблағгузории касри буҷет;
- 2) дурнамои пардохтҳо аз буҷет, аз ҷумла:
 - хароҷоти буҷет;
 - пардохтҳо аз рӯи манбаъҳои маблағгузории касри буҷет;
- 3) дурнамои бақияи суратҳисобҳои буҷетӣ дар аввали давраи дурнамо;
- 4) дурнамои бақияи суратҳисобҳои буҷетӣ дар охири давраи дурнамо;
- 5) захираҳои пулии хазинадорӣ;
- 6) маблағҳои қарзӣ;
- 7) дигар нишондиҳандаҳои зарурӣ.

64. Дурнамои маҷмӯии даромад ва хароҷот аз рӯи қисматҳои гуногуни гурӯҳбандии буҷетӣ таҳия карда мешаванд.

65. Дурнамои маҷмӯии даромад ва хароҷот метавонад бо нақшаи хазинавӣ ва рӯйхати буҷетӣ мувофиқат накунад.

66. Дар ҳолати пайдо гардидани тафовути муваққатии хазинавӣ дар раванди таҳияи дурнамои даромад ва хароҷот, мақомоти хазинадорӣ ҳуқуқ дорад, ки меъёри хазинавиरो барои муассисаҳои буҷетӣ муқаррар намояд. Меъёри маблағгузорӣ то давраи мавҷуд будани тафовути муваққатии хазинавӣ амал менамояд.

67. Ташкилоти буҷетӣ дар доираи меъёри хазинавии муқарраргардида пардохтҳои худро вобаста ба афзалиятнокии онҳо муайян менамояд.

68. Дар ҳолати пайдо гардидани тафовути муваққатии хазинавии назаррас дар раванди таҳияи дурнамои даромад ва хароҷот, ки ҳатто бо муқаррар гардидани меъёри хазинавӣ маблағгузории хароҷоти аввалиндараҷа ғайриимкон мегардад, масъалаҳои танзими ҳолати мазкур аз ҷониби гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои пардохтпазирӣ баррасӣ гардида, қарори дахлдори протоколӣ қабул карда мешавад.

§11. Категорияҳои маблағгузорӣ

69. Мақомоти хазинадорӣ вобаста ба сатҳи аҳамиятнокии пардохт се категорияи асосӣ ва як категорияи махсусро истифода менамояд.

70. Категорияи якум – пардохти таъхирнопазир – ба категорияи мазкур пардохте, ки қатъиян дар муҳлати муқарраргардида бояд иҷро гарданд, аз ҷумла пардохти уҳдадориҳо оид ба қарзи дохилӣ ва берунаи давлатӣ, лоиҳаҳо ва чорабиниҳои махсус, дохил мешаванд.

71. Категорияи дуюм – пардохти таъсирбахш (ҳассос) - ба категорияи мазкур пардохте, ки таъҷилан, аммо на дар муҳлати муқарраргардида бояд иҷро гарданд, дохил мешаванд. Муҳлати иҷро вобаста ба муҳиммияти пардохт метавонад тағйир ёбад.

72. Категорияи сеюм - дигар пардохтҳои боқимондаи ба категорияҳои якум ва дуюм шомилнабуда.

73. Категорияи махсус - ба категорияи мазкур пардохтҳое, ки аз ҳисоби захираҳои пулии хазинадорӣ амалӣ карда мешаванд, дохил мебошанд.

74. Мониторинги иҷрои нақшаи хазинавии маҷмӯӣ оид ба ҷамъовариҳои даромад ва хароҷоти маблағҳои буҷетӣ бо роҳи анҷом додани таҳлили муқоисавии маълумот оид ба даромади нақшавию воқеӣ ва пардохтҳои буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ амалӣ карда мешавад.

§12. Гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои пардохтпазирӣ

75. Гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои пардохтпазирӣ (минбаъд гурӯҳи корӣ) бо фармоиши вазيري молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, ба роҳбари Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда мебошад. Гурӯҳи корӣ метавонад дар ҷаласаҳои худ намоёндоғони сохторҳои дахлдори давлатӣ, Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии давлатиро даъват намояд.

76. Гурӯҳи корӣ метавонад доимӣ ва ё аз рӯи зарурат марҳилави даъват карда шавад.

77. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ ва қабули қарор маводи заруриро омода намуда, ба гурӯҳи корӣ пешниҳод менамояд.

78. Гурӯҳи корӣ оид ба таъмини пардохтпазирӣ масъалаҳои пӯшонидани тафовути муваққатии хазинавӣ ва ҷойгирнамоии маблағҳои озоди буҷети ҷумҳуриявиро баррасӣ менамояд.

79. Вазифаҳои гурӯҳи корӣ:

1) баррасии дурнамои даромад ва хароҷот барои давраи оянда;

- 2) муносибгардони даромад ва хароҷот барои давраи оянда ҳангоми тафовути ҳазинавии пешбинишаванда;
- 3) қабули қарор оид ба масъалаҳои баррасишуда;
- 4) ташаккули рӯйхати бонкҳо ва додани тавсия оид ба ҷойгир намудани маблағҳои озод.

4. ДАРОМАД ВА ХАРОҶОТИ БУЌЕТИ ДАВЛАТӢ

§1. Амалиёт оид ба даромади буҷети давлатӣ

80. Даромади буҷети давлатӣ аз манбаъҳои андозию ғайриандозӣ, грантҳо, маблағҷудокуниҳои бебозгашт ва дигар манбаъҳои даромад, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, иборат мебошад.

81. Даромади буҷети давлатӣ аз ҷониби мақомоти ҳазинадорӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ ба ҳисоб (тибқи замимаи 1) гирифта мешаванд.

§2. Амалиёт оид ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ

82. Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ аз манбаъҳои андозию ғайриандозӣ, грантҳо ва дигар маблағҷудокуниҳои бебозгашт иборат мебошад. Номгуи даромадҳои андозӣ, ғайриандозӣ ва воридот аз ҳисоби манбаъҳои ғайрибуҷетӣ дар асоси муқаррароти кодексҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет”, “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатӣ Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор, гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

83. Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ ба суратҳисобҳои буҷети ҷумҳуриявии бо пули миллӣ ворид мешаванд. Ҳиссаҷудокунӣ аз андозҳои танзимшаванда ба буҷети ҷумҳуриявӣ дар речаи автоматикӣ тавассути суратҳисобҳои танзимкунанда амалӣ карда мешавад.

84. Тақсимои андозҳои танзимшаванда байни буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор муқаррар карда мешавад.

85. Мақомоти марказии ҳазинадорӣ метавонанд барои тақсимои автоматикии андозҳои танзимшаванда байни буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ суратҳисобҳоро бо пули миллӣ кушояд.

86. Маъмурони даромад уҳдадоранд воридоти андозҳои танзимшавандаро бо пули милли ба суратҳисобҳои дахлдори танзимкунандаи хазинадорӣ пурра таъмин намоянд.

87. Ба суратҳисобҳои ҷумҳуриявии суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ воситаҳои пулӣ ҳамаҷуза бо пули милли бо рёҷаи он-лайн тавассути низоми пардохтии Бонки миллии Тоҷикистон бо дар назар доштани маълумот оид ба ҳар як бонк, намуди пардохт ва суратҳисобҳои пардохткунандагон ворид мешаванд. Шакли беруннависи бонкӣ дар замимаи 2 оварда шудааст.

88. Дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтии ҳарҷуза оид ба даромад бо пули милли, ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ворид мегардад, баҳисобгирии ҳуҷҷатҳои пардохтии даромад бо усули дастӣ ё автоматӣ амалӣ карда мешавад.

89. Амалиётҳо оид ба воридоти даромад бо пули милли ба буҷети ҷумҳуриявӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтии даромад аз рӯи қисматҳои гуруҳбандии буҷетии зерин ба ҳисоб гирифта мешавад:

- рамзи гуруҳбандии даромади буҷетӣ;
- рамзи маъмурони даромад;
- категорияи пардохткунандагон;
- сатҳи буҷетҳо;
- ҳудуд;
- дигар қисматҳои зарурӣ.

90. Ҳуҷҷатҳои пардохтӣ оид ба даромад бо пули милли аз ҷониби пардохткунандагон барои ҳар як намуди даромад дар алоҳидагӣ бо нишон додани маълумоти пардохткунанда, бонк, маъмури даромад, намуди андоз мувофиқи гуруҳбандии даромади буҷетӣ, маблағ ва дигар нишонаҳо омода карда мешаванд. Дар мавриди зарурӣ мақомоти хазинадорӣ метавонад роҳҳои гуногуни пардохт аз рӯи намуди андоз ва дигар даромадҳоро, ки раванди баҳисобгирии даромадро метавонад осон намояд, истифода барад.

91. Пардохти андоз ва дигар даромадҳои нақдӣ бо пули милли аз ҷониби пардохткунандагон тавассути Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк», терминалҳои пардохтӣ ё дигар низоми интиқоли маблағ амалӣ карда мешавад.

92. Дар мавриди ворид гардидани воситаҳои пулӣ ба суратҳисобҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, ки ба даромади буҷет тааллуқ надоранд, маблағҳои мазкур ҳамчун маблағҳои номуайян эътироф гардида, дар буҷети ҷумҳуриявӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд ва минбаъд дар асоси дархост баргардонида мешаванд.

93. Баргардондани маблағи барзиёд ё сахван ба буҷет воридшудаи даромад ё ҳисоб намудани он барои пӯшондани қарз дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи рамзҳои гурӯҳбандии буҷетӣ аз ҷониби мақомоти ҳазинадорӣ дар асоси хулосаи маъмурони даромади буҷет анҷом дода мешавад.

94. Дар мавриди ворид гардидани воситаҳои пулӣ ба суратҳисобҳои ҳазинадории буҷети ҷумҳуриявӣ, ки ба даромади сатҳи дигари буҷет дахл дорад, воситаҳои пулӣ мувофиқи гурӯҳбандии буҷетӣ дар буҷети ҷумҳуриявӣ ба ҳисоб гирифта шуда, минбаъд ба суратҳисобҳои буҷетҳои дахлдор интиқол дода шуда, мутаносибан аз воридоти воқеии даромади буҷети ҷумҳуриявӣ кам карда мешаванд.

95. Мақомоти ҳазинадорӣ оид ба маблағҳои ба буҷети ҷумҳуриявӣ воридгардида, ҳар семоҳа бо маъмурони даромад санадҳои муқоисавӣ тартиб медиҳанд.

96. Амалиёти баҳисобгирии даромад ба буҷети ҷумҳуриявӣ аз ҷониби мақомоти марказии ҳазинадорӣ дар давоми рӯзи кории пас аз рӯзи қабули ҳуҷҷатҳои пардохтии аз Бонки миллии Тоҷикистон воридгардида ба роҳ монда мешавад.

97. Бо мақсади мониторинги воридшавии даромад ҳисоботи зерин таҳия карда мешаванд:

- ҳисоботи фаврӣ – ҳисоботи ҳарҳафтаина ва ҳармоҳа бо тартиби зиёдшавӣ;

- ҳисоботи фосилавӣ – ҳисоботи семоҳа бо тартиби зиёдшавӣ ва солона оид ба иҷрои даромади буҷети ҷумҳуриявӣ бо пули миллий.

98. Ҳамаи даромадҳои буҷети ҷумҳуриявӣ бо асъори хориҷӣ ба суратҳисобҳои асъории мақомоти марказии ҳазинадорӣ барои буҷети ҷумҳуриявӣ ворид гардида, дар ҳисобот бо пули миллий дарҷ карда мешаванд.

99. Воситаҳои пулӣ аз ҳисоби хизматрасониҳои сафоратхонаҳо ва намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа, инчунин дигар пардохтҳо бо асъори хориҷӣ ба суратҳисобҳои дахлдори асъории мақомоти марказии ҳазинадорӣ ворид карда шуда, метавонанд барои хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ бо асъор истифода бурда шаванд.

100. Ҳуҷҷатҳои пардохтӣ оид ба даромад бо асъори хориҷӣ аз ҷониби пардохткунандагон ба ҳар як намуди даромад дар алоҳидагӣ бо нишон додани маълумоти пардохткунанда, бонк, маъмури даромад, намуди андоз мувофиқи гурӯҳбандии даромади буҷетӣ, маблағ ва дигар нишонаҳо омода карда мешаванд. Дар мавриди зарурӣ мақомоти

хазинадорӣ метавонад роҳҳои гуногуни пардохт аз рӯи намуди андоз ва дигар даромадҳоро, ки раванди баҳисобгирии даромадро осон менамояд, истифода барад.

101. Дар мавриди баҳисобгирии даромади буҷети ҷумҳуриявӣ бо асъори хориҷӣ, қурби сомонӣ нисбат ба асъори хориҷӣ, ки Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи воридшавии даромад муқаррар намудааст, истифода бурда мешавад.

102. Амалиёт оид ба воридоти даромад бо пули милли ва хориҷӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ мутобиқи ба нақшаи ягонаи ҳисобҳо ба ҳисоб гирифта мешавад.

Намунаи мукотиботи аввалиндараҷа:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.11.210	2.23.110		111	Мукотиботи муҳосибӣ

*Ҳисобҳои гурӯҳи 2.23.1** ҳисобҳои муваққатӣ буда, пас аз коркарди ҳуҷҷатҳои пардохтӣ бояд маҳкам карда шаванд.*

103. Аз натиҷаи коркарди ҳуҷҷатҳои пулӣ дар хазинадорӣ, мақомоти марказии хазинадорӣ оид ба маблағҳои воридгардида мукотиботи дууминдараҷа ро мегузаронад.

Намунаи мукотиботи дууминдараҷа:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.23.110	4*	Вобаста аз намуди даромад	111	Мукотиботи муҳосибӣ

Ҳисобҳои дахлдори нақшаи ягонаи ҳисобҳо аз рӯи дебет ва кредит, рамзҳои буҷет ва рамзҳои гурӯҳбандии буҷетӣ вобаста ба даромад, асъор ва намуди амалиёт аз ҷониби мақомоти хазинадорӣ муқаррар карда мешавад.

§3. Амалиёт оид ба даромади буҷети маҳаллӣ

104. Даромади буҷети маҳаллӣ аз воридоти андозию ғайриандозӣ, грантҳо, инчунин пардохтҳои бебозгашт иборат мебошад. Номгӯи даромадҳои андозию ғайриандозӣ ва воридот аз манбаҳои ғайрибуҷетиро кодексҳои андозу гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ”, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет”, гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти буҷети Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамоянд.

105. Даромади буҷетҳои маҳаллӣ бо пули миллӣ ба суратҳисобҳои дахлдори ҳазинадорӣ буҷетҳои маҳаллӣ ворид карда мешаванд.

106. Тақсимои воқеии андозҳои танзимшаванда байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ мувофиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор тавассути суратҳисобҳои танзимкунанда дар рӯи автоматикии низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ба рӯи монда мешавад.

107. Тақсимои андозҳои танзимшавандаи ба буҷетҳои маҳаллии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе воридгардида тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор ва қарорҳои маҷлиси вакилони халқии вилоят, шаҳр ва ноҳия амалӣ карда мешавад.

108. Дар асоси дархости мақомоти молия дар маҳал мақомоти марказии ҳазинадорӣ метавонад суратҳисобҳоро бо пули миллӣ барои тақсимои автоматии андозҳои танзимшавандаи байни буҷети вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо кушояд. Дар ин маврид ҳиссаҷудокунӣ аз андозҳои танзимшаванда байни сатҳҳои буҷетҳои маҳаллӣ тавассути суратҳисобҳои танзимкунанда дар рӯи автоматикии низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ба рӯи монда мешавад.

109. Маъмури даромад уҳдадоранд воридоти андозҳои танзимшавандаро бо пули миллӣ ба суратҳисобҳои дахлдори танзимкунандаи ҳазинадорӣ пурра таъмин намојанд.

110. Ба суратҳисобҳои маҳаллии ҳазинадорӣ воситаҳои пулӣ ҳар рӯз бо пули миллӣ тавассути низоми пардохтии Бонки миллии Тоҷикистон ворид мешаванд.

111. Дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтии ҳаррӯза оид ба даромад бо пули миллӣ, ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод мегардад, коркарди дахлдори ҳуҷҷатҳои пардохтии даромад аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ бо усули дастӣ ё автоматӣ амалӣ карда мешавад.

112. Амалиётҳо оид ба воридоти даромад бо пули миллӣ ба буҷети маҳаллӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтии даромад аз рӯи қисматҳои гурӯҳбандии буҷетии зерин ба ҳисоб гирифта мешавад:

- рамзҳои гурӯҳбандии даромади буҷетӣ;
- рамзҳои маъмури даромад;

- категорияҳои пардохткунандагон;
- сатҳи буҷетҳо;
- ҳудуд;
- дигар қисматҳои зарурӣ.

113. Ҳуҷҷатҳои пардохтӣ оид ба даромад бо пули милли аз ҷониби пардохткунандагон барои ҳар як намуди даромад дар алоҳидагӣ бо нишон додани маълумоти пардохткунанда, бонк, маъмури даромад, намуди андоз мувофиқи гурӯҳбандии даромади буҷетӣ, маблағ ва дигар маълумоти ҳатмӣ омода карда мешавад. Дар мавриди зарурӣ мақомоти хазинадорӣ метавонад роҳҳои гуногуни пардохт аз рӯи намуди андоз ва дигар даромадҳоро, ки раванди баҳисобгири даромадро метавонад осон намояд, истифода барад.

114. Пардохти андоз ва дигар даромадҳои нақдӣ бо пули милли аз ҷониби пардохткунандагон тавассути Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк», терминалҳои пардохтӣ ё дигар низоми интиқоли маблағ амалӣ карда мешавад.

115. Дар мавриди ворид гардидани воситаҳои пулӣ ба суратҳисобҳои хазинадории буҷети маҳаллӣ, ки ба даромади буҷет тааллуқ надоранд, маблағҳои мазкур ҳамчун маблағҳои номуайян эътироф гардида, дар буҷети маҳаллӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд ва минбаъд дар асоси дархост баргардонидани мешаванд.

116. Баргардондани маблағи барзиёд ё саҳван ба буҷети маҳаллӣ воридшудаи даромад ё ҳисоб намудани он барои пӯшондани қарз дар назди буҷети маҳаллӣ аз рӯи рамзҳои гурӯҳбандии буҷетӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ дар асоси хулосаи маъмури даромади буҷет анҷом дода мешавад.

117. Дар мавриди ворид гардидани воситаҳои пулӣ ба суратҳисобҳои хазинадории буҷети маҳаллӣ, ки ба даромади сатҳи дигари буҷет дахл дорад, воситаҳои пулӣ тибқи гурӯҳбандии буҷетӣ дар буҷети маҳаллӣ ба ҳисоб гирифта шуда, минбаъд ба суратҳисобҳои буҷетҳои дахлдор интиқол дода шуда, мутаносибан аз воридоти воқеии даромади буҷети маҳаллӣ кам карда мешаванд.

118. Мақомоти маҳаллии хазинадорӣ оид ба маблағҳои ба буҷети маҳаллӣ воридгардида, ҳар семоҳа бо маъмури даромад санадҳои муқоисавӣ тартиб медиҳанд.

119. Амалиёт оид ба воридшавии даромад ба буҷети маҳаллӣ аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ дар давоми рӯзи кории пас аз рӯзи қабули ҳуҷҷатҳои пардохтии аз Бонки миллии Тоҷикистон воридгардида ба роҳ монда мешавад.

120. Бо мақсади мониторинги воридшавии даромад ҳисоботи зерин таҳия карда мешаванд:

- ҳисоботи фаврӣ - ҳисоботи ҳарҳафтаина ва ҳармоҳа бо тартиби зиёдшавӣ;

- ҳисоботи фосилавӣ - ҳисоботи семоҳа ва солона бо тартиби зиёдшавӣ.

121. Амалиёт оид ба воридоти даромад бо пули миллий ва хориҷӣ ба буҷети маҳаллӣ мутобиқи нақшаи ягонаи ҳисобҳо ба ҳисоб гирифта мешавад.

122. Ҳангоми ворид гардидани маблағ мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ мукотиботи муҳосибии дахлдорро мегузаронад.

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.11.220	2.23.130		121	Мукотиботи муҳосибӣ

*Ҳисобҳои гурӯҳи 2.23.1** ҳисобҳои муваққатӣ буда, пас аз коркарди ҳуҷҷатҳои пардохтӣ бояд маҳкам карда шаванд.*

123. Ҳангоми эътироф намудани даромад мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ мукотиботи муҳосибии дахлдорро мегузаронад.

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.23.130	4*	Вобаста аз намуди даромад	121	Мукотиботи муҳосибӣ

Ҳисобҳои дахлдори нақшаи ягонаи ҳисобҳо аз рӯи дебет ва кредит, рамзҳои буҷет ва рамзҳои гурӯҳбандии буҷетӣ вобаста ба даромад, асъор ва намуди амалиёт аз ҷониби мақомоти ҳазинадорӣ муқаррар карда мешавад.

**нишон медиҳад, ки ҳар як ҳисоби нақшаи ягонаи ҳисобҳо дар доираи гурӯҳи муайянишуда (масалан 4 –даромад) ё зергурӯҳро дар бар мегирад.*

§4. Амалиёт оид ба даромади маблағҳои махсуси ташкилоти буҷетӣ

124. Ташаккул, истифода, баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳии даромаду хароҷоти маблағҳои махсус мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешавад.

125. Даромади маблағҳои махсус ба суратҳисоби ташкилотҳои буҷетӣ дар давоми рӯзи кории баъд аз рӯзи воридоти он ба ҳисоб гирифта мешаванд.

126. Ҳангоми ворид гардидани маблағҳои махсус ба суратҳисоби ташкилотҳои буҷетӣ бо пули милли, мақомоти ҳазинадорӣ мукотиботи муҳосиби дахлдорро амалӣ менамояд.

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба ворид гардидани маблағҳои махсуси ташкилоти буҷетӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.11.*	2.*		112/122	Мукотиботи муҳосибӣ дар мавриди ворид гардидани маблағҳои махсус ба суратҳисоби ягонаи ҳазинадорӣ

127. Ҳангоми эътироф намудани воридоти маблағҳои махсус ташкилоти буҷетӣ мукотиботи муҳосиби дахлдорро мегузаронад.

Намунаи мукотибот оид ба эътироф гардидани даромади маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.*	2.11*		112/122	Мукотиботи муҳосиби ҳазинадорӣ
1.11.*	4*	* вобаста аз гурӯҳбандии маблағҳои воридгардида	112/122	Мукотиботи ташкилоти буҷетӣ оид ба эътирофи даромади маблағҳои махсус

128. Ҳангоми ворид гардидани маблағҳои махсус бо асъори хориҷӣ мақомоти ҳазинадорӣ мукотиботи муҳосиби дахлдорро амалӣ менамояд.

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба ворид гардидани маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори хориҷӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.11.3*	2.*		112/122	Дар мавриди ворид гардидани маблағҳои махсус ба суратҳисоби ҳазинадорӣ – мукотиботи муҳосиби ҳазинадорӣ

129. Ҳангоми эътироф намудани даромади маблағҳои махсус бо асъори хориҷӣ, ташкилоти буҷетӣ мукотиботи муҳосиби дахлдорро амалӣ менамояд.

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба эътироф намудани даромади маблағҳои махсуси ташкилоти буҷетӣ бо асъори хориҷӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.*	2.11.*		112/122	Мукотиботи муҳосиби хазинадорӣ
1.11.35*	4.*	* вобаста аз гуруҳбандии маблағҳои воридгардида	112/122	Мукотиботи муҳосиби ташкilotи буҷетӣ

130. Баргардонидани маблағҳои сахван воридгардида аз суратҳисобҳои ташкilotи буҷетӣ аз ҷониби мақомоти хазинадорӣ бо пешниҳоди супоришномаи пулии ташкilotи буҷетӣ ба роҳ монда мешавад.

131. Ҳиссаҷудокуниҳо аз ҳисоби маблағҳои махсус ба буҷетҳои дахлдор ва фондҳо бо қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор муқаррар карда мешавад. Мақомоти хазинадорӣ ва ташкilotҳои буҷетӣ ҳангоми зарурат метавонанд оид ба маблағҳои ба буҷетҳои дахлдор воридшуда санади муқоисавӣ тартиб диҳанд.

§5. Амалиёт оид ба хароҷоти буҷети давлатӣ

132. Асос барои хароҷоти буҷети давлатӣ қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор маҳсуб ёфта, буҷетҳои ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ ва фондҳои мақсадноки давлатиро дар бар мегирад. Инчунин барои хароҷот амру фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва қарорҳои маҷлиси вакилони халқии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо асос мебошанд.

133. Иҷрои буҷети давлатӣ тавассути низоми хазинадорӣ танҳо барои буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ба роҳ монда мешавад. Иҷрои буҷети фонди мақсадноки давлатӣ тавассути бонкҳои давлатӣ амалӣ мегардад. Дар мавриди гузаронидани фонди мақсадноки давлатӣ ба хизматрасонии хазинавӣ дар низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ, иҷрои буҷети фонди мақсадноки давлатӣ тавассути низоми хазинадорӣ ба роҳ монда мешавад.

134. Маблағҳои махсуси ташкilotи буҷетӣ қисмати ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ маҳсуб ёфта, иҷрои онҳо тавассути низоми хазинадорӣ ба роҳ монда мешавад.

135. Қарзу кумакҳои беподошу бебозгаште (грант), ки барои барномаҳои давлатии сармоягузори ҷалб мегарданд, қисмати ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ маҳсуб меёбанд, аммо иҷрои онҳо дар асоси созишномаҳои молиявии байни донорон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда ба роҳ монда мешавад.

§6. Усулҳои маблағгузори

136. Ҳангоми амалӣ намудани пардохт аз буҷет, мақомоти хазинадорӣ метавонанд усулҳои зерини маблағгузори истифода намоянд:

- **усули якум - назорати пешакии маблағгузори.** Ҳангоми истифодаи усули мазкур мақомоти хазинадорӣ нақшаи хазинавии моҳонаи хароҷоти маблағҳои буҷетиро таҳия менамоянд. Аз рӯи ҳама намуди хароҷоти ба нақшаи хазинавии моҳонаи хароҷоти маблағҳои буҷетӣ асосёфта, гирандагони маблағҳои буҷетӣ барои назорати пешакӣ бояд ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои аввалияи зарурии аслиро пешниҳод намоянд;

- **усули дуюм - маблағгузори омехта.** Ҳангоми истифодаи усули мазкур аз рӯи намуди пардохтҳои муайяннамудаи мақомоти хазинадорӣ, гирандагони маблағи буҷетӣ тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ пардохтҳои заруриро мустақилона амалӣ менамоянд. Аз рӯи дигар намуди хароҷоти муайяннамудаи мақомоти хазинадорӣ гирандагони маблағи буҷетӣ барои назорати пешакӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳамаи ҳуҷҷатҳои аслии аввалияи заруриро пешниҳод менамоянд;

- **усули сеюм - маблағгузори мустақилона.** Ҳангоми истифодаи усули мазкур гирандагони маблағи буҷетӣ пардохтҳоро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалӣ менамоянд.

137. Дар мавриди истифодаи усулҳои якум ва дууми маблағгузори мақомоти хазинадорӣ маблағгузори дар асоси фармоиш амалӣ менамоянд (тибқи замимаи 3).

§7. Бақайдгирӣ ва пешниҳоди дастрасӣ ба гирандаи маблағи буҷетӣ

138. Ташкилоти буҷетӣ ҷиҳати гузаронидани амалиёти молиявӣ тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ба мақомоти

хазинадорӣ шаклҳои намунаи имзо, муҳр, дастрасӣ барои шахсони масъулро (роҳбар, сармуҳосиб ё дигар шахсони масъул) пешниҳод менамояд. Пас аз тасдиқ гардидани шаклҳои дастрасӣ аз ҷониби мақомоти хазинадорӣ, ташкилоти буҷетӣ барои гирифтани дастрасӣ ба низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ҳуҷҷатҳои заруриро ба сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таъмини бехатарии иттилоотӣ масъул мебошад, пешниҳод менамояд. Ташкилотҳои буҷетӣ ҳангоми тағйироти кадрӣ уҳдадоранд амалиёти молиявиро ҷавран қатъ намурад, мақомоти хазинадориро барои маҳкам намудани дастрасӣ хабардор намоянд, чиҳати гирифтани дастрасӣ шакли нави намунаи имзо ва дастрасиро барои кормандони наватҳиншуда пешниҳод намоянд. Дар ҳолати вучуд надохтани тағйироти кадрӣ ва мавҷуд намубани тағйирот дар шакли намунаи имзоҳо, шакли нави намунаи имзоҳо ва дастрасӣ ба низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ қаблан пешниҳодшуда дар солҳои минбаъдаи молиявӣ низ амал менамоянд. Дар ҳолати соқитшавӣ ё иловашавии ҳатто як имзо, варақаи нави намунаи имзои ҳамаи шахсони ҳуқуқии имзои якум ва дуҷумдошта пешниҳод карда мешавад. Дар баробари ин барои шахсони аз намунаи имзоҳо соқитшуда дастрасӣ ба низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ маҳкам карда шуда, барои шахсони иловашуда ба низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ дастрасӣ пешниҳод карда мешавад. Дар ҳолати аз нав номгузорӣ шудани ташкилоти буҷетӣ ё тағйир додани муҳр, шаклҳои намунаи имзоҳо ва дастрасии нав пешниҳод карда мешаванд.

139. Ташкилоти буҷетӣ ҳуқуқ дорад, ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ оид ба гирифтани дастрасро мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи электронӣ пешниҳод намояд.

§8. Маблағгузорӣ тавассути мақомоти хазинадорӣ

140. Иҷрои хароҷоти буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ аз ҷониби мақомоти хазинадорӣ амалӣ карда мешавад.

141. Барои ҳар як ташкилоти буҷетӣ дар низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ сметаи даромад ва хароҷот мавҷуд аст, ки дар он ҳаҷми маблағи моддаҳои хароҷотии солона ва семоҳа дарҷ гардида, хароҷоти анҷомдодашуда аз рӯи маблағгузориҳои воқеӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

142. Мақомоти идоракунандаи фонди мақсадноки давлатӣ низ метавонанд хизматрасонии хазинавии иҷрои буҷети худро тавассути низоми хазинадорӣ ба роҳ монанд.

143. Ташкилотҳои буҷетӣ уҳдадоранд, ки ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи маблағгузориро дар ҳомили қоғазӣ ё электронӣ сари вақт ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод намоянд, маблағҳои буҷетиро мутобиқи мақсадҳои муқарраргардида самаранок истифода баранд. Баррасӣ ва пардохти ҳуҷҷатҳои пулии ташкилотҳои буҷетӣ дар муҳлати на зиёда аз 15 рӯзи тақвимӣ амалӣ карда мешавад.

144. Бо дар назар доштани имкониятҳои модули низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ташкилоти буҷетӣ метавонад ҳамаи амалиёт ё қисме аз амалиёти хароҷотиро дар низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалӣ намояд.

§9. Амалиёт оид ба пардохти музди меҳнат ва пардохтҳои ба он баробаркардашуда

145. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ музди меҳнат ва пардохтҳои дигари ба он баробаркардашудаи (мукофотпулӣ, ҳаққи қалам ва ғайра) кормандони асосӣ ва ҳайати техникӣ, нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ ва идрорпулии донишҷӯёнро пардохт менамояд. Музди меҳнат метавонад дар шакли пулӣ ё натуралӣ пардохт карда шавад. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми пардохти музди меҳнат ва пардохтҳои дигари ба он баробаркардашуда, пардохт оид ба суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, суғуртаи саломатӣ, кумакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, чубронпулӣ барои дафн ва дигар пардохтҳоро метавонад аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ намояд. Хароҷоти дар банди мазкур овардашуда мувофиқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ба роҳ монда мешавад.

146. Барои пардохти музди меҳнати кормандон, ҳайати техникӣ ва кормандони кироӣ (кормандони дар басти воҳидҳои кории ташкилоти буҷетӣ шомилнабуда, балки дар асоси созишномаи меҳнатӣ чалбгардида. Мавриди чалби мутахассисон бо шартнома ё созишнома, пардохти музди меҳнати онҳо аз дигар моддаҳои дахлдори гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ амалӣ карда мешавад) ташкилоти буҷетӣ, сармуҳосиб дар асоси варақаи бақайдгирии вақти корӣ ва дигар ҳуҷҷати дахлдор варақаи пардохти музди меҳнatro омода менамояд.

147. Ҳангоми таҳияи варақаи пардохти музди меҳнат ташкилоти буҷетӣ ҳисоби зарурии пардохти музди меҳнат ва дигар ҳисаҷудокуниҳо ба буҷетро амалӣ менамояд.

148. Пас аз ҳисоби музди меҳнат ва пардохти дигари ба он баробаркардашуда ташкилоти буҷетӣ супоришномаҳои пулиро таҳия намуда, пардохтро амалӣ менамояд.

149. Ҳангоми ҳисоб намудани музди меҳнат ва пардохти дигари ба он баробаркардашуда, ҳиссаҷудокуни ба буҷет ва дигар ҳиссаҷудокуниҳо, инчунин амалӣ намудани хароҷоти аслии бо беруннависи бонкии ҳазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд:

1) Намунаи мукотибот оид ба пардохти музди меҳнат аз буҷети ҷумҳуриявӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5*	2.11.961	*	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии ҳазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5*	2*	*	111	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

2) Намунаи мукотибот оид ба пардохти музди меҳнати буҷети маҳаллӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5*	2.11.963	*	121	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5*	2*	*	121	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2*	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

3) Намунаи мукотибот оид ба пардохти музди меҳнат аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.962	1.11.231		112	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии ҳазинадорӣ
5*	2*	*	112	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.251		112	

4) Намунаи мукотибот оид ба пардохти музди меҳнат аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.964	1.11.241		122	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ
5*	2*	*	122	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.252		122	

5) Намунаи мукотибот оид ба пардохти нафақа ва идрорпулӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.961	*	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии ҳазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5*	2*	*	111	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

6) Намунаи мукотибот оид ба пардохти нафақа ва идрорпулӣ аз буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.963	*	121	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5*	2*	*	121	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2*	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

§10. Хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ

150. Ташиклоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ, барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ мувофиқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ метавонад хароҷоти зеринро ба роҳ монанд:

- молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ;
- молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ;
- масолеҳи масрафӣ;
- инвентари мулоим ва либоси расмӣ;
- хӯрокворӣ;
- доруворӣ, воситаҳои басту банд;
- молҳои техникии таъйиноти низомӣ;
- маводи сӯхт ва рағғанҳои молидани (бензин, сӯзишвориҳои дизелӣ, солярка, керосин, мазут, рағғани автомобил);
- хароҷоти намояндагӣ;
- тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тухфаҳо;
- хариди таҷҳизоти нақлиётӣ;
- хариди дигар мошин ва таҷҳизот;
- мебел, ашёи идоравӣ, асбобҳо, инвентари истехсоли ва хоҷагидорӣ;

- ҷамъоварии осори санъати тасвирнокӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра;

- таъминоти барномавии компютерҳо;
- фонди китобхона;
- захираҳои стратегӣ;
- дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ;
- хариди дороиҳои ғайримоддии ғайриистеҳсоли;
- ободонии замин.

151. Ба мавод ва қисмҳои эҳтиёти маводи арзишдоре, ки дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии ташкилоти буҷетӣ як маротиба истифода мегарданд, инчунин новобаста аз арзиши он дар давраи на зиёда аз 12 моҳ истифода мегарданд, ё ин ки маводе, ки дар давраи зиёда аз 12 моҳ истифода гардида, ба воситаҳои асосӣ шомил нестанд, дохил мешаванд. Ба захираҳои моддӣ дохил мебошанд:

- молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ;
- молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ, аз ҷумла маводи шустушӯӣ, масолеҳи сохтмонӣ ва ғайра;
- масолеҳи масрафӣ;
- инвентари мулоим ва либоси расмӣ;
- хӯрокворӣ;
- доруворӣ, воситаҳои басту банд;
- молҳои техникии таъйиноти низомӣ;
- маводи сӯхт ва равшанҳои молиданӣ (бензин, сӯзишвории дизелӣ, солярка, керосин, мазут, равшани автомобил);
- хароҷоти намояндагӣ;
- тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тухфаҳо;
- ободонии замин;
- дигар захираҳо ва мавод.

152. Ба воситаҳои асосӣ объектҳои молие, ки дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии ташкилоти буҷетӣ ҳангоми иҷрои кор ва хизматрасонӣ ё эҳтиёҷоти идоракунии ташкилоти буҷетӣ новобаста аз арзиши объекти воситаи асосӣ, ки муҳлати муфиди истифодабариашон зиёда аз 12 моҳро ташкил медиҳад, дохил мешаванд. Ба воситаҳои асосӣ инҳо дохиланд:

- биноҳои истиқоматӣ;
- биноҳои ғайриистіқоматӣ;
- иншоот;

- мошинҳо ва таҷҳизот;
- таҷҳизоти нақлиётӣ;
- мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсоли ва хоҷагидорӣ;
- таъминоти барномавӣ;
- фонди китобхонавӣ, ҷамъовариҳои осори санъати тасвирнокӣ, нигоҳаҳои осорхона ва ғайра;
- сангҳо ва фулузоти қиматбаҳо;
- маснуоти заргарӣ;
- захираҳои стратегӣ;
- дороиҳои ғайримоддӣ истеҳсолнашуда;
- ободонии замин (дориҳои ба воситаҳои асосӣ дохилбуда);
- дигар захираҳои моддӣ воситаҳои гардишӣ.

153. Дориҳои моддӣ нишонаҳои фарқиати зеринро доранд:

- сохтори моддию молӣ;
- тасаввуроти худӣ;
- бо нишондиҳандаи шуморавӣ мустақим ченшаванда, ки дорои бузургии (андозаи) ниҳой мебошад;
- ба ҳисоб рафтани объекти моликияташ мусодирашаванда, метавонад аз як субъект (соҳибмӯлк) ба дигар гузарад;
- арзиши худӣ;
- пардохтпазирии нисбатан баланд;
- ба ҳурдашавӣ физикӣ мубталошаванда.

154. Дориҳои ғайримоддӣ нишонаҳои фарқкунандаи зеринро доранд:

- мавҷуд набудани сохтори моддию – молӣ (ҷисмонӣ);
- имконияти ҳаммонанди (ҷудо кардан, тақсим кардан) аз дигар мӯлу мӯлк;
- истифода намудан дар истеҳсоли маҳсулот, ҳангоми иҷрои кор, хизматрасонӣ ё дар эҳтиёҷоти идоракунии ташкилоти буҷетӣ;
- ба мӯҳлати дароз истифода намудан, яъне мӯҳлати давомнокии мӯфиди истифодабарӣ зиёда аз 12 мӯҳ ё давраи мӯқаррарии амалиётӣ агар аз 12 мӯҳ зиёд бошад;
- бозфурӯшии минбаъдаи мӯлу мӯлки мазкур пешниҳод намегардад;
- мавҷудияти ҳуҷҷатҳои ба расмӣ дароварда шуда, ки мавҷуд будани дорӣ ва ҳуқуқи истисноии ташкилоти буҷетӣ оид ба натиҷаи ғайрияти зеҳнӣ (иҷозатнома, шаҳодатнома, ҳуҷҷатҳои мӯҳофизатӣ, шартномаи гирифтани иҷозатнома, нишонаи молӣ ва ғайра) тасдиқ менамояд.

§11. Раванди бастанӣ шартнома (созишнома) оид ба хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ

155. Барои муқаррар намудани арзиши захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосии харидоришаванда ташкилоти буҷетӣ таҳлили нархҳоро гузаронида, арзиши тахмини онро муайян менамояд.

156. Мувофиқи қонунгузорӣ интиҳоби молрасон ва бастанӣ шартнома оид ба харидории захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ дар асоси озмун ба роҳ монда мешавад, ба истинои ҳолате, ки маблағ аз ҳади муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд набошад.

157. Барои харидорӣ намудани захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ ташкилоти буҷетӣ бояд шартномаи дахлдор ба имзо расонад.

158. Дар шартномаи бо резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хириди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ басташуда, арзиш ва маблағи умумии шартнома бо пули миллии муқаррар карда мешавад. Муқаррар намудани арзиш бо асъори хориҷӣ дар ҳолати бастанӣ шартнома бо ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин мегардад.

§12. Харидории захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ тавассути озмун ва бе озмун

159. Маблағгузорӣ харидории захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ дар асоси шартномаи басташуда, ҳисоб-фактура, санади қабул, борхат ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқунанда ба роҳ монда мешавад.

160. Барои маблағгузории хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи ҳазинавии моҳона ба мақомоти ҳазинадорӣ ҳисоб-фактура, санади қабул, борхат, супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон, пешниҳод менамояд.

161. Назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетии мақомоти зертобеш, ҳангоми хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ, аз ҷониби тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ ё тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣ мутобиқи талаботи қонунгузорӣ, амалӣ карда мешавад.

162. Дар мавриди аз ҷониби молтаъминкунандагон пудратчиён иҷро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани шартҳои шартнома, ташкилоти буҷетӣ оид ба баргардонидан ё қисман баргардонидани

маблағҳои қаблан пардохташуда чораандешӣ менамояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки пардохт гардида буд, маблағи мазкур ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот баргардонида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағҳои махсус новобаста аз соли баргардонидашуда, маблағҳои махсуси мазкур ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешаванд.

163. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми пардохти хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

§13. Харидории захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ бо пешпардохт

164. Барои амалӣ намудани пешпардохт барои хариди захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ, ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадорихои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура ва супоришномаҳои пулиро барои пешпардохт ба суратҳисоби молрасон пешниҳод менамояд.

165. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқати ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо бо шартҳои шартнома санчида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

166. Молрасон пас аз гирифтани маблағи пешпардохт захираҳои моддию молӣ, воситаҳои асосӣ ва корҳои дар шартнома пешбинигардидаро ба фармоишгар мерасонад. Дар асоси иҷро гардидани шартҳои шартнома молрасон ба фармоишгар ҳуҷҷатҳои дахлдоро пешниҳод менамояд.

167. Ташкилоти буҷетӣ барои пардохти маблағи асосии шартнома баъд аз қабули захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ, хароҷоти пешбинишударо ба ҷадвали пардохт ва нақшаи хароҷотии моҳонаи дахлдор ворид менамоянд ва ҳисоб-фактураҳо, санади қабул, борхат, дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулӣ барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасонро ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод менамояд.

168. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқати ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо бо шартҳои шартнома санчида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

169. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохт барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, ба ҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) Намунаи муқотибот оид ба пешпардохт мувофиқи шартнома барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.961	*	111	Мақомоти хазинадорӣ маблағро ба молрасон пешпардохт менамояд
2.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.971		111	Ташкилоти буҷетӣ воридоти маблағи буҷетӣ ва пешпардохт ба молрасонро дарҷ менамояд
1.15.100	1.11.253		111	

2) Намунаи муқотибот оид ба пешпардохт мувофиқи шартнома барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.962	*	121	Мақомоти хазинадорӣ маблағро ба молрасон пешпардохт менамояд
2.11.962	1.11.220		121	
1.11.254	2.11.972		121	Ташкилоти буҷетӣ воридоти маблағи буҷетӣ ва пешпардохт ба молрасонро дарҷ менамояд
1.15.100	1.11.254		121	

3) Намунаи муқотибот оид ба пешпардохт мувофиқи шартнома барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз ҳисоби маблағҳои махсус:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.962	1.11.231	*	112	Мақомоти хазинадорӣ маблағро ба молрасон пешпардохт менамояд
1.15.100	1.11.251		112	Ташкилоти буҷетӣ маблағи пешпардохт ба молрасонро дарҷ менамояд

4) Намунаи муқотибот оид ба пардохти маблағи асосӣ мувофиқи шартнома барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.961	*	111	Мақомоти хазинадорӣ ба молрасон

2.11.961	1.11.210		111	маблағи асосиро пардохт менамояд
1.11.253	2.11.971		111	Ташиклоти буҷетӣ воридоти маблағи буҷетӣ ва пардохт ба молрасонро дарҷ менамояд ва пешпардохти қаблан пардохтиударо маҳкам менамояд
1.31. *, 1.41. *	2.11.100		111	
2.11.100	2.15.100		111	
2.11.110	1.11.253		111	
2.11.971	3.10.110		111	Мукотиботи ташиклоти буҷетӣ бо хариди воситаҳои асосӣ алоқаманд

5) Намунаи мукотибот оид ба пардохти маблағи асосӣ мувофиқи шартнома барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.962	*	121	Мақомоти хазинадорӣ ба молрасон маблағи асосиро пардохт менамояд
2.11.962	1.11.220		121	
1.11.254	2.11.972		121	Ташиклоти буҷетӣ пардохти маблағи асосӣ ба молрасонро дарҷ менамояд ва пешпардохти қаблан пардохтиударо маҳкам менамояд
1.31. *, 1.41. *	2.11.110		121	
2.11.110	2.15.100		121	
2.11.110	1.11.254		121	
2.11.972	3.10.110		121	Мукотиботи ташиклоти буҷетӣ бо хариди воситаҳои асосӣ алоқаманд

6) Намунаи мукотибот оид ба пардохти маблағи асосӣ мувофиқи шартнома барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз ҳисоби маблағҳои махсус:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.962	1.11.231	*	112	Мақомоти хазинадорӣ ба молрасон маблағи асосиро пардохт менамояд
1.31. *, 1.41. *	2.11.110		112	Ташиклоти буҷетӣ пардохти маблағи асосӣ ба молрасонро дарҷ менамояд ва пешпардохти қаблан пардохтиударо маҳкам менамояд
2.11.110	1.15.100		112	
2.11.110	1.11.251		112	

7) Намунаи мукотибот оид ба истифода додани захираҳои моддию молӣ аз анбор, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ харидорӣ гардидааст:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	1.31. *		111	Ташиклоти буҷетӣ гардиши захираҳои моддию молӣ ва эътирофи даромадро дарҷ менамояд
2.11.971	4*		111	

8) Намунаи муқотибот оид ба истифода додани захираҳои моддию молӣ аз анбор, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ харидорӣ гардидааст:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5*	1.31. *		121	Ташиқоти буҷетӣ гардиши захираҳои моддию молӣ ва эътирофи даромадро дарҷ менамояд
2.11.972	4*		121	

9) Намунаи муқотибот оид ба истифода додани захираҳои моддию молӣ аз анбор, ки аз ҳисоби маблағҳои махсус харидорӣ гардидааст:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5*	1.31. *		112	Ташиқоти буҷетӣ гардиши захираҳои моддию молӣ ва эътирофи даромадро дарҷ менамояд

§14. Харидории захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ бо пардохти фосилавӣ

170. Расонидани захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ метавонад тибқи шартҳои шартнома ба якҷанд марҳила тақсим гардида, вобаста ба он пардохтҳо бо дар назар доштани пешпардохт фосилавӣ анҷом дода шаванд. Пешпардохт ва пардохти марҳилавӣ метавонанд ғоизи муайяни маблағи шартномаро ташкил намоёнд.

171. Молрасон захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосиро (иҷрои корҳои дигаре, дар шартнома оварда шудааст) мувофиқи шартнома марҳила ба марҳила таъмин менамояд.

172. Аз рӯи ҳар як марҳилаи таъминот ташиқоти буҷетӣ захираҳои моддию молӣ, воситаҳои асосӣ ва иҷрои корҳои дигареро, ки дар шартнома оварда шудааст, қабул менамоянд. Бо анҷом ёфтани ҳар як марҳила бояд ҳуҷҷатҳои зарурӣ (борхат, санади қабули захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ, санади иҷрои кор ва ғайра) ба имзо расонида шаванд.

173. Барои маблағгузорӣ намудани пардохти марҳилавӣ ташиқоти буҷетӣ тибқи уҳдадорихои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ борхат, санади қабули захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ, санади иҷрои кор, дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон пешниҳод менамояд.

174. Мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба мутобиқати шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

175. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти воқеӣ барои хариди захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

§15. Харидории захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ онд ба пардохти захираҳои моддию молӣ пас аз қабули он

176. Тибқи шартҳои шартнома пардохт метавонад баъд аз расонидан ва қабул намудани захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ амалӣ карда шавад.

177. Молрасон захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосиро (ичрои дигар корҳое, ки дар шартнома оварда шудааст) мувофиқи шартнома таъмин ва ташкилоти буҷетӣ қабул намуда, аз ҷониби тарафҳо ҳуҷҷатҳои дахлдор (борхат, санади қабули захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ, санади иҷрои кор ва ғайра) ба имзо расонида мешавад.

178. Барои маблағгузорӣ намудани хариди захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда (борхат, санади қабули захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ, санади иҷрои кор ва ғайра) ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон пешниҳод менамояд.

179. Мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба мутобиқати шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

180. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти маблағ барои хариди захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, ҳисоботи буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

§16. Харочот барои таъмири ҷорӣ

181. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ метавонад таъмири бинову иншоот, роҳ, воситаҳои

нақлиёт, таҷҳизоти вазнин, мебел ва таҷҳизоти идоравӣ, дигар хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷориро амалӣ намояд.

182. Пардохтҳои бо таъмири ҷорӣ алоқаманд метавонад аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант ба роҳ монда шавад.

183. Ташкилоти буҷетӣ фармоишгари таъмири ҷорӣ маҳсуб гардида, иҷрокунандаи таъмири ҷорӣ метавонад шахсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ бошад.

184. Барои муайян намудани арзиши таъмири ҷорӣ ташкилоти буҷетӣ харҷнома таҳия менамояд. Намуд ва ҳаҷми корҳои таъмири тибқи санади нуқсонӣ муайян карда мешавад. Барои анҷом додани таъмири ҷорӣ ташкилоти буҷетӣ бояд бо пудратчӣ шартномаи дахлдорро ба имзо расонад.

185. Мувофиқи қонунгузорӣ интихоби иҷрокунанда ва бастанӣ шартнома оид ба гузаронидани таъмири ҷорӣ дар асоси озмун ба роҳ монда мешавад, ба истинои ҳолате, ки маблағ аз меъёри муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд набошад.

186. Дар шартномаи таъмири ҷорие, ки резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд, арзиш ва маблағи умумии шартнома бо сомони муқаррар карда мешавад. Муқаррар намудани арзиш бо асҳори хориҷӣ дар ҳолати бастанӣ шартнома бо ғайррезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин мегардад.

187. Маблағгузорӣ дар асоси шартномаи басташуда, ҳисоб-фактура, санади қабул, борхат ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда амалӣ карда мешавад.

188. Барои маблағгузориҳои таъмири ҷорӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадорӣҳои қабулшуда ва нақшаи ҳазинавии моҳона ба мақомоти ҳазинадорӣ ҳисоб-фактура, санади қабул, борхат, супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби иҷрокунанда пешниҳод менамояд.

189. Дар мавриди аз ҷониби иҷрокунандагон/пудратчиён иҷро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани таъмири ҷорӣ, ташкилоти буҷетӣ оид ба баргардонидан ё қисман баргардонидани маблағҳои қаблан пардохташуда чораандешӣ менамояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявӣ, ки пардохт гардида буд, маблағи буҷетии баргардонидашуда ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот баргардонида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад.

Дар мавриди баргардонидани маблағҳои махсус новобаста аз соли баргардонидашуда, маблағҳои махсуси мазкур ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад.

190. Пардохти маблағи таъмири ҷорӣ тавассути мақомоти хазинадорӣ амалӣ карда мешавад.

191. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти маблағ барои амалӣ намудани таъмири ҷорӣ бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, ба ҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти маблағи таъмири ҷорӣ аз ҳисоби буҷетӣ ҷумҳуриявӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5*	2.11.961	*	111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5* (1* - дар ҳолате, ки қисми пардохт арзиши дороиҳоро зиёд намояд)	2*	*	111	Муқотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310 (3.31* - дар ҳолате, ки қисми пардохт арзиши дороиҳоро зиёд намояд)		111	

2) Намунаи муқотибот оид ба пардохти маблағи таъмири ҷорӣ аз ҳисоби буҷетӣ маҳаллӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5*	2.11.963	*	121	Муқотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5* (1* - дар ҳолате, ки қисми пардохт арзиши дороиҳоро зиёд намояд)	2*	*	121	Муқотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	Муқотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
2*	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310 (3.31* - дар		121	

	ҳолате, ки қисми пардохт арзиши дороиҳоро зиёд намояд)			
--	--	--	--	--

3) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти маблағи таъмири ҷорӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷетӣ ҷумҳуриявӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.962	1.11.231		112	Мукотиботи муҳосибии мақомоти марказии хазинадорӣ
5* (1* - дар ҳолате, ки қисми пардохт арзиши дороиҳоро зиёд намояд)	2*	*	112	Мукотиботи муҳосибии ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.251		112	Мукотиботи муҳосибии ташиклоти буҷетӣ

4) Намунаи мукотибот оид ба пардохти маблағи таъмири ҷорӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷетӣ маҳаллӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.964	1.11.241		122	Мукотиботи муҳосибии мақомоти марказии хазинадорӣ
5* (1* - дар ҳолате, ки қисми пардохт арзиши дороиҳоро зиёд намояд)	2*	*	122	Мукотиботи муҳосибии ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.252		122	

§17. Харидории кор ва хизматрасонӣ

192. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ, метавонад хароҷотро барои хариди кор ва хизматрасониҳои зерин амалӣ намояд:

- пардохти хизмати мутахассисоне, ки барои иҷрои кор ва хизматрасонӣ ҷалб гардидаанд;
- хизматрасониҳои бо кори таъбу нашр алоқаманд, наشري эълон ва маълумоти дигар дар воситаҳои ахбори омма;
- хизматрасониҳои бо насби воситаҳои техникӣ ва таҷҳизот алоқаманд;

- хизматрасониҳои коммуналӣ (қувваи барқ, газ, гармидиҳӣ, партовбарӣ, об, низоми мустақили гармидиҳӣ);
- хизмати алоқа;
- пайваस्ताмоии воситаҳои алоқа;
- хизмати почта;
- дигар хизматрасониҳо.

§18. Раванди бастанӣ шартнома (созишнома) барои харидории кор ва хизматрасонӣ

193. Харидори кору хизматрасонӣ ташкилоти буҷетӣ маҳсуб гардида, таъминкунандаи кору хизматрасонӣ метавонад шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ бошад.

194. Барои муайян намудани арзиши кору хизматрасонии харидоришаванда ташкилоти буҷетӣ таҳлили нарх ва арзиши тахминии онро муайян менамояд.

195. Мувофиқи қонунгузорӣ интихоби молрасон ва бастанӣ шартнома оид ба харидории кору хизматрасонӣ дар асоси озмун ба роҳ монда мешавад, ба истиснои ҳолате, ки маблағ аз меъёри муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд набошад.

196. Харидорӣ намудани кору хизматрасонӣ тавассути шартнома амалӣ карда мешавад. Дар шартномаи хариди кору хизматрасонии бо резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда, арзиш ва маблағ умумии шартнома бо пули миллии муқаррар карда мешавад. Муқаррар намудани арзиш бо асъори хориҷӣ дар ҳолати бастанӣ шартнома бо ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин мегардад.

§19. Пардохт оид ба кору хизматрасонӣ тавассути озмун ва бе озмун

197. Маблағгузорӣ дар асоси шартномаи басташуда, ҳисоб-фактура, санади қабул, борхат ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ба роҳ монда мешавад.

198. Барои маблағгузории кору хизматрасонӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи ҳазинавии моҳона ба мақомоти ҳазинадорӣ ҳисоб-фактура, санади қабул, борхат, супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон пешниҳод менамояд.

199. Дар мавриди иҷро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани шартҳои шартнома, ташкилоти буҷетӣ оид ба баргардонидани маблағҳои қаблан пардохташуда ё қисми маблағ чораандешӣ менамояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявӣ, ки пардохт гардида буд, маблағи буҷетии баргардонидашуда

ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағҳои махсус новобаста аз соли баргардонидашуда, маблағҳои махсуси баргардонидашуда ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад.

200. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти кору хизматрасонии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

§20. Хариди кору хизматрасонӣ бо пешпардохт

201. Барои амалӣ намудани пешпардохт ҷиҳати хариди кору хизматрасонӣ ташкилоти буҷетӣ хароҷоти пешбинигардида ро ба ҷадвали пардохт ва нақшаи хазинавии моҳона ворид намуда, ҳисоб-фактура ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод менамояд.

202. Пас аз гирифтани маблағи пешпардохт иҷрокунанда иҷрои кор ё хизматрасониро амалӣ намуда ба фармоишгар пешниҳод менамояд (санади қабули хизматрасонӣ санади иҷрои кор ва ғайра).

203. Баъд аз қабули кору хизматрасониҳо барои пардохти маблағи асосии шартнома ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактураҳо, санади қабули кору хизматрасонӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби иҷрокунанда пешниҳод менамояд.

204. Мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба мутобиқати шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

205. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти кору хизматрасонии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) *Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пешпардохт мувофиқи шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети Ҷумҳуриявӣ:*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5*	2.11.961	*	111	Мақомоти хазинадорӣ ба иҷрокунанда пешпардохт менамояд
2.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.972		111	Ташкилоти буҷетӣ воридоти

1.15.100	1.11.253		111	маблағи буҷетӣ ва пешпардохт ба иҷрокунаро дарҷ менамояд
----------	----------	--	-----	--

2) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пешпардохт мувофиқи шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.962	*	121	Мақомоти хазинадорӣ ба иҷрокунада пешпардохт менамояд
2.11.962	1.11.220		121	
1.11.254	2.11.972		121	Ташиклоти буҷетӣ воридоти маблағи буҷетӣ ва пешпардохт ба иҷрокунаро дарҷ менамояд
1.15.100	1.11.254		121	

3) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пешпардохт мувофиқи шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои махсус:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.962	1.11.231	*	112	Мақомоти хазинадорӣ ба иҷрокунада пешпардохт менамояд
1.15.100	1.11.251		112	Ташиклоти буҷетӣ воридоти маблағи буҷетӣ ва пешпардохт ба иҷрокунаро дарҷ менамояд

4) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти маблағи асосӣ мувофиқи шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.961	*	111	Мақомоти хазинадорӣ маблағи асосии хизматрасониро ба иҷрокунада пардохт менамояд
2.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.971		111	Ташиклоти буҷетӣ воридоти маблағи буҷетӣ ва пардохт ба иҷрокунадаро дарҷ менамояд ва пешпардохти қаблан пардохтишударо маҳкам менамояд.
5 *	2.11.110		111	
2.11.110	1.15.110		111	
2.11.110	1.11.253		111	

5) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти маблағи асосӣ мувофиқи шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.962	*	121	Мақомоти хазинадорӣ маблағи асосии хизматрасониро ба
2.11.962	1.11.220		121	

				<i>ичроқунанда пардохт менамояд</i>
<i>1.11.254</i>	<i>2.11.972</i>		<i>121</i>	<i>Ташиклоти буҷетӣ воридоти маблағи буҷетӣ ва пардохт ба иҷроқунандаро дарҷ менамояд ва пешпардохти қаблан пардохтишударо маҳкам менамояд</i>
<i>5 *</i>	<i>1.11.110</i>		<i>121</i>	
<i>1.11.110</i>	<i>2.15.100</i>		<i>121</i>	
<i>2.11.110</i>	<i>1.11.254</i>		<i>121</i>	

6) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти маблағи асосӣ мувофиқи шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои махсус:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
<i>2.11.962</i>	<i>1.11.231</i>	<i>*</i>	<i>112</i>	<i>Мақомоти хазинадорӣ маблағи асосии хизматрасониро ба иҷроқунанда пардохт менамояд қаблан пардохтишударо маҳкам менамояд.</i>
<i>5 *</i>	<i>2.11.110</i>		<i>112</i>	<i>Ташиклоти буҷетӣ воридоти маблағи буҷетӣ ва пардохт ба иҷроқунандаро дарҷ менамояд ва пешпардохти қаблан пардохтишударо маҳкам менамояд.</i>
<i>2.11.110</i>	<i>1.15.100</i>		<i>112</i>	
<i>2.11.110</i>	<i>1.11.251</i>		<i>112</i>	

§21. Хариди кору хизматрасонӣ бо пардохти фосилавӣ

206. Тибқи шартҳои шартнома иҷрои кор ва пешниҳоди хизматрасонӣ метавонад ба якчанд марҳила тақсим гардида, вобаста ба он пардохтҳо бо дар назар доштани пешпардохти фосилавӣ анҷом дода шавад. Пешпардохт ва пардохти фосилавӣ метавонанд ғоизии муайяни маблағи шартномаро ташкил диҳад.

207. Мувофиқи шартнома иҷроқунанда иҷрои кор ва пешниҳоди хизматрасониро марҳила ба марҳила амалӣ менамояд.

208. Аз рӯи ҳар як марҳилаи иҷро ташкилоти буҷетӣ кору хизматрасониро қабул менамоянд. Бо анҷом ёфтани ҳар як марҳила бояд ҳуҷҷатҳои зарурӣ (санади иҷрои кор, санади қабули хизматрасонӣ ва ғайра) ба имзо расонида шаванд.

209. Барои анҷом додани пардохти марҳилавӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ санади иҷрои корҳо, санади қабули хизматрасонӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби иҷроқунанда пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқати ҳуҷҷатҳои пардохтии

пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

210. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти иҷрои кор ва пешниҳоди хизматрасонии бо беруннависи бонкии ҳазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

§22. Хариди кору хизматрасонӣ бо пардохт пас аз иҷрои кор ва пешниҳоди хизматрасонӣ

211. Мувофиқи шартҳои шартнома пардохт метавонад, баъд аз расонидан ва қабул намудани иҷрои кор ва пешниҳоди хизматрасонӣ амалӣ карда шавад.

212. Молрасон иҷрои кор ва пешниҳоди хизматрасониرو мувофиқи шартнома ба роҳ мемонад.

213. Тибқи иҷрои аслии кор ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ташкилоти буҷетӣ кору хизматрасониرو қабул менамоянд. Бо анҷом ёфтани кору хизматрасонӣ бояд ҳуҷҷатҳои зарурӣ (санади иҷрои кор, санади қабули хизматрасонӣ ва ғайра) ба имзо расонида шаванд.

214. Барои маблағгузорӣ намудани пардохти кору хизматрасонӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи ҳазинавии моҳона ба мақомоти ҳазинадорӣ борхат, санади иҷрои кор, санади қабули хизматрасонӣ, супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунамандаро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон пешниҳод менамояд.

215. Мақомоти ҳазинадорӣ мутобиқати ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

216. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти кору хизматрасонии бо беруннависи бонкии ҳазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

§23. Пардохти хизматрасонии коммуналӣ ва хизмати алоқа

217. Маблағгузори ташкилоти буҷетӣ барои хизматрасонии коммуналӣ ва хизмати алоқа дар асоси шартнома амалӣ карда мешавад.

218. Молрасон хизматрасонии коммуналӣ ва хизмати алоқаро мувофиқи шартнома амалӣ менамояд.

219. Пардохти маблағи хизматрасонии коммуналӣ ва хизмати алоқа дар давоми соли молиявӣ хусусияти доимӣ дорад, яъне пардохт

моҳона ё якчанд маротиба дар як моҳ, амалӣ карда мешавад. Тарофа ва муҳлати гузаронидани маблағ дар шартнома муқаррар карда мешавад.

220. Барои маблағгузорӣ намудани пардохти хизматрасонии коммуналӣ ва хизмати алоқа ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ санади иҷроӣ кор, санади қабули хизматрасонӣ, дигар ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон пешниҳод менамояд.

221. Мақомоти хазинадорӣ мутобикатии ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

222. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти хизматрасонии коммуналӣ ва хизмати алоқавӣ бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

§24. Дигар хароҷоти ҷорӣ

223. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ, мувофиқи дастурамали Гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ метавонад хароҷоти зеринро ба роҳ монанд:

1) **дигар хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир.** Ба дигар хароҷоти ҷорӣ, ба ғайр аз таъмир дохил мешаванд:

- **хароҷот вобаста ба омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандон.** Фармоишгари омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандон ташкилоти буҷетӣ маҳсуб меёбад. Иҷрокунандаи омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандони фармоишгар метавонад шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ маҳсуб ёбад. Омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандони ташкилоти буҷетӣ тавассути бастанӣ шартнома гузаронида мешавад. Дар шартномаи омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандон, ки аз ҷониби резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад, нарх ва маблағи умумӣ бо сомони муқаррар карда мешавад. Муқаррар намудани арзиш бо асъори хориҷӣ дар ҳолати бастанӣ шартнома бо ғайррезидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин мегардад. Маблағгузорӣ дар асоси шартномаи басташуда, ҳисоб-фактура ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ба роҳ монда мешавад. Барои маблағгузорӣ намудани омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандон ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура, дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулӣ барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасонро пешниҳод менамояд. Дар мавриди

ичро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани шартҳои шартнома, Ташкилоти буҷетӣ оид ба баргардонидани маблағҳои қаблан пардоташуда ё қисми маблағ чораандешӣ менамояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявӣ, ки пардохт гардида буд, маблағи буҷетии баргардонидашуда ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағҳои махсус новобаста аз соли баргардонидашуда, маблағҳо ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, ба ҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандон аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.12.420	2.11.961	22142	111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5.12.420	2*	22142	111	Муқотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

2) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандон аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.12.420	2.11.963	22142	121	Муқотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5.12.420	2*	22142	121	Муқотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2*	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

3) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандон аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.962	1.11.231		112	Муқотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
5.12.420	2*	22142	112	Муқотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
2*	1.11.251		112	

4) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба омӯзиши ва азнавомӯзиши кормандон аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.964	1.11.241		122	Мукотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
5.12.420	2*	22142	122	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.252		122	

- хароҷот барои пардохти андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ бо дороиҳо алоқаманд. Ташкилоти буҷетӣ барои дороиҳои худ мувофиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андози дахлдорро пардохт менамояд. Ташкилоти буҷетӣ маблағгузори пардохти андоз ва пардохти дигари ҳатмӣ ба буҷетро, ки бо нақлиёт ва дигар дороиҳо алоқаманд мебошанд, тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба буҷети дахлдор пешниҳод менамояд. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти андози бо беруннависи бонки хазинадорӣ тасдиқгардида, ба ҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти андоз аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.22.530	2.11.961	22148	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5.22.530	2.11.690	22148	111	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2.11.690	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти андоз аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.22.530	2.11.963	22148	121	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5.22.530	2.11.690	22148	121	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2.11.690	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

3) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти андоз аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.962	1.11.231		112	Муқотиботи муҳосибии мақомоти марказии ҳазинадорӣ
5.22.530	2.11.690	22148	112	Муқотиботи муҳосибии ташкilotи буҷетӣ
2.11.690	1.11.251		112	

4) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти андоз аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.964	1.11.241		122	Муқотиботи муҳосибии мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ
5.22.530	2.11.690	22148	122	Муқотиботи муҳосибии ташкilotи буҷетӣ
2.11.690	1.11.252		122	

- хароҷоти комиссияи бонкӣ. Хароҷоти комиссияи бонкӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, грант ва қарз пардохт карда мешавад. Ташкilotи буҷетӣ барои пардохти музди меҳнат ва дигар пардохтҳои ба он баробаркардашуда бо ташкilotи қарзӣ оид ба хизматрасонии қортҳои бонкии кормандони худ шартнома ба имзо мерасонад. Ҳаққи хизматрасонии бонкӣ метавонад аз ҳисоби моддаи хароҷотии музди меҳнат ё дигар моддаи гурӯҳбандии иқтисодии буҷет амалӣ карда шавад. Ташкilotи буҷетӣ дар мавриди пардохти алоҳидаи комиссияи бонкӣ дар баробари пардохти музди меҳнат ва дигар пардохтҳои ба он баробаркардашуда ба қорти бонкии кормандони худ, супоришномаи пулии алоҳида оид ба интиқоли пардохти ҳаққи комиссияи бонкиро ба ташкilotи қарзӣ омода менамояд. Маблағгузори комиссияи бонкӣ дар асоси шартномаи басташуда ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда амалӣ карда мешавад. Ташкilotи буҷетӣ пардохти комиссияи бонкиро тибқи уҳдадорихои қабулшуда ва нақшаи ҳазинавии моҳона ба мақомоти ҳазинадорӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулиро барои амалӣ намудани интиқоли маблағ ба ташкilotи қарзии дохлдор пешниҳод менамояд. Ташкilotи буҷетӣ дар асоси пардохти комиссияи бонкии бо беруннависи бонкии ҳазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон ҳисоббаробаркуниҳои суратҳисобҳои аъзори ҳазинадориро амалӣ намуда, аз рӯи ҳисобҳои гузаронидашуда аз суратҳисобҳои ҳазинадорӣ комиссияи бонкӣ ситонида мешавад. Бонки миллии

Тоҷикистон дар асоси комиссияи бонкии ситонидашуда, хароҷоти мазкурро ба беруннависи суратҳисобҳои асъории хазинадорӣ дохил менамояд. Мақомоти марказии хазинадорӣ дар асоси хароҷоти ҳаққи комиссияи бонкии бо беруннависи бонкии Бонки миллии Тоҷикистон тасдиқгардида, ҳисоботи буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд;

1) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти хизматрасонии бонк аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.12.820	2.11.961	22147	111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5.12.820	2*	2147	111	Муқотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

2) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти хизматрасонии бонк аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.12.820	2.11.963	22147	121	Муқотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5.12.820	2*	22147	121	Муқотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2*	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

3) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти хизматрасонии бонк аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.962	1.11.231		112	Муқотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
5.12.820	2*	22147	112	Муқотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.251		112	

4) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти хизматрасонии бонк аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.964	1.11.241		122	Муқотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
5.12.820	2*	22147	122	Муқотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.252		122	

5) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти хизматрасониҳои бонкии Бонки миллии Тоҷикистон:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.12.820	1.11.310	111	22147	Мукотиботи мақомоти марказии хазинадорӣ

- **хароҷоти пардохти иҷоравӣ.** Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хоҷидорӣ-иқтисодии худ метавонад бино, нақлиёт, таҷҳизот ва ғайраро ба иҷора гирад. Ташкилоти буҷетӣ барои барасмиятдарории иҷора бояд шартномаи дахлдорро мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонад. Дар шартномаи иҷораи моликият дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, маблағ ва арзиши умумии шартнома бо пули миллии муқаррар карда мешавад. Муқаррар намудани арзиш бо асъори хориҷӣ дар ҳолати иҷораи молу мулк берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин мегардад. Маблағгузорӣ дар асоси шартномаи басташуда оид ба иҷора, ҳисоб-фактураҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда амалӣ карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ маблағгузориҳои пардохти иҷораро тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактураҳо, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулиро пешниҳод менамояд. Ташкилоти буҷетӣ дар мавриди иҷро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани шартҳои шартнома, оид ба баргардонидани маблағҳои қаблан пардохташуда ё қисми маблағ бояд чораандешӣ намояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки пардохт гардида буд, маблағи буҷетии баргардонидашуда ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъда, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағҳои махсус новобаста аз соли баргардонидашуда, маблағҳо ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти амалигардида беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, ба ҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти иҷора аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.12.410	2.11.961	22141	111	Мукотиботи муҳосибиҳои мақомоти марказии хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5.12.410	2.11.910	22141	111	Мукотиботи муҳосибиҳои

1.11.253	2.11.971		111	ташкилоти буҷетӣ
2.11.910	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти иҷора аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.12.410	2.11.963	22141	121	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5.12.410	2.11.910	22141	121	Мукотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2.11.910	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

3) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти иҷора аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.962	1.11.231		112	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
5.12.410	2.11.972	22141	112	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
2.11.972	1.11.251		112	

4) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти иҷора аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.964	1.11.241		122	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
5.12.410	2.11.972	22141	122	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
2.11.972	1.11.252		122	

2) **хароҷоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда.** Дар ҳолати ба миён омадани зарурати гузаронидани амалиёти хароҷоти нигоҳдорандаи полиси суғуртавӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;

3) **хароҷоти рента**– хароҷоте, ки дар натиҷаи шартномаи иҷораи замин, захираҳои табиӣ ва дигар дороиҳои табиӣ ба вуҷуд меояд. Рента ба соҳибмулки дорой дар давоми муҳлати амали шартнома ҳисоб карда мешавад. Дар ҳолати ба миён омадани зарурати гузаронидани амалиёти рентавӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;

4) **хароҷот оид ба суғуртаи бинову таҷҳизот-** суғуртанамой ҳимояи молумулки ташкилоти буҷетиро вобаста ба сар задани рӯйдодҳои гуногуни (рӯйдодҳои суғуртавӣ) муқаррарнамудани шартномаи суғуртавӣ ё қонунгузорӣ дар бар мегирад. Суғурта метавонад ҳатмӣ ё ихтиёрӣ бошад. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ бино ва таҷҳизотро, тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба суғуртаи ҳатмӣ, суғурта менамояд. Барои суғуртанамоии ихтиёрии бинову таҷҳизот ташкилоти буҷетӣ бо ширкатҳои дахлдори суғуртавӣ шартнома менамояд. Дар шартномаи суғуртаи бинову таҷҳизот бо резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон, маблағ ва арзиши умумии шартнома бо сомони муқаррар карда мешавад. Муқаррар намудани арзиш бо асъори хориҷӣ дар ҳолати бастани шартнома бо ширкатҳои хориҷӣ мумкин мегардад. Пардохт дар асоси шартномаи басташуда, ҳисоб-фактура ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ба роҳ монда мешавад. Барои маблағгузориҳои пардохти суғуртаи ҳатмӣ ё ихтиёрӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадорӣҳои қабулшуда ва нақшаи ҳазинавии моҳона ба мақомоти ҳазинадорӣ ҳисоб-фактура, супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ҷ тасдиқкунандаро пешниҳод менамояд. Ташкилоти буҷетӣ дар мавриди иҷро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро нагардидани талаботи шартнома, оид ба баргардонидани маблағҳои қаблан пардохтшуда ё қисми маблағ бояд чораандешӣ намояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявӣ, ки пардохт гардида буд, маблағи буҷетии баргардонидашуда ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъда, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағҳои махсус новобаста аз соли баргардонидашуда, маблағҳо ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми пардохти суғуртаи ҳатмӣ ё ихтиёрии бо беруннависи бонкии ҳазинадорӣ тасдиқгардида, ба ҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) *Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти суғуртаи бинову таҷҳизот аз буҷети ҷумҳуриявӣ:*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.22.610 (620)	2.11.961	27311(2)	111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти марказии ҳазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5.22.610	2.12.190	27311(2)	111	Муқотиботи муҳосиби

(620)				ташкилоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2.12.190	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти суғуртаи бинову таҷҳизот аз буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.22.610 (620)	2.11.963	27311(2)	121	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5.22.610 (620)	2.12.190	27311(2)	121	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2.12.190	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

3) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти суғуртаи бинову таҷҳизот аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.962	1.11.231		112	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
5.22.610 (620)	2.12.190	27311(2)	112	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
2.12.190	1.11.251		112	

4) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти суғуртаи бинову таҷҳизот аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.964	1.11.241		122	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
5.22.610 (620)	2.12.190	27311(2)	122	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
2.12.190	1.11.252		122	

5) **дигар хароҷоти бо моликият алоқаманд, ба ғайр аз фоиз.** Хароҷоти бо моликият алоқаманд хароҷотеро дар бар мегирад, ки аз ҷониби воҳиди баҳши идоракунии давлатӣ ба соҳиби дороии молиявӣ ё дороии моддии ғайриистеҳсолӣ барои истифода бурдан пардохт карда мешавад, истифода менамояд. Яке аз намуди хароҷоти бо моликият алоқаманд фоиз мебошад. Хароҷоти бо моликият алоқаманд, ба ғайр аз фоиз метавонад шакли суди саҳмия, ҳиссаҷудокунӣ аз даромади квазикорхонаҳо, хароҷоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони

биманомаҳо вогузоршударо қабул намояд. Суди сахмия ва ҳиссачудокунӣ аз даромади квазикорхонаҳо танҳо ба корхонаҳои давлатӣ (ташкилот) тааллуқ дорад;

б) **хароҷоти марбут ба пардохти ҷаримаву фоизҳо.** Дар ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодӣ метавонад зарурати пардохти ҷаримаҳо ва пеняҳо, ки дар натиҷаи дар сатҳи зарурӣ иҷро нагардидани уҳдадориҳо ба вучуд ояд. Барои маблағгузори пардохти ҷарима ва пеняҳо ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро барои интиқоли маблағ пешниҳод менамояд. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти ҷарима ва пеняҳои бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) *Намунаи мукотиботи муҳосиби оид ба пардохти ҷаримаву фоизҳо аз буҷети ҷумҳуриявӣ:*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.22.300	2.11.961	27251	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5.22.300	2*	27251	111	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

2) *Намунаи мукотиботи муҳосиби оид ба пардохти андоз аз буҷети маҳаллӣ:*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.22.300	2.11.963	27251	121	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5.22.300	2*	27251	121	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2*	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

3) *Намунаи мукотиботи муҳосиби оид ба пардохти андоз аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.962	1.11.231		112	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
5.22.300	2*	27251	112	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
2*	1.11.251		112	

4) *Намунаи мукотиботи муҳосиби оид ба пардохти андоз аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.964	1.11.241		122	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
5.22.300	2*	27251	122	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
2*	1.11.252		122	

7) **трансфертҳо ба ташкилоти ғайритиҷоратӣ ва трансфертҳои дигар.** Трансфертҳои ҷорӣ – ин трансфертҳои пулӣ дар шакли аъзоҳаққӣ, обуна ва хайрияи ихтиёрӣ новобаста аз доимӣ ё муваққатӣ пардохт гардидани он мебошанд. Трансфертҳои мазкур барои пӯшонидани хароҷоти истехсолии ташкилоти ғайритиҷоратӣ, ки хоҷагидорӣ хусусиро хизматрасонӣ менамоянд ё пешниҳоди маблағе, ки аз ҳисоби он трансфертҳо дар шакли ҷубронпулии ёрии иҷтимоӣ барои хоҷагидорӣ хусусӣ дода мешавад, пешбинӣ гардидааст. Дар ҳолати ба миён омадани зарурати гузаронидани трансферти ташкилоти ғайритиҷоратӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;

8) **ҳиссаҷудокунӣ аз даромади маблағҳои махсус.** Ҳиссаҷудокунӣ ғоизҳо аз даромади маблағҳои махсус ба буҷети дахлдор ва суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор муайян карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ ҳисоби зарурӣ оид ба муайян намудани маблағи ҳиссаҷудокунӣ аз даромади маблағҳои махсуси худ ба буҷети дахлдор ва суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои сохтмони иншооти муҳими давлатиро ба таври доимӣ амалӣ менамояд. Ташкилоти буҷетӣ барои амалӣ намудани маблағгузорӣ оид ба пардохти ҳиссаҷудокунӣ ба мақомоти хазинадорӣ супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқати ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо санҷида, маблағро ба буҷети дахлдор ва суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ интиқол медиҳад. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси интиқоли ҳиссаҷудокунӣ бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд:

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли маблағ ба буҷети дахлдор ва суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.962	1.11.231		112	Мукотиботи муҳосиби хазинадорӣ
5.22.920	1.11.251	*	112	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ

-ташкilotҳои буҷетӣ дар асоси воридоти маблағи ҳиссаҷудокунӣ ба буҷети дахлдор ё суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ мукотиботи дахлдори аввалиндараҷа ба роҳ мемонанд.

Намунаи мукотиботи муҳосиби аввалиндараҷа:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.11.421	2.11.999		115	Мукотиботи муҳосибӣ

-ҳангоми коркарди ҳуҷҷатҳои пардохтӣ дар мақомоти хазинадорӣ оид ба воридшавии маблағҳо мукотиботи дахлдори дуюмдараҷаи муҳосибӣ гузаронида мешавад. Маблағҳое, ки ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ ворид мешаванд, дар ҳисоботи буҷет инъикос намеебад.

Намунаи мукотиботи муҳосиби дуюмдараҷа:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.999	3.50.110		115	Мукотиботи муҳосибӣ

9) трансфертҳои сармоявии дохилӣ ба муассисаҳои молиявии давлатӣ. Трансфертҳои сармоявии дохилӣ ба муассисаҳои молиявии давлатӣ бо мақсади маблағгузорӣ ҷиҳати ҷамъоварии сармояи онҳо, дар шакли ҷуброни зарари ба сармояи ғайримолиявӣ расонидашуда ё барои пӯшонидани амалиёти калони касри дар ду ва зиёда сол ҷамъгардида, амалӣ мешавад. Дар мавриди ба миён омадани зарурати маблағгузори трансфертҳо ба ташкилоти ғайритиҷоратӣ, маблағгузорӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад;

10) хароҷоти дигар. Ташкилоти буҷетӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ метавонанд дигар хароҷоти дар параграфи 24 Дастурамали мазкур дарҷнагардидаро амалӣ намояд.

§25. Хароҷоти сафари хизматӣ

224. Хароҷоти сафари хизмати ин хароҷоти пулие, ки ба корманд барои қарор доштан дар сафари хизматӣ пардохта мешавад. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани ҷаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ, пардохти хароҷоти сафари хизмати ро бо пули миллӣ ва хориҷӣ амалӣ

менамояд. Харочоти дар параграфи 25 овардашуда метавонад аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ карда шавад.

225. Ташкилоти буҷетие, ки корманди худро берун аз ҳудуди ташкилот ба кор сафарбар менамояд, уҳдадор аст, ки харочоти марбут ба сафари хизматиро мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба корманд пардохт намояд.

226. Барои пардохти харочоти сафари хизматӣ бо пули нақд Ташкилоти буҷетӣ дар асоси маблағҳои буҷетии тасдиқгардида ҳангоми сафарбар намудани корманд ба сафари хизматӣ дар дохили ҷумҳурӣ, ҳисоби сафархарчиро бо пули миллий ба роҳ мемонад. Пас аз амалӣ намуди ҳисоби маблағи сафархарчӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтро оид ба интиқоли маблағ пешниҳод менамояд. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми пардохти харочоти сафари хизматии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд:

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли маблағ бо пули миллий ба бонк:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.12.450	2.11.961	22145	111	Мақомоти хазинадорӣ воситаи пулиро интиқол медиҳад
2.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.971		111	Дарҷ намудани воридоти воситаи пулӣ аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ

- пас аз интиқоли маблағ бо пули миллий ба ташкилоти қарзӣ, ташкилоти буҷетӣ маблағи нақдиро гирифта, ба хазинаи ташкилот ворид намуда, мукотиботи дахлдорро ба роҳ мемонад.

2) Намунаи мукотиботи муҳосибии даромад намудани маблағ бо пули миллий ба хазина:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
1.11.110	1.11.253		111	Ворид намудани воситаи пулӣ ба хазина

- дар асоси ҳуҷҷатҳои рухсатӣ ба сафари хизматӣ ба корманд маблағи нақдии тахтиҳисобӣ пардохта мешавад. Пас аз пардохти маблағи тахтиҳисобӣ ташкилоти буҷетӣ мукотиботи дахлдорро амалӣ менамояд.

3) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти маблағи тахтиҳисобӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.14.610	1.11.110		111	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ

- бо анҷом ёфтани сафари хизматӣ корманди сафарбаршуда ҳисоботи пешпардохтро пешниҳод менамояд. Дар асоси ҳисоботи пешниҳодшуда ташиклоти буҷетӣ мукотиботи дахлдорро амалӣ менамояд.

4) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба маҳкам намудани ҳисоботи пешпардохт ва хориҷ намудани маблағи тахтиҳисобӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.12.450	1.14.610		111	Маҳкам намудани маблағи буҷетӣ
2.11.971	4.18.310		111	

227. Барои интиқол додани маблағи сафархарҷӣ ба корти бонкии корманд ташиклоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи ҳазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтиро пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо санҷида, маблағро ба корти бонкии корманди ташиклоти буҷетӣ интиқол медиҳад:

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли маблағ ба корти бонкии шахси тахтиҳисобӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.12.450	2.11.961	22145	111	Интиқол додани воситаи пулӣ аз ҷониби мақомоти хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
2.11.962	1.11.231	22145	112	
1.11.253	2.11.971		111	Дарҷ намудани воридоти маблағи буҷетӣ ва интиқол додани он ба корти бонкии корманд аз ҷониби ташиклоти буҷетӣ
1.14.610	1.11.253		111	
1.14.610	1.11.251		112	

- баъди анҷом ёфтани сафари хизматӣ, корманди сафарбаршуда ба муҳосиботи ташиклоти буҷетӣ ҳисобот пешниҳод менамояд. Дар асоси ҳисоботи пешниҳодгардида ташиклоти буҷетӣ воситаҳои пулиро соқит менамояд.

2) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба соқит намудани маблағи тахтиҳисоботӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.12.450	1.14.610		111/112	
2.11.971	4.18.310		111	Маҳкам намудани амалиёт

- дар мавриди зарурати пардохт намудани сафархарҷӣ бо асъори хориҷӣ мубодила тибқи параграфи 37 Дастурамали мазкур ба роҳ монда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ пас аз мубодила дар асоси ҳуҷҷатҳои дахлдор асъори хориҷиро аз бонк гирифта, ба ҳазинаи ташкилоти буҷетӣ ворид менамояд ва баъдан ба шахсони сафарбаршаванда медиҳад. Барои гирифтани маблағи сафархарҷӣ фармоиш, фармон, қарори (фармоиши) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳисоби хароҷоти сафархарҷӣ ба супоришномаи пулӣ замима карда мешаванд. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми пардохти сафархарҷии бо беруннависи бонкии ҳазинадорӣ тасдиқгардида, ба ҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

§26. Пардохти фоиз, субсидия ва грант

228. Пардохти фоиз, субсидия ва грант метавонад аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ карда шавад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти давлатӣ ва ташкилоти буҷетӣ дар доираи маблағҳои банақшагирифтаи буҷетӣ хароҷоти зеринро метавонанд амалӣ намоянд:

- **пардохти фоиз оид ба қоғазҳои қиматнок ба ғайррезидент, ба ғайр аз саҳмия.** Уҳдадориҳо оид ба пардохти фоиз дар натиҷаи қарз гирифтани воҳиди идоракунии бахши давлатӣ аз ғайррезидент ба вучуд меояд. Фоиз хароҷоти воҳиди идоракунии бахши давлатӣ (дебетор) барои истифодаи маблағи қарзи асосии аз ҷониби кредитор пешниҳодгардида маҳсуб меёбад. Ғайррезиденти воситаҳои қарзиро пешниҳодкунанда метавонад ташкилоти молиявии байналмилалӣ, ҳукумати хориҷӣ ва дигар ташкилоти байналмилалӣ бошад. Ҳамасола дар буҷет пардохти маблағи фоизи қарзи асосии беруна пешбинӣ мегардад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул мебошад, ҷадвали пардохти фоизи қарзро таҳия менамояд. Тибқи ҷадвали пардохт супоришномаҳои пулии асъориро омода ва ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд (дар мавриди гузаштани низоми ҳазинадорӣ ба низоми байналмилалӣ SWIFT, супоришномаҳои пулии асъорӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои қарзӣ тариқи электронӣ

интиқол дода мешаванд). Бонки миллии Тоҷикистон пас аз интиқоли маблағ ба мақомоти марказии хазинадорӣ, беруннависи суратҳисобҳои хазинадориро равона менамояд, ки баъдан ба воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, пешниҳод карда мешавад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, дар асоси беруннависи бонкӣ мукотиботи муҳосибӣ анҷом дода, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд;

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти фоизи қарзи беруна аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.14. *	2.12.530	*	111	<i>Мукотиботи муҳосибӣ</i>
2.12.530	1.11.310		111	

- **пардохти фоиз ба резидентон (муассисаҳои молиявӣ), ғайр аз идоракунии бахши давлатӣ.** Уҳдадорӣ оид ба пардохти фоизҳо дар натиҷаи қарз гирифтани воҳиди идоракунии бахши давлатӣ аз резидент ба вучуд меояд. Фоиз - хароҷоти воҳиди бахши идоракунии давлатӣ (дебетор) барои истифодаи маблағи асосии қарзи асосии аз ҷониби кредитор пешниҳодгардида маҳсуб меёбад. Ҳамасола дар буҷет пардохти фоизи қарзи асосии дохилӣ пешбинӣ карда мешавад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул мебошад, тибқи қадвали пардохт мустақилона пардохти фоизи қарзи асосии дохилиро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ амалӣ менамояд. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул мебошад, дар асоси пардохти фоизи қарзи дохилии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд;

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти фоизи қарзи дохилӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.14.0*	2.11.530	*	111	<i>Мукотиботи муҳосибӣ</i>
2.11.530	1.11.210		111	

- **пардохти фоиз ба воҳиди идоракунии давлатӣ аз рӯи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмия.** Уҳдадорӣ оид ба пардохти фоиз дар натиҷаи қарз гирифтани як воҳиди бахши идоракунии давлатӣ аз воҳиди

дигари бахши идоракунии давлатӣ ба вуҷуд меояд. Дар ҳолати ба миён омадани зарурати гузаронидани амалиёти хароҷоти пардохти ғоиз байни воҳидҳои бахши идоракунии давлатӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;

- пардохти субсидия ба иттиҳодияҳои молиявӣ ва ғайримолиявии давлатӣ (ташкilotи идоравӣ, иттиҳодияҳои молиявии давлатӣ, дигар иттиҳодияҳои ғайримолиявии давлатӣ). Ҳамасола барои пардохти субсидия ба ташкilotҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳои афзалиятноки бахши давлатӣ, маблағгузори татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои давлатӣ, инчунин пушонидани зарари корхонаҳо ва муассисаҳои муҳими иҷтимоӣ, аз ҷумла фарҳангӣ, наشريётӣ ва варзишӣ маблағҳои буҷетӣ пешбинӣ мегардад. Субсидия инчунин метавонад дар асоси супориш ё қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт карда шавад. Ташкilotи буҷетӣ барои амалӣ намудани маблағгузорӣ тибқи уҳдадори қабулгардида ва нақшаи ҳазинавӣ ба мақомоти ҳазинадорӣ ҳуҷҷатҳои дахлдор ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли субсидия ба суратҳисоби гиранда пешниҳод менамояд. Мақомоти ҳазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд. Назорати мувофиқати хароҷоти субсидия аз ҷониби тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ ва ташкilotи буҷетие, ки барои пардохти субсидия масъул аст, ба роҳ монда мешавад. Ташкilotи буҷетӣ дар асоси пардохти субсидияи бо беруннависи бонкии ҳазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд;

1) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли субсидия аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.15.0*	2.11.963	*(241)	111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти марказии ҳазинадорӣ
2.11.963	1.11.210		111	
5.15.0*	2*	*(241)	111	Муқотиботи муҳосиби ташкilotи буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

2) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли субсидия аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.15.0*	2.11.963	*(241)	121	Муқотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	

5.15.0*	2*	*(241)	121	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2*	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

3) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли субсидия аз ҳисоби маблағҳои махсус:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.962	1.11.231		112	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии ҳазинадорӣ
5.15.0*	2*	*(241)	112	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.251		112	

4) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли субсидия аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.964	1.11.241		122	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ
5.15.0*	2*	*(241)	122	Мукотиботи муҳосиби ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.252		122	

- пардохти субсидия ба иттиҳодияҳои хусусӣ (иттиҳодияҳои молиявӣ ва ғайримолиявӣ хусусӣ). Ба гурӯҳи корхонаҳои хусусии молиявӣ ва ғайримолиявӣ миллӣ ҳамаи корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявӣ-резидентон ва квазикорхонаҳо дохил мешаванд. Вазифаи асосии корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявӣ болозикр – бозори истеҳсоли молҳо, хизматрасонии молиявӣ ва ғайримолиявӣ бо мақсади ба даст овардани фоида ё дигар даромади молиявӣ барои соҳибмулк мебошад. Дар мавриди зарурати ба роҳ мондани амалиёти бо пардохти субсидия ба корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявӣ хусусӣ алоқаманд, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;

- пардохти гранти ҷорӣ ва капитāl ба ҳукумати хориҷӣ. Грантҳои ҷорӣ ба ҳукумати хориҷӣ грантҳои ба ҳисоб мераванд, ки бо мақсади амалӣ намудани хароҷоти ҷорӣ ҷудо гардида, ба харидории дорой алоқаманд намебошанд. Грантҳои капитāl ба давлатҳои хориҷӣ гирифтани дороиҳо ба гирандаи грантҳо пешбинӣ намуда, метавонад аз интиқоли воситаҳои пулӣ, ки гирандаи грант бояд барои хариди дорой (ғайр аз захираи воситаҳои гардишии молӣ) истифода намояд, ё дар таҳвили дорой (ғайр аз захираи воситаҳои гардишии молӣ ва воситаҳои пулӣ) ё соқит намудани уҳдадорӣҳо бо розигии дебитору кредитор ва ба уҳдаи худ гирифтани қарзи дигар воҳиди институтсионалӣ, иборат

мебошад. Дар мавриди зарурати ба роҳ мондани амалиёти марбут ба пардохти грантҳои ҷорӣ ва капиталӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;

- **пардохти гранти ҷорӣ ба ташкилоти байналмилалӣ (байнидавлатӣ).** Маблағи пардохти аъзоҳаққи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташкилотҳои байналмилалӣ (байнидавлатӣ) дар асоси дархостҳои вазорату идораҳои дахлдор ҳамасола дар буҷет пешбинӣ мегардад. Баъди тасдиқ гардидани маблағгузорию буҷети солона сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ташаккули буҷет масъул мебошад, ҷадвали пардохти аъзоҳаққиҳо таҳия намуда, супоришномаҳои пулии асбобро омода ва ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. Пас аз интиқоли маблағ Бонки миллии Тоҷикистон беруннависи суратҳисобҳои асбобии хазинадориро, ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд, ки баъдан ба сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ташаккули буҷет масъул мебошад, пешниҳод карда мешавад. Дар асоси беруннависи қабулгардида сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ташаккули буҷет масъул мебошад, мукотиботи дахлдорро анҷом дода, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд (дар мавриди гузариш ба усули маблағгузорию мустақилона, идоракунии пардохти аъзоҳаққи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташкилотҳои байналмилалӣ (байнидавлатӣ) аз ҷониби Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетии дахлдор амалӣ карда мешавад);

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти аъзоҳаққи ба ташкилотҳои байналмилалӣ (байнидавлатӣ):

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.16.211	2.11.961	22142	111	Мукотиботи муҳосибии мақомоти марказии хазинадорӣ
2.11.961	1.11.310		111	
5.16.211	2*	22142	111	Мукотиботи муҳосибии ташкилоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

- **пардохти гранти асосӣ ба мақомоти давлатии байналмилалӣ, ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ.** Грантҳои асосӣ ба мақомоти давлатии байналҳалқӣ, ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ пешбинӣ менамояд, ки гирандаи грант дороиҳо ба даст меорад ё дороиҳо ба гирандаи грант дода мешавад ё аз гирандаи грант

уҳдадориҳо бо розигии мутақобила байни дебетор ва кредитор аз эътибор соқит карда мешавад, ё ин ки қарзи гирандаи грант аз ҷониби дигар воҳиди институтсионалӣ ба уҳда гирифта мешавад. Дар мавриди зарурати ба роҳ мондани амалиёти бо пардохти грантҳои ҷорӣ ва капиталӣ марбут ба мақомоти давлатии байналмилалӣ, ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;

- **пардохти гранти ҷорӣ ба фондҳои мақсаднок (воситаҳои дар шакли маблағи мақсаднок ба сатҳи гуногуни идоракунии давлатӣ пардохтшаванда).** Ҳамасола дар буҷет барои пардохти субвенсия ва дотатсия ба шахру ноҳияҳо ва фондҳои мақсадноки давлатӣ маблағҳо пешбинӣ мегардад. Воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, тибқи уҳдадори қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ҳуҷҷатҳои пардохтиро вобаста ба ҳар як шахру ноҳия, инчунин фондҳои мақсадноки давлатӣ омода намуда, пардохтро мустақилона тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ анҷом медиҳад. Воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, дар асоси пардохти субвенсия ва дотатсияи бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд;

Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли субвенсия:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.16.311	2.11.963	25141	111	Муқотиботи муҳосибӣ
1.11.220	1.11.210		111	

Муқотибот оид ба даромади аз ҳисоби субвенсияи гирифташуда, ҳангоми ворид шудани маблағ ба сураҷҳисоби дахлдор дарҷ карда мешавад.

- **пардохти гранти ҷорӣ барои ҳисоби тарафайн (воситаҳои барои ҳисоби тарафайни ба сатҳи гуногуни идоракунии давлатӣ пардохтшаванда).** Ҳисоббаробаркунӣ дар қисмати муносибати байнибуҷетӣ дар ҳолати тақсимои маъмурӣ-ҳудудӣ, маблағгузори мақсадноки барномаҳои давлатӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ, тағйирёбии ҳаҷми истеҳсолот (кору хизматрасонӣ), сатҳи нарх, меъёри андоз, базаи андозбандӣ, тағйироти сохтори муассисаю ташкилоти буҷетӣ ва дигар ҳолати пешбиниамудаи қонунгузорӣ, метавонад ба вучуд ояд. Маблағи ҳисоббаробаркунӣ аз ҷониби воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул мебошад, муайян кардашуда, баъдан ба саҳми мақомоти молия дар маҳал ё мақомоти

идоракунии фонди мақсадноки давлатӣ расонида мешавад. Зимни таҳвили нишондиҳандаҳои нақшавӣ аз сатҳи гуногуни буҷет, ба буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ аз рӯи рамзҳои дахлдори гурӯҳбандии буҷетӣ тағйирот ворид карда мешавад. Ҳисоббаробаркунӣ байни буҷетҳо бояд то охири соли буҷетӣ иҷро гардад. Амалиёти ҳисоббаробаркунӣ байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ танҳо дар шакли пулӣ амалӣ карда мешавад, агар қонунгузорӣ ҳолати дигарро пешбинӣ накарда бошад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, мақомоти молия дар маҳал ё мақомоти идоракунии фонди мақсадноки давлатӣ дар мавриди зарурати амалӣ намудани ҳисоббаробаркунӣ, ҳуҷҷатҳои дахлдорро ба расмият медароранд. Барои амалӣ намудани ҳисоббаробаркунӣ воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст ва мақомоти молия дар маҳал тибқи уҳдадорӣ қабулгардида ва нақшаи ҳазинавӣ интиқоли маблағро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалӣ менамоянд;

1) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба даромад байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи ҳисоббаробаркунӣ ба ғайри буҷети ҷумҳуриявӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
*4	2.11.963	*	111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти марказии ҳазинадорӣ
1.11.220	1.11.210		111	
1.11.220	*4	*	121	Муқотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ

2) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба даромад байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи ҳисоббаробаркунӣ ба ғайри буҷети маҳаллӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
*4	1.11.220	*	121	Муқотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ
2.11.963	*4		111	
1.11.220	1.11.220		111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти марказии ҳазинадорӣ

3) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба даромад байни буҷетҳои маҳаллӣ вобаста ба ҳисоббаробаркунӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
4*	1.11.220	*	121	Муқотиботи муҳосибӣ оид ба мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ интиқолдиҳанда
1.11.220	*4	*	111	

4) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба хароҷот байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи ҳисоббаробаркуниҳо ба ғоидаи буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГИБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.963	*5	*	111	Мукотиботи муҳосибӣ оид ба мақомоти марказии ҳазинадорӣ
1.11.210	1.11.220		111	
*5	1.11.220	*	121	Мукотиботи муҳосибӣ оид ба мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ

5) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба хароҷот байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи ҳисоббаробаркуниҳо ба ғоидаи буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГИБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
1.11.220	*5	*	121	Мукотиботи муҳосибӣ оид ба мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ
*5	2.11.963	*	111	Мукотиботи муҳосибӣ оид ба мақомоти марказии ҳазинадорӣ
1.11.220	1.11.210		111	

6) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба хароҷот байни буҷетҳои маҳаллӣ вобаста ба ҳисоббаробаркуниҳо:

Дт	Кт	ГИБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
1.11.220	*5	*	121	Мукотиботи муҳосибии мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ
*5	1.11.220	*	121	

- пардохти қарзҳои кутоҳмуҳлати байнибуҷетӣ барои пӯшонидани фарқияти муваққатии ҳазинавӣ. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ ва дар мавриди зарурӣ метавонад қарзи байнибуҷетиро барои пӯшонидани фарқияти муваққатии ҳазинавӣ, ки моддаҳои гурӯҳбандии буҷетиро ҳалалдор наменамояд, ҷудо наменамояд. Қарзи байнибуҷетӣ метавонад ба муҳлати на зиёда аз як соли молиявӣ дода шавад ва то анҷоми соли молиявӣ бояд баргардонида шавад. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди зарурати ҷудо намудани қарзҳои байнибуҷетӣ барои пӯшонидани тафовути муваққатии ҳазинавии буҷети маҳаллӣ, қарор оид ба ҷудо намудани қарзро қабул намуда, шартномаҳо, ки ҷонибҳо ба имзо мерасонанд, омода менамояд. Барои интиқоли қарз воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, ҳуҷҷатҳои пардохтиро омода намуда, мустақилона интиқоли маблағро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ амалӣ менамояд. Ҳамаи амалиёт оид ба пардохт ва баргардонидани қарзҳои байнибуҷетӣ барои

пӯшонидани тафовути муваққатии ҳазинавӣ бояд аз ҷониби воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳисобгирии муҳосибӣ ба инобат гирифта шуда, дар ҳисоботи молиявӣ дарҷ карда шавад;

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли қарз ба мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
1.14.300	1.11.*			Мукотиботи муҳосибӣ
1.11.220	2.11.930			

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба баргардонидани қарз ба мақомоти марказии ҳазинадорӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
1.11.*	1.14.300			Мукотиботи муҳосибӣ
2.11.930	1.11.220			

- пардохт ба дигар воҳиди идоракунии бахши давлатӣ (капиталӣ) барои зиёд намудани сармояи оинномавӣ. Пардохтҳо ба корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявии давлатӣ бо мақсади зиёд намудани сармояи онҳо (зиёдшавии сармояи оинномавӣ) ба хароҷоти асосӣ дохил мешавад. Пардохти воситаҳои пулӣ ба корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявии давлатӣ барои зиёд намудани сармояи онҳо (зиёдшавии сармояи оинномавӣ) ҳамасола дар буҷет пешбинӣ мегардад. Воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи ҳазинавӣ интиқоли маблағро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона анҷом дода, дар асоси беруннависи аз ҷониби мақомоти ҳазинадорӣ пешниҳодгардида баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли воситаҳои пулӣ ба корхонаҳои давлатии ва ғайримолиявӣ молиявӣ бо мақсади зиёд намудани сармояи онҳо (зиёд намудани сармояи оинномавӣ):

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5.16.323	2.11.965	25161	111	Мукотиботи муҳосибӣ
2.11.965	1.11.210		111	

§27. Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ (трансфертҳо)

229. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ, тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ

метавонад хароҷоти маблағро барои мақсадҳои сармоявии зерин амалӣ намояд:

- трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ;
- трансфертҳои асосии дохилӣ ба муассисаҳои давлатии молиявӣ;
- трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ;
- трансфертҳои сармоявии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ.

230. Маблағи пардохти трансфертҳо ба иттиҳодияҳои молиявӣ ва ғайримолиявии давлатӣ, корхонаҳои афзалиятноки баҳши давлатӣ, маблағгузориҳои татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои давлатӣ, инчунин пушонидани зарари корхонаҳои муҳими иҷтимоӣ ҳамаасола дар буҷет пешбинӣ мегардад. Трансфертҳо метавонад дар асоси супориш ё қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт карда шавад. Пардохти трансфертҳо аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ амалӣ карда мешавад.

231. Ташкилоти буҷетӣ мувофиқи уҳдадориҳои қабулгардида ва нақшаи ҳазинавӣ ба мақомоти ҳазинадорӣ ҳуҷҷатҳои дахлдорро барои интиқоли трансферт пешниҳод менамояд. Мақомоти ҳазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо санҷида, маблағро ба суратҳисоби гиранда интиқол медиҳад.

232. Назорати мувофиқати хароҷоти трансфертҳо аз ҷониби тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ ва ташкилоти буҷетие, ки барои пардохти трансферт масъул аст, ба роҳ монда мешавад.

233. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти трансферти бо беруннависи бонкии ҳазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро ба роҳ мемонад.

Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли трансфертҳо:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
<i>*(5.15.)*</i>	<i>2.11.990</i>	<i>*(241)*</i>	<i>111</i>	<i>Муқотиботи муҳосибӣ</i>
<i>2.11.990</i>	<i>1.11.210</i>		<i>111</i>	

§28. Пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ

234. Тибқи моддаҳои гуруҳбандии иқтисодии буҷетӣ пардохти зерини кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ амалӣ карда мешавад:

- пардохти кумакпулии таъмини иҷтимоӣ дар шакли пулӣ ва натуравӣ;
- кумакпулӣ дар доираи ёрии иҷтимоӣ;

- ҷубронпулӣ ба аҳолӣ;
- ҷубронпулии яквақтаина дар доираи ёрии иҷтимоӣ;
- ҷубронпулӣ барои маводи хӯрокаи ва бар ивази дороиҳои молӣ;
- ҷубронпулии яквақтаина;
- дигар ҷубронпулӣ.

235. Кумакпулӣ дар шакли пардохти пулӣ мувофиқи қонунгузорӣ ба шахрванд даврагӣ ё якмаротиба бо мақсади ҷуброни музди меҳнат ё расонидани ёрии иловагии молӣ, таъин карда мешавад. Қонунгузори амалкунанда кумакпулиҳои зеринро пешбинӣ намудааст:

- кумакпулӣ барои корношоямӣ муваққатӣ;
- кумакпулӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд;
- кумакпулии яквақтаина ба заноне, ки дар марҳилаи аввали ҳомиладорӣ дар муассисаҳои тандурустӣ ба қайд гузошта шудаанд;
- кумакпулии яквақтаина ҳангоми таваллуди фарзанд;
- кумакпулии ҳармоҳа ҳангоми рухсатӣ барои нигоҳбинии кӯдак, то давраи ба синни муайян расидан;
- кумакпулии ҳармоҳа барои кӯдак;
- кумакпулӣ оид ба бекорӣ;
- кумакпулиҳои дигари муқаррарнамудани қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

236. Ҷубронпулӣ яке аз намуди таъмини иҷтимоии шахрвандон ба ҳисоб рафта, дар шакли пардохти пулӣ (якватина ва давравӣ), ки дорои хусусияти ҷуброн намудан дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, дода мешавад. Қонунгузори амалкунанда ҷубронпулиҳои зеринро барои сатҳи гуногуни аҳолӣ муқаррар намудааст:

- ба модарон (ё дигар ҳешовандоне, ки дар асл кӯдакро нигоҳубин менамоянд);
- ба шахсони коршоями бекорбудае, ки шахрванди корношоямро нигоҳубин менамоянд;
- барои табобат дар осоишгоҳу истироҳатгоҳ;
- ба аъзои оилаи хизматчиёни ҳарбии фавтида ва кормандони мақомоти ҳокимияти иҷроия вобаста ба пардохти бинои истиқоматӣ, хизматрасонии коммуналӣ ва дигар хизматрасониҳо;
- муҳожирони (кӯчандагони) маҷбурӣ;
- хароҷоти хизматрасонии алоқа, қувваи барқ ва газ;
- ба гурӯҳи алоҳидаи маъҷубон;

- ҷубронпулии ҳармоҳа барои иҷораи манзили зист ба хизматчиёни ҳарбӣ, ки бо хоҳиши худ адои хизмати ҳарбӣ намуда, манзили зист надоранд;

- пардохти ҷуброни зарар ба шахсони ҳуқуқию воқеӣ дар натиҷаи мусодира ва нобуд сохтани ҳайвонот ва маҳсулоти аз ҳайвон тайёршудае, ки барои саломатии инсон ва ҳайвон зараровар аст;

- ҷубронпулии иловагии суроғавӣ ба иштирокчиён ва маъҷубони Ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 барои хизматрасонии нақлиёт;

- ҷубронпулӣ барои истифодаи нақлиёти шахсӣ дар сафари хизматӣ;

- ҷубронпулиҳои дигаре, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.

237. Маблағи пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ ба иштирокчиёни Ҷанги бузурги ватанӣ, иштирокчиёни садамаи неругоҳи атомии Чернобил, шаҳрвандони зарардида аз офатҳои табиӣ, муҳоҷирони (кӯчандагони) маҷбурӣ, бекорон ва сатҳи шаҳрвандони дигар, ки мувофиқи қонунгузорӣ ба онҳо кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ пешбинӣ гардидааст, ҳамасола дар буҷети давлатӣ пешбинӣ мегардад.

238. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, дар асоси маълумоти аз ҷониби мақоми ваколатдори самти пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ пешниҳодгардида, қадвали пардохти кумакпулиро ҷубронпулиро таҳия менамояд.

239. Пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии давлатӣ тавассути низоми бонкӣ, дар шакли ғайринақдӣ тариқи гузаронидани маблағ ба корти бонкии гирандаи маблағ ба роҳ монда мешавад. Дар ҳолати мавҷуд набудани муассисаи бонкӣ ё банкомат пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии давлатӣ тавассути низоми бонкӣ ба таври нақдӣ ирсол карда мешавад.

240. Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо оид ба пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии давлатӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.

241. Назорати саривақтӣ, суроғавӣ ва дурустии пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии давлатӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори дахлдор амалӣ мегардад.

242. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, хароҷоти пешбинигардида ро тибқи уҳдадорӣ қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ пардохти маблағро

тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалӣ менамояд.

243. Мақоми ваколатдор дар мавриди ба вучуд омадани бақияи кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ, оид ба баргардонидани маблағҳои қаблан пардохташуда ё қисми маблағ чораандешӣ менамояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки пардохт гардида буд, маблағи истифоданашуда ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад.

244. Воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, дар асоси пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли маблағи пардохтҳои иҷтимоӣ ва ҷубронпулӣ аз буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ:

<i>Дм</i>	<i>Км</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5*	1.11.210	*	111	<i>Мукотиботи муҳосибӣ</i>
5*	1.11.220	*	121	

245. Дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии ташкилоти буҷетӣ метавонад зарурати ба корманд пардохт намудани кумакпулӣ ё ҷубронпулии гуногун ба миён ояд. Пардохти мазкур метавонад аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ ва махсус амалӣ карда шавад.

246. Ташкилоти буҷетӣ барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо оид ба пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии кормандонашро мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мемонад.

247. Ташкилоти буҷетӣ дар мавриди ба миён омадани зарурати пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии кормандон, тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ пардохти маблағро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалӣ менамояд.

248. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли кумакпулӣ ё ҷубронпулии корманди ташкилоти буҷетӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ:

<i>Дм</i>	<i>Км</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
-----------	-----------	-----------	--------------------	-------------

5*	2.11.961	*	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
5*	2*	*	111	Мукотиботи муҳосибӣ ташиклоти буҷетӣ
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли кумақпулӣ ё ҷубронпулӣи корманди ташиклоти буҷетӣ аз буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.963	*	121	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
2.11.963	1.11.220		121	
5*	2*	*	121	Мукотиботи муҳосибӣ ташиклоти буҷетӣ
1.11.254	2.11.972		121	
2*	1.11.254		121	
2.11.972	4.18.310		121	

3) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли кумақпулӣ ё ҷубронпулӣи корманди ташиклоти буҷетӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.962	1.11.231		112	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
5*	2*	*	112	Мукотиботи муҳосибӣ ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.251		112	

4) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли кумақпулӣ ё ҷубронпулӣи корманди ташиклоти буҷетӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
2.11.964	1.11.241		122	Мукотиботи муҳосиби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
5.15.0*	2*	*	122	Мукотиботи муҳосибӣ ташиклоти буҷетӣ
2*	1.11.252		122	

§29. Сармоягузориҳои асосии мутамарказ

249. Сармоягузориҳои асосии мутамарказ барои сохтани объекти нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда ва харидории бинову иншоот пешбинӣ карда мешавад.

250. Ташкилоти буҷетӣ дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ тибқи моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ хароҷоти сармоягузориҳои асосии мутамаркази зеринро метавонад амалӣ намояд:

- сохтмони биноҳои нави истиқоматӣ;
- таҷдид ва барқарорсозии биноҳои истиқоматӣ;
- харидории биноҳои истиқоматӣ ва иншоот;
- сохтмони биноҳои нави ғайриистіқоматӣ;
- таҷдид ва барқарорсозии биноҳои ғайриистіқоматӣ;
- харидории биноҳои ғайриистіқоматӣ ва иншоот;
- сохтмони дигар иншооти нав;
- таҷдид ва барқарорсозии дигар иншоот;
- харидории дигар биноҳо ва иншоот.

251. Сармоягузориҳои асосии мутамарказ ҳамасола дар буҷети давлатӣ пешбинӣ мегардад. Азхуднамоии сармоягузориҳои асосии мутамарказ аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ амалӣ карда мешавад.

252. Ташкилоти буҷетӣ хароҷоти сармоягузориҳои асосии мутамарказро дар асоси буҷети тасдиқшуда ва аниқшуда амалӣ менамояд.

253. Хароҷоти сармоягузориҳои асосии мутамарказ метавонад аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ карда мешавад.

§30. Раванди бастанӣ шартнома оид ба сармоягузориҳои асосии мутамарказ

254. Фармоишгар (харидор) барои ташаккули иншооти нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда, харидории бинову иншоот ва дигар дороиҳои сармоявии гардишӣ метавонад сохтори махсусгардонидашудаи тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ ё худ тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ бошад. Пудратчӣ ё иҷрокунанда метавонад шахси ҳуқуқӣ ё шахси воқеӣ бошад.

255. Пеш аз оғози раванди сохтани объекти нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда, харидории бинову иншоот фармоишгар арзиши пешакиро муайян менамояд.

256. Фармоишгар барои сохтмони объекти нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда, харидории бинову

иншоот бояд шартномаи дахлдорро мувофиқи қонунгузорӣ ба имзо расонад.

257. Мувофиқи қонунгузорӣ интихоби пудратчӣ ва бастанӣ шартнома оид ба сармоягузориҳои асосии гузошташудаи марказонидашуда дар асоси озмун ба роҳ монда мешавад, ба истинои ҳолате, ки маблағ аз меъёри муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд набошад.

258. Дар шартномаи сохтмони объекти нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда, харидории бинову иншооте, ки резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд, арзиш ва маблағи умумии шартнома бо пули миллии муқаррар карда мешавад. Муқаррар намудани маблағ бо асъори хориҷӣ дар ҳолате мумкин мегардад, агар бастанӣ шартнома бо ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён ояд.

259. Фармоишгар барои риояи тартиби сохтмони объекти нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда, харидории бинову иншоот, барасмиятдарории уҳдадориҳои шартномавӣ, асоснокии хароҷоти маблағҳои буҷетӣ барои пардохти уҳдадориҳои пулии қабулгардида ва истифодаи мақсадноки он, инчунин қабули сифати кор масъул мебошад.

§31. Маблағгузориҳои сармоягузориҳои асосии мутамарказ

260. Маблағгузориҳои сармоягузориҳои асосии марказонидашуда дар асоси шартномаи басташуда, ҳисоб фактураҳо, санадҳои иҷрои кор ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда ба роҳ монда мешавад. Фармоишгар ҳангоми харидории бино ва иншоот ҳуҷҷати тасдиқкунандаи гузариш ба ҳуқуқи соҳибмулкро мувофиқи қонунгузорӣ ба расмият медарорад.

261. Барои маблағгузориҳои асосии марказонидашуда фармоишгар (харидор) тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура, санади иҷрои кор тибқи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи гузариш ба ҳуқуқи соҳибмулк, супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби пудратчӣ ё иҷрокунанда пешниҳод менамояд.

262. Фармоишгар (харидор) барои дурустӣ ва аслии ҳуҷҷатҳои ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳодшаванда, мутобикати таъиноти хароҷот ва истифодаи мақсадноку самараноки маблағҳои буҷетӣ ҷавобгар мебошанд.

263. Назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетии фармоишгар (харидор), аз ҷониби тақсимкунандаи асосӣ, тақсимкунанда ва гирандаи маблағи буҷетӣ амалӣ карда мешавад.

264. Фармоишгар (харидор) дар мавриди иҷро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани шартҳои шартнома, оид ба баргардонидани маблағҳои қаблан пардохташуда ё қисми маблағ чораандешӣ менамояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки пардохт гардида буд, маблағи истифоданашуда ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти фармоишгар (харидор) баргардонида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағҳои махсус новобаста аз соли баргардонидашуда, маблағҳои истифоданашуда ба фармоишгар (харидор) баргардонида мешавад.

265. Фармоишгар (харидор) дар асоси пардохти кору хизматрасонии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

§32. Пешпардохт ва пардохтҳои мунтазам барои сармоягузориҳои асосии мутамарказ

266. Барои маблағгузории сармоягузориҳои асосии мутамарказ барои сохтмони объекти нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда ва харидории бинову иншоот фармоишгар (харидор) тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби пудратчӣ ё иҷрокунанда пешниҳод менамояд.

267. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқати ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба пешпардохт:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.16.321	2.11.961	* (вобаста ба категорияи объекти сохташавандаи воситаи асосӣ)	111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.971		111	Муқотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ ҳангоми гузаронидани
1.15.200	1.11.253		111	

				<i>пешпардохт ба пудратчӣ</i>
--	--	--	--	-------------------------------

268. Пас аз гузариши ҳуқуқи моликият ва қабули иншоот мутобиқи шартнома оид ба харидории бинову иншоот фармоишгар (харидор) тибқи уҳдадорӣ қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб фактура ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби иҷроқунанда пешниҳод менамояд.

269. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқати ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти бунак барои хариди бинову иншоот:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.16.321	2.11.961	* (вобаста ба категорияи хариди объекти воситаи асосӣ)	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.971		111	Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ ҳангоми интиқоли пешпардохт ба иҷроқунанда

270. Пудратчӣ мутобиқи шартнома оид ба сохтмони бинои нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалқунанда, корҳои сохтмониро анҷом дода, аз рафти корҳои иҷронамуда санади иҷрои кор ва дигар ҳуҷҷати тасдиққунандаро ба фармоишгар пешниҳод менамояд.

271. Пас аз қабули санадҳои иҷрои кор барои амалӣ намудани пардохти маблағи асосии шартнома фармоишгар тибқи уҳдадорӣ қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура, санадҳои иҷрои кор, дигар ҳуҷҷатҳои тасдиққунанда ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби пудратчӣ пешниҳод менамояд.

272. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқати ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

273. Дар асоси пардохти бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, фармоишгар (харидор) баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба маҳкам намудани маблағи пешпардохт ва қабули санади иҷрои кору хизматрасонии сармоягузориҳои асосии марказонидашуда:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.16.321	2.11.961	*	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.971		111	Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид ба гирифтани маблағ аз мақомоти марказии хазинадорӣ
1.46.*	2.11.110		111	Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид ба қабули кору хизматрасонии пудратчӣ
2.11.110	1.15.200		111	Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид ба ӯшонидани пешпардохт
2.11.110	1.11.253		111	Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид ба пардохти кору хизматрасонии сармоягузориҳои асосии марказонидашуда

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба қабули санади иҷрои кору хизматрасонии сармояи гузошташудаи марказонидашуда:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.16.321	2.11.961	*	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.971		111	Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид ба гирифтани маблағ аз мақомоти марказии хазинадорӣ
1.46.*	2.12.110		111	Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид ба қабули кору хизматрасонии пудратчӣ.
2.11.110	1.11.253		111	Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид ба пардохти кору хизматрасонии сармоягузориҳои асосии марказонидашуда

274. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ ва ба истифода додани объект мукотиботи муҳосиби дахлдор оид ба тавозун ворид намудани объектро амалӣ менамояд.

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.41.1*	1.46.*		111	Мукотиботи муҳосиби

1.41.2*				ташкilotи буҷетӣ оид ба зиёдашавии дорой
2.11.971	3.10.130		111	Мукотиботи муҳосиби ташкilotи буҷетӣ оид ба зиёдашавии сармоя

§33. Пардохт барои хариди бинову иншоот пас аз барасмиятдарории гузариши ҳуқуқи моликият

275. Тибқи шартҳои шартнома пардохт метавонад баъд аз харидории бинову иншоот амалӣ карда шавад. Барасмиятдарории гузариши ҳуқуқи моликият ва қабули бинову иншоот мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. Харидор бинову иншоотро дар асоси барасмиятдарории гузариши ҳуқуқи моликият қабул менамоянд.

276. Барои амалӣ намудани маблағгузории бинову иншооти харидоришаванда, ташкilotи буҷетӣ (харидор) тибқи уҳдадорӣ қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои дахлдор ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби фурушанда пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ мутобикати ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.

277. Харидор дар асоси пардохти харидории бинову иншооти бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба харидории бино ва иншоот:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.16.321	2.11.961	*	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти хазинадорӣ
2.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.971		111	
1.44. *	2.12.110		111	Мукотиботи муҳосиби ташкilotи буҷетӣ
2.11.110	1.11.253		111	
2.11.971	3.10.130		111	

§34. Харидорӣ ва пардохти бо доройҳои дохилӣ ва беруна алоқаманд

278. Хароҷоти дар параграфи мазкур овардашуда метавонад аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ карда мешавад.

279. Барои идоракунии тағйироти арзиши софи доройҳои дохиливу беруна ва уҳдадориҳо, тибқи моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ хароҷоти зерин амалӣ карда мешавад:

1) пардохт оид ба афзудани бақияи асьор ва пасандозҳои дохилию беруна. Асьор аз пулҳои қоғазӣ ва тангаи дар гардишбуда, ки барои амалӣ намудани пардохт васеъ истифода мегардад, иборат мебошад. Пулҳои қоғазӣ ва танга аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон бароварда шуда, уҳдадориҳои воҳидӣ-эмитентиро дар худ инъикос менамояд. Пули миллии дорои арзиши номиналии муайяншуда мебошад. Асьори ба муомилот бароварданашуда ва дар захираи Бонки миллии Тоҷикистон қарордошта, ҳамчун дорой ба ҳисоб намеравад. Тангаҳои тиллоӣ ва хотиравии ба сифати маблағҳои пулии қонунӣ дар гардиш қарор надошта, ҳамчун дороии ғайримолиявӣ маҳсуб меёбад. Асьори хориҷӣ ба пули миллии бо қурби дар санаи тавозуни дорой ва уҳдадориҳои амалкунанда мубодила карда мешавад, гузаронида мешавад. Пасандозҳои дороиҳои молиявиро таҷассум менамоянд, ки арзиши номиналии муайяншуда дошта, барои амалӣ намудани пардохт истифода мешаванд. Пасандозҳои воситаи ғунгунӣ ба ҳисоб рафта, вобаста ба намуд метавонад воситаҳои мустақими мубодила гардад ва ба дорандаи пасандоз фоиз орад ё ба гирифтани хизматрасонии муайян ҳуқуқ пайдо намояд. Дар мавриди зарурати амалӣ намудани амалиёти барои афзудани бақияи асьору пасандоз алоқаманд, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад;

2) пардохт оид ба қарздиҳӣ ва харидории саҳмия. Пардохт барои қарздиҳӣ ба воҳиди институтсионалии бахши давлатӣ, корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявӣ, гурезагон, муҳочирони маҷбурӣ ва дигар категорияҳои мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. Як қатор барномаҳои давлатии қарзҳои имтиёзнок амал мекунанд, ки барои дастгирии хизматчиёни давлатӣ ва категорияи муайяни кормандони соҳаи буҷет равона карда шудааст. Намудҳои барномаҳои давлатии мақсаднок ҷиҳати гирифтани қарзи имтиёзнок барои кормандони бахши буҷетӣ бо дар назар доштани фаъолияти касбӣ муқаррар карда мешавад. Қарзи имтиёзнок мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмӣ дароварда мешавад. Мақомоти дахлдори давлатӣ ё ташкилоти буҷетӣ ҳуҷҷатҳои зарурӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешниҳоди қарз ба хизматчиёни давлатӣ ва категорияи муайяни кормандони соҳаи буҷет омода менамояд. Назорати сари вақтӣ, суроғавӣ ва дурустии интиқоли қарз аз ҷониби мақоми дахлдори давлатӣ ё ташкилоти буҷетӣ амалӣ карда мешавад. Мақомоти дахлдори давлатӣ ё ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулгардида ва нақшаи

хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулиро пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ дурустии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшударо санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд. Баргардонидани қарзҳои имтиёзноки пештар додашуда уҳдадорихоро маҳкам намуда, пардохти фоизи ҳисобшуда ҳамчун даромад ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар асоси пардохти қарзи имтиёзноки бо беруннависи бонкии мақомоти хазинадорӣ тасдиқгардида, мақомоти дахлдори давлатӣ ё ташкилоти буҷетӣ баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд:

1) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли маблағи қарзи имтиёзӣ аз буҷети Ҷумҳуриявӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.961	*	111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ
1.11.961	1.11.210		111	
1.11.253	2.11.971		111	Муқотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
1.61.210	1.11.253		111	

- ташкилоти буҷетӣ ҳангоми баргардонидани маблағи қарзи қаблан додашуда, муқотиботи муҳосиби маҳкамнамоии қарзи додашуда бо пули миллий ва баргардонидани маблағ ба суратҳисоби ягонаи хазинадориро ба роҳ мемонад.

2) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба баргардонидани қарзи қаблан додашуда:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
1.11.253	1.61.210	*	111	Муқотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ
2.11.971	1.11.253		111	
1.11.210	4*		111	Муқотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ

- ҳангоми сармоягузори буҷетӣ ба ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, саҳмия ба моликияти сармоягузор табдил намеёбад. Дар ин маврид ҳуқуқи моликияти давлатӣ ба ҳиссаи ҳамаарзиши сармояи оинномавӣ ва моликияти ҷамъияти саҳҳомӣ ба вучуд меояд, ки ба таври ҳатмӣ ба сармоягузор ба маблағи ҳамаарзиши сармоягузорӣ дода шудааст. Идоракунии моликияти давлатиро мақоми ваколатдор амалӣ менамояд. Сохтори дахлдори давлатӣ ҳуҷҷатҳои заруриро мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳмгузорӣ дар ҷамъияти саҳҳомӣ бо роҳи харидории саҳмия омода менамояд. Интиқоли маблағи

хариди саҳмия тавассути низоми бонкӣ тариқи гузаронидани маблағ ба суратҳисоби гиранда амалӣ карда мешавад. Назорати сари вақтӣ, суроғавӣ ва дурустии сармоягузории маблағҳои буҷетӣ ба ҷамъияти саҳҳомӣ бо роҳи харидории саҳмия, аз ҷониби мақоми дахлдори давлатӣ амалӣ карда мешавад. Мақомоти ваколатдори дахлдор ё ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадорӣ қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва супоришномаҳои пулиро пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ дурустии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшударо санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд. Фурӯши саҳмия ҳамчун кам гардидани дороиҳои саҳмгузошта ва зиёдшавии дороиҳои пулӣ ба расмӣ дароварда шуда, суди саҳмияи ҳисобшуда ҳамчун даромад ба буҷети дахлдор пардохт карда мешавад. Дар асоси пардохти барои харидории саҳмия бо беруннависи бонкии мақомоти хазинадорӣ тасдиқгардида, мақомоти ваколатдори дахлдор ё ташкилоти буҷетӣ ба ҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

3) *Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли маблағ барои харидории саҳмия аз ҳисоби буҷети Ҷумҳуриявӣ:*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.22.300	1.11.210	*	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ

- мақоми ваколатдор ё ташкилоти буҷетӣ ҳангоми фурӯши саҳмия мукотиботи муҳосибиро оид ба баргардонидани маблағ ба суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ ба роҳ меонад.

4) *Намунаи мукотиботи муҳосиби ҳангоми фурӯши саҳмия:*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.11.210	1.22.300	*	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ

3) пардохт оид ба қарздиҳии беруна. Қарздиҳии беруна ба мақомоти идоракунии давлатии кишварҳои хориҷа, ташкилоти байналмилалӣ ва ташкилоти ҳукумати байналмилалӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. Қарзҳои давлатие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷа, шахсони ҳуқуқии онҳо ва ташкилоти байналмилалӣ пешниҳод менамояд, қарзҳое ба ҳисоб мераванд, ки аз рӯи онҳо кишварҳои хориҷа, шахсони ҳуқуқии онҳо ва ташкилоти байналмилалӣ дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадор мегарданд. Қарзҳои давлатӣ дороиҳои давлатии беруна

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил менамояд. Уҳдадорихои қарзии кишварҳои хориҷа дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарздории кишварҳои хориҷа дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил менамояд. Барномаи пешниҳоди қарзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ ба кишварҳои хориҷа, шахсони ҳуқуқии онҳо ва ташкилоти байналмилалӣ, феҳристи қарзҳои барои соли молиявии навбатӣ бо нишон додани мақсади пешниҳод, номгуӣ гирандагон ва ҳаҷми умумии қарзро дар бар мегирад;

4) пардохти қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмия. Ба категорияи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмия, воситаҳои молиявии гардон, ки уҳдадорихои воҳидҳои институтсионалиро тасдиқ намуда, бо роҳи пешниҳоди воситаҳои пулӣ, воситаҳои молиявӣ ё объекти арзиши иқтисодидошта бояд ба танзим дароварда шаванд, дохил мешаванд. Бо қоғази қиматнок ҷадвали пардохти фоиз ва маблағи асосии қарз муқаррар карда мешавад. Намунаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмия вексел, вомбарг, сертификати пасандозӣ, дастхати пасандозӣ, вомбарги миёнамуҳлат ва дигар қоғазҳои қиматнок мебошанд. Векселҳо, сертификатҳои пасандозӣ ва дигар қоғазҳои тиҷоратӣ ба нигоҳдорандаи худ ҳуқуқи гирифтани маблағи муайяншударо дар муҳлати муқарраргардида имкон медиҳад. Вомбаргҳо қоғазҳои қиматноки дарозмуҳлат мебошад, ки гирифтани даромади пулӣ ё фоизхоро кафолат медиҳанд. Дар мавриди ба миён омадани зарурати гузаронидани амалиёт оид ба пӯшонидани қоғазҳои қиматнок ба ғайр аз саҳмия, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;

5) хароҷот барои пардохти қарз ва ссудаҳо. Дар буҷет ҳамасола барои хизматрасонии қарзи дохилӣ маблағ пешбинӣ мегардад. Пас аз тасдиқи маблағи буҷетии солона сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои банақшагирии буҷет ё қарзи давлатӣ масъул аст, тақсимооти симоҳаи онро ба роҳ монда, ҷадвали пардохти қарз ва ссудаҳои дохилиро таҳия менамояд. Сохтории дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ пардохти маблағро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалӣ менамояд. Дар асоси пардохти маблағ барои пардохти қарз ва ссудаҳои дохилии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, воҳиди сохтории дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд:

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти қарзи дохилӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.21.21* 2.21.3*	1.11.210	*	111	Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии хазинадорӣ

- ҳамасола дар буҷет пардохти қарз ва ссудаҳои дохилӣ метавонад аз ҳисоби бақияи озоди (пасандоз) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шавад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои банақшагирии буҷет масъул аст, ҷадвали пардохти қарзи дохилиро таҳия намуда, тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ пардохти маблағро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона анҷом медиҳад. Дар асоси пардохти бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқ гардидааст, воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои банақшагирии буҷет масъул аст, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти қарзи дохилӣ аз ҳисоби амонатҳои ҳукумат:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.21.21* 2.21.3*	1.11.210			Мукотиботи муҳосибӣ

б) пардохти уҳдадориҳои молиявии беруна. Ҳамасола дар буҷет ҷиҳати хизматрасонии қарзи беруна маблағ пешбинӣ карда мешавад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, ҷадвали пардохти уҳдадориҳои молиявии берунаро таҳия намуда, тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ супоришномаи пулии асбобро омода ва ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. Пас аз интиқоли маблағ Бонки миллии Тоҷикистон беруннависи суратҳисобҳои хазинадориро ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд, ки баъдан ба воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, пешниҳод карда мешавад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, дар асоси беруннависи бонкӣ мукотиботи муҳосибӣ анҷом дода, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд:

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти қарзи беруна аз ҳисоби буҷет:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.12.220, 2.22.200	1.11.310	*	111	Мукотиботи муҳосибӣ

- пардохти қарзи беруна ҳамасола дар буҷет муқаррар гардида, метавонад аз ҳисоби маблағҳои озода (пасандозҳои) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, барориши векселҳои давлатӣ, ҷалби қарзҳои (грантҳои) ташкилоти молиявии байналмилалӣ, баргардонидани қарзи асосии созишномаҳои зерқазӣ, фондҳои гуногун ва манбаъҳои дигар амалӣ карда шавад. Воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, тибқи уҳдадори қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ супоришномаи пулии асъориро омода ва ба Бонки миллии Тоҷикистон, ки интиқоли маблағро ба қарздорон ба роҳ мемонад, пешниҳод менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон пас аз интиқоли маблағ беруннависи суратҳисобҳои хазинадориро ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд, ки баъдан ба воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, пешниҳод гардида, дар асоси он мукотиботи дахлдори муҳосибӣ гузаронида шуда, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибӣ ба роҳ монда мешавад.

2) *Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти қарзи беруна аз ҳисоби амонатҳои ҳукумат.:*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.12.220, 2.22.200	1.11.310			Мукотиботи муҳосибӣ

§35. Маблағгузори лоиҳаҳо дар доираи барномаҳои давлатии сармоягузорӣ

280. Барномаҳои давлатии сармоягузорӣ лоиҳаҳои сармоягузорӣ, институтсионалӣ ва дигар лоиҳаҳо, ки аз ҳисоби грантҳо, воситаҳои қарзии институтҳои молиявии байналмилалӣ, инчунин дар шакли маблағгузори муштарак (иштироки ҳиссавӣ) аз маблағҳои буҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, дар бар мегирад.

281. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад шаклҳои гуногуни маблағгузори лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, аз ҷумла маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ бо шартӣ ҷуброни минбаъдаи онро истифода намояд. Тибқи шартҳои донорон метавонанд шаклҳои дигари маблағгузорӣ низ истифода бурда шавад.

282. Татбиқи лоиҳаҳои дар доираи барномаи давлатии сармоягузорӣ бо усулҳои гуногун метавонад амалӣ карда шавад, аз ҷумла:

- дар мувофиқа бо донорон маркази махсуси амалишавии лоиҳаҳо таъсис дода мешавад. Маркази мазкур шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб рафта (дорои рақами мушаххаси андозсупоранда, суроғай ҳуқуқӣ, бастӣ вазифа ва тавозун мебошад), ҳамчун гирандаи маблағи буҷетӣ ба гурӯҳбандии маъмурии буҷетӣ дохил мебошад;

- дар мувофиқа бо донорон ташкилоти масъули татбиқи лоиҳа гурӯҳи мушовиронро (ҳамоҳангсоз, мушовир оид ба харид, мушовир оид ба молия ва ғайра), ки барои амалишавии лоиҳа кумак мерасонанд, ҷалб менамояд;

- истифода намудани усулҳои дигар бо шартҳои донорон.

283. Амалишавии лоиҳаҳо мувофиқи созишномаи молиявии байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва институтҳои молиявии байналмилалӣ, дигар санадҳои муайянкунандаи расмиёти харид, маблағгузорӣ ва равандҳои дигарро муқаррар менамояд, ба роҳ монда мешавад.

284. Лоиҳаҳо дар доираи барномаи давлатии сармоягузорӣ мувофиқи созишномаи молиявӣ метавонад дар мақомоти марказии хазинадорӣ хизматрасонӣ карда шаванд. Дар ин маврид, суратҳисобҳо барои гузаронидани амалиёт бо пули миллӣ дар мақомоти марказии хазинадорӣ ва бо асъори хориҷӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ё дигар ташкилоти қарзӣ кушода мешаванд. Гузаронидани амалиёт тавассути мақомоти марказии хазинадорӣ мувофиқи Дастурамали мазкур ва тавассути Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқи санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон, ба роҳ монда мешавад.

285. Лоиҳаҳое, ки дорои суратҳисоб бо пули миллӣ ва хориҷӣ дар ташкилоти қарзӣ мебошанд, маблағгузориро дар асоси қоидаҳои ташкилоти қарзӣ ба роҳ мемонанд.

286. Дар ҳолати пардохти мустақим маблағгузорӣ мувофиқи қоидаҳои институти байналмилалӣ дахлдор бевосита аз суратҳисоби донорҳои дахлдор ба роҳ монда мешавад.

287. Барои маблағгузорӣ намудани лоиҳаҳо дар доираи барномаи давлатии сармоягузорӣ тавассути хазинадорӣ, лоиҳаҳо тибқи уҳдадорӣ қабулгардида ҳуҷҷатҳои дахлдор ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби қабулкунанда, ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод менамояд. Мақомоти марказии хазинадорӣ

хуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд. Барои роҳ надодан ба пайдоиши фарқияти қурбӣ интиқоли маблағ фаврӣ анҷом дода мешавад.

288. Ҳангоми пардохт дар доираи барномаи давлатии сармоягузорӣ, ки бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқ гардидааст, мақомоти (вазорату идораҳо) татбиқкунандаи лоиҳа баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба маблағгузорию чорабиниҳои гуногун аз ҳисоби маблағи донории лоиҳаҳо дар доираи барномаҳои сармоягузорию давлатӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2*	*	*	Мукотиботи муҳосибии лоиҳа
2*	1.11.491		*	

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба маблағгузорию чорабиниҳои гуногун аз ҳисоби маблағи буҷетии лоиҳаҳо дар доираи барномаҳои сармоягузорию давлатӣ:

Дт	Кт	ГБ	Рамзи буҷет	Эзоҳ
5*	2.11.965	*	*	Мукотиботи муҳосибии мақомоти хазинадорӣ
2.11.965	1.11.210		*	
5*	2*	*	*	Мукотиботи муҳосибии лоиҳа
2*	1.11.491		*	

§36. Маблағгузорию ташкилот ё намояндагии (дипломатии) хориҷӣ

289. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ташкилоти буҷетӣ бо мақсади таъмини сиёсати молиявии давлатӣ дар фаъолияти иқтисодии беруна, метавонанд хароҷот барои таъмини фаъолияти ташкилоти дипломатӣ ё намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишварро амалӣ намоянд. Маблағгузорӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ карда мешавад.

290. Пас аз тасдиқ гардидани маблағи буҷетии солона ташкилоти буҷетии барои маблағгузорию ташкилот ё намояндагии дипломатӣ масъул ҷадвали пардохтро таҳия намуда, тибқи уҳдадорӣ қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ дархостро тибқи моддаҳои гурӯҳбандии буҷетӣ омода намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ташаккули буҷет масъул мебошад, супоришномаҳои пулии асриро омода намуда, пас аз бақайдгирӣ ба Бонки миллии

Тоҷикистон, ки асъори хориҷиро ба суратҳисобҳои маблағгузори ташкилот ё намояндагии дипломатӣ интиқол медиҳад, пешниҳод менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон пас аз интиқоли маблағ, беруннависи суратҳисобҳои хазинадориро ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд, ки баъдан ба воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ташаккули буҷет масъул мебошад, пешниҳод карда мешавад. Воҳиди сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ташаккули буҷет масъул мебошад, дар асоси беруннависи қабулнамуда, баҳисобгирии буҷетӣ ва молиявиро амалӣ менамояд.

Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли асъори хориҷӣ ба суратҳисоби муассисаҳои хориҷии (дипломатӣ) Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар бонкҳои давлатҳои гуногун кушода шудаанд:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5*	2.11.961	*	111	<i>Муқотиботи муҳосибӣ</i>
2.11.961	1.11.310		111	
5*	2*	*	111	
1.11.253	2.11.971		111	
2*	1.11.253		111	
2.11.971	4.18.310		111	

291. Ташкилот ё намояндагии дипломатӣ пас аз ворид гардидани маблағ ба суратҳисоб, хароҷотро мувофиқи моддаҳои гурӯҳбандии буҷетӣ ба роҳ монда, баҳисобгирии муҳосибиро пеш мебарад. Ташкилот ё намояндагии дипломатӣ ба таври доимӣ ҳисоботи буҷетӣ ва молиявиро омода намуда, дар муҳлатҳои муқарраршуда ба тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ пешниҳод менамояд. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ ҳисоботи мазкурро ба ҳисоботи молиявии худ ворид намуда, онро мувофиқи ҷадвали пешниҳоди ҳисобот ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд.

§37. Амалиёти дигар

292. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилоти буҷетӣ метавонанд бе истифодаи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ интиқоли зерини маблағро амалӣ намоянд:

1) баргардонидани маблағи махсус ба буҷет. Дар ташкилоти буҷетӣ зарурати аз суратҳисобҳои махсуси худ баргардонидани воситаҳои пулӣ метавонад ба миён ояд. Барои баргардонидани

воситаҳои пулӣ ба ташкилоти буҷетӣ дархости хаттӣ ирсол карда мешавад. Дар мавриди қабули қарори мусбӣ ташкилоти буҷетӣ супоришномаҳои пулиро омода ва ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо санҷида, баргардонидани маблағро амалӣ менамояд. Чунин тарзи баргардонидани маблағҳои махсус, дар ҳисоботи буҷетӣ ба ҳисоб гирифта намешавад;

Намунаи муқотиботи муҳосибии оид ба баргардонидани маблағҳои махсус бе буҷет:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
2.11.962	1.11.231		112	Муқотиботи муҳосибии мақомоти марказии хазинадорӣ
4*	1.11.251		112	Муқотиботи муҳосибии ташкилоти буҷетӣ

2) пардохт бе буҷет. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ ва дар мавриди зарурӣ метавонад амалиётро бе моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ, аз ҷумла интиқоли маблағ байни суратҳисобҳои хазинадорӣ бо пули миллӣ ва хориҷӣ, интиқоли маблағ ба суратҳисобҳои ташкилоти қарзӣ, пардохти қарзи давлатие, ки дар буҷети солона ба нақша гирифта нашудааст, интиқоли маблағ барои мубодилаи асъори хориҷӣ ва амалиёти дигарро ба роҳ монанд. Амалиёти мазкур ба пардохти буҷетӣ алоқаманд набуда, дар ҳисоботи буҷетӣ дарҷ намешаванд. Дар мавриди ба миён омадани зарурат воҳиди сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои пардохтиро омода намуда, интиқоли маблағро аз як суратҳисоб ба суратҳисоби дигари хазинадорӣ ё ташкилоти қарзӣ амалӣ менамояд;

1) Намунаи муқотибот оид ба интиқоли маблағ байни суратҳисобҳои хазинадорӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.11.*	1.11.*			Муқотиботи муҳосибӣ вобаста аз таъиноти суратҳисоб

2) Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли маблағ ба ташкилоти қарзӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
1.11.490	1.11.*			Муқотиботи муҳосибӣ

3) интиқоли маблағ тавассути суратҳисобҳои асбобӣ. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ ва дар мавриди зарурӣ метавонад интиқоли асбоби хориҷиро байни суратҳисобҳои асбобӣ, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ хизматрасонӣ карда мешавад, амалӣ намояд. Дар мавриди ба миён омадани зарурат воҳиди сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон супоришномаи пулии асбобиро омода ва ба қайд гирифта, ба Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии дахлдор пешниҳод менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии дахлдор дар асоси супоришномаи пулии қабулнамуда, асбоби хориҷиро аз як суратҳисоб ба суратҳисоби дигар интиқол намуда, баъдан маълумот оид ба амалиёти гузаронидашударо ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд;

Намунаи мукотиботи муҳосибии оид ба интиқоли асбоби хориҷӣ байни суратҳисобҳо:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
<i>1.11.3*</i>	<i>1.11.3*</i>			<i>Мукотиботи муҳосибӣ вобаста аз таъиноти суратҳисоб</i>

4) мубодилаи асбоб. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ метавонад хариду фурӯши асбоби хориҷиро амалӣ намояд. Барои хариди асбоби хориҷӣ мақомоти марказии хазинадорӣ муроҷиати хаттиро ба Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати мубодилаи пули миллий ба асбоби хориҷӣ, омода менамояд. Дар баробари ин мақомоти марказии хазинадорӣ маблағи заруриро бо пули миллий ба Бонки миллии Тоҷикистон, ки пас аз қабули муроҷиати хаттӣ ва ворид гардидани маблағ раванди мубодила ва гузаронидани асбоби хориҷӣ ба суратҳисобҳои асбобии хазинадориро амалӣ менамояд, интиқол медиҳад. Бонки миллии Тоҷикистон баъди интиқоли асбоби хориҷӣ ба суратҳисобҳои хазинадорӣ, беруннависро таҳия ва ба мақомоти марказии хазинадорӣ ирсол менамояд, ки дар асоси он мукотиботи муҳосибии дахлдорро амалӣ менамояд:

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба хариди асбоби хориҷӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
<i>1.11.610</i>	<i>1.11.2*</i>			<i>Мукотиботи муҳосибӣ</i>
<i>1.11.3*</i>	<i>1.11.610</i>			

- барои фурӯши асъори хориҷӣ мақомоти марказии хазинадорӣ муроҷиати хаттиро омода намуда ба Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати мубодилаи асъори хориҷӣ ба асъори миллий равона менамояд, Бонки миллии Тоҷикистон пас аз қабули муроҷиати хаттӣ раванди мубодиларо ба роҳ монда, асъори миллиро ба суратҳисоби дахлдори хазинадорӣ мегузаронад. Дар асоси интиқоли пули миллий мақомоти марказии хазинадорӣ маблағи воридгардидаро коркард намуда, мукотиботи муҳосибии дахлдорро амалӣ менамояд.

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба фурӯши асъори хориҷӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
<i>1.11.610</i>	<i>1.11.3*</i>			<i>Мукотиботи муҳосибӣ</i>
<i>1.11.2*</i>	<i>1.11.610</i>			

- ташкилоти буҷетӣ метавонад хариду фурӯши асъори хориҷиро дар мувофиқа бо мақомоти хазинадорӣ амалӣ намояд. Барои хариди асъори хориҷӣ ташкилоти буҷетӣ ба мақомоти хазинадорӣ дархост ирсол менамояд. Мақомоти хазинадорӣ муроҷиати хаттӣ ҷиҳати мубодилаи пули миллий ба асъори хориҷиро омода намуда, ба Бонки миллии Тоҷикистон ё дигар ташкилоти қарзӣ пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ дар як вақт ва дар асоси супоришномаҳои пулии пешниҳоднамудаи ташкилоти буҷетӣ, интиқоли маблағи заруриро бо пули миллий ба Бонки миллии Тоҷикистон ё дигар ташкилоти қарзӣ амалӣ менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ мубодиларо амалӣ намуда, маблағро ба суратҳисоби дахлдори ташкилоти буҷетӣ дар хазинадорӣ интиқол медиҳад ё асъори хориҷиро ба ташкилоти буҷетӣ нақдӣ пардохт менамояд. Дар асоси интиқол ё пардохти асъори хориҷӣ ба ташкилоти буҷетӣ, ба мақомоти хазинадорӣ беруннавис пешниҳод карда мешавад, ки баъдан ба ташкилоти буҷетӣ ирсол карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси беруннависи қабулнамуда мукотиботи муҳосибии дахлдорро ба роҳ монда, баҳисобгирии муҳосибиро амалӣ менамояд.

1) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба хариди асъори хориҷӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
<i>2.11.962</i>	<i>1.11.231</i>		<i>112</i>	<i>Мукотиботи муҳосибии мақомоти марказии хазинадорӣ</i>
<i>1.11.610</i>	<i>1.11.251</i>		<i>112</i>	
<i>1.11.351</i>	<i>1.11.610</i>		<i>112</i>	

- барои фурӯши асъори хориҷӣ ташкилоти буҷетии дорои суратҳисобҳои асъорӣ ба мақомоти ҳазинадорӣ дархост ирсол менамояд. Мақомоти ҳазинадорӣ муроҷиати хаттӣ ҷиҳати мубодилаи асъори хориҷӣ ба асъори миллиро омода намуда, ба Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ пешниҳод менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ пас аз қабули муроҷиати хаттӣ мубодиларо амалӣ намуда, маблағро ба суратҳисоби дахлдори ҳазинадорӣ интиқол медиҳад. Баъди мубодила ба мақомоти ҳазинадорӣ беруннавис пешниҳод карда мешавад, ки баъдан ба ташкилоти буҷетӣ ирсол карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси беруннависи қабулнамуда мукотиботи дахлдорро ба роҳ монда, баҳисобгирии муҳосибиро амалӣ менамояд.

2) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба фурӯши асъори хориҷӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
<i>1.11.610</i>	<i>1.11.351</i>		<i>112</i>	<i>Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ</i>
<i>1.11.251</i>	<i>1.11.610</i>		<i>112</i>	

- ҳангоми гирифтани дархост аз ташкилоти буҷетӣ вобаста ба фурӯши асъори хориҷӣ мақомоти ҳазинадорӣ метавонад онҳоро харидорӣ намояд. Хариди асъори хориҷӣ аз ташкилоти буҷетӣ тавассути интиқоли маблағҳои буҷетии зарурӣ бо пули миллий ба суратҳисоби махсуси ташкилоти буҷетӣ ва интиқоли маблағи ҳамаарзиш бо асъори хориҷӣ аз суратҳисобҳои аъории ташкилоти буҷетӣ ба суратҳисобҳои аъории ҳазинадорӣ, ба роҳ монда мешавад.

3) Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба фурӯши асъори хориҷӣ:

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
<i>1.11.251</i>	<i>1.11.620</i>		<i>112</i>	<i>Мукотиботи муҳосиби ташкилоти буҷетӣ</i>
<i>1.11.620</i>	<i>1.11.351</i>		<i>112</i>	
<i>1.11.310</i>	<i>1.11.610</i>		<i>111</i>	<i>Мукотиботи муҳосиби мақомоти марказии ҳазинадорӣ</i>
<i>1.11.610</i>	<i>1.11.210</i>		<i>111</i>	

- сабти амалиёти асъори хориҷӣ дар баҳисобгирии муҳосиби ҳазинадорӣ ё ташкилоти буҷетӣ бо пули миллий, бо роҳи муқаррар намудани азнавҳисобкунии асъори хориҷӣ бо қурби амалкунандаи Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи гузаронидани амалиёт, амалӣ карда мешавад. Мақомоти ҳазинадорӣ ё ташкилоти буҷетӣ бояд азнавҳисобкунии арзиши воситаҳои пулии ташкилоти буҷетӣ ва

воситаҳои пулии дар суратҳисобҳои хазинадорӣ (амонатҳои бонкӣ) бударо, ки бо асъори хориҷӣ ифода ёфтааст, гузаронанд. Фарқияти қурб бояд дар ҳисоботи буҷетӣ ва муҳосибӣ ба инобат гирифта шуда, дар ҳисоботи давраи дахлдори ҳисоботӣ дарҷ карда шавад ва бояд ба натиҷаи молиявии мақомоти хазинадорӣ ё ташкилоти буҷетӣ ҳамчун дигар даромад ё хароҷот ба ҳисоб гирифта шавад.

4) *Намунаи муқотиботи муҳосибӣ оид ба фарқияти қурб (ҳамаи манбаъи маблағгузорӣ):*

<i>Дт</i>	<i>Кт</i>	<i>ГБ</i>	<i>Рамзи буҷет</i>	<i>Эзоҳ</i>
5.33.400	1.11.3*		*	<i>Муқотиботи муҳосибӣ</i>
1.11.3*	4.64.200		*	

5) **дигар амалиёти бо буҷет алоқаманднабуда.** Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ метавонад дигар амалиёти бо буҷет алоқаманднабудаи воситаҳои пулиро анҷом диҳад.

§38. Уҳдадориҳои буҷетӣ ва пулӣ

293. Уҳдадориҳои буҷетӣ ин қабули уҳдадориҳо аз ҷониби мақомоти молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хароҷоти маблағи буҷети дахлдор дар давоми муҳлати муқарраршуда, ки мувофиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатӣ барои соли молиявии дахлдор ба вуҷуд меояд.

294. Баҳисобгирии уҳдадориҳо ҳуҷҷатгузориҳои саривақтӣ ва дурустиҳои амалиёт оид ба уҳдадориҳои аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ қабул ва иҷрогардидаро таъмин менамояд.

295. Баҳисобгирии уҳдадориҳо марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад:

- қабули уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ дар асоси шартномаи басташуда ва бақайдгирии он дар мақомоти хазинадорӣ;
- гузаронидани амалиёти хароҷоти ташкилоти буҷетӣ оид ба иҷрои уҳдадориҳои пулии қабул ва бақайдгирифташуда;
- пешбурди баҳисобгирӣ ва таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои уҳдадориҳои пулӣ.

296. Пеш аз амалӣ намудани хариди мол, кор ва хизматрасонӣ ташкилоти буҷетӣ бояд тасдиқи мақомоти хазинадорӣ оид ба мавҷудияти маблағ ҷиҳати амалӣ намудани хариди давлатиро дошта бошад.

297. Ҳамаи уҳдадориҳои буҷетӣ бояд қайд ва баҳисобгирӣ шаванд, аз ҷумла уҳдадориҳо аз рӯи шартнома ва қарордоди байни ташкилоти буҷетӣ ва субъекти хоҷагидорӣ (таъминкунандаи мол, кор ва хизматрасонӣ) басташуда, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, ба истинои шартномаҳои ташкилоту муассисаҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта, шартномаҳои аз ҳисоби грантҳои аз ташкилоти молиявии байналмилалӣ маблағгузоришаванда, ки берун аз низоми хазинадорӣ хизматрасонӣ карда мешаванд. Хароҷоти дорои хусусияти умумидавлатӣ (пардохтҳои алоқаманд бо хизматрасонии қарзи давлатӣ, аъзоҳаққиҳо, ҳиссаҳо ва дигар хароҷоти ба инҳо монанди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон) аз рӯи ҷадвали пешакӣ омодагардида амалӣ карда мешаванд. Ҷадвали пардохтҳо аз ҷониби сохторҳои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ваколатдор ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод карда мешавад.

298. Шартномаҳое, ки мавзӯи онҳо хариди мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ мебошад, дар доираи маблағҳои буҷетии солонаи тасдиқшуда баста мешаванд.

299. Шартномаҳои аз ҷониби вазоратҳо, идораҳо ва ташкилоти буҷетӣ басташаванда, ки мавзӯи онҳо хариди мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ махсуб ёфта, муҳлати иҷрои онҳо аз муҳлати амали маблағҳои буҷетии солонаи тасдиқшуда зиёд мебошад, метавонад дар мувофиқа бо воҳиди сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои банақшагирии буҷети давлатӣ масъуланд, баста шаванд.

§39. Ташаккули уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ ва бақайдгирии онҳо дар мақомоти хазинадорӣ

300. Ташкилоти буҷетӣ барои амалӣ намудани фаъолияти молиявӣ-иқтисодии худ талаботи худро вобаста ба хариди мол, кор ва хизматрасонӣ ҳам дар доираи як соли молиявӣ ва ҳам дар доираи барномаи миёнамуҳлати дурнамои хароҷоти давлатӣ таҳия менамояд. Дар асоси талабот аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ ҳамаи уҳдадориҳои пулӣ, аз ҷумла уҳдадориҳои пулии шартномавӣ ва қарордодӣ ташаккул меёбанд.

301. Уҳдадориҳои пулӣ аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ дар доираи маблағҳои буҷетии солона қабул карда мешавад.

302. Уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ дар мақомоти хазинадорӣ тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ба қайд гирифта мешавад. Баррасӣ ва бақайдгирии уҳдадориҳои ташкилотҳои буҷетӣ дар муҳлати на зиёда аз 15 рӯзи тақвими амалӣ карда мешавад.

303. Дар мавриди кам гардидани маблағҳои буҷетӣ дар соли молиявӣ, ташкилоти буҷетӣ бояд уҳдадориҳои пулии худро кам намояд.

304. Агар дар раванди тендер маблағи шартнома аз маблағи уҳдадориҳои пулии қаблан бақайдгирифташудаи ташкилоти буҷетӣ камтар гардад, уҳдадориҳои пулӣ ба таври автоматӣ кам карда мешаванд.

305. Агар дар раванди тендер маблағи шартнома аз маблағи уҳдадориҳои пулии қаблан бақайдгирифташуда зиёд гардад, ташкилоти буҷетӣ бояд уҳдадориҳои пулии иловагиро дар доираи маблағҳои буҷетии дастрас таҳия ва дар мақомоти хазинадорӣ ба қайд гирад.

306. Ворид намудани тағйирот ба уҳдадориҳои пулӣ аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ дар мақомоти хазинадорӣ ба қайд гирифта мешавад.

307. Мақомоти хазинадорӣ дар мавриди норасоии маблағҳои буҷетӣ, инчунин номутобиқатии маълумоти пешниҳодшуда оид ба уҳдадориҳои пулии аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ қабулшаванда, ҳуқуқ дорад бақайдгирии уҳдадориҳои пулиро рад намояд.

§40. Уҳдадориҳо оид ба хариди мол, кор ва хизматрасонии дар назар дошташуда

308. Барои амалӣ намудани хариди мол, кор ва хизматрасонӣ ташкилоти буҷетӣ дархости тендериро бо нишон додани рӯйхати мол, кор ва хизматрасонии харидоришаванда ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод менамояд. Дар асоси бақайдгирии дархости тендерии ташкилоти буҷетӣ дар мақомоти хазинадорӣ, вобаста намудани (брон) пешакии маблағҳои буҷетӣ тибқи моддаҳои дахлдори гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ, дар доираи маблағи солона амалӣ карда мешавад.

309. Дар мавриди гузаронидани раванди тендерӣ бо мақсади бастанӣ шартнома, барои хариди мол, кор ва хизматрасонӣ, ки маблағи онҳо аз маблағи солонаи буҷетӣ ва муҳлати иҷрои онҳо аз як сол зиёд аст, ташкилоти буҷетӣ онро бо воҳидҳои сохтории дахлдори мақомоти молия, ки барои банақшагирии буҷет масъул аст, мувофиқа менамояд. Дар асоси бақайдгирии дархости тендерии мазкур мақомоти хазинадорӣ вобаста намудани пешакии маблағи буҷетиро тибқи моддаҳои дахлдори

гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ, аммо на зиёда аз маблағи солонаи соли молиявии қорӣ, амалӣ менамояд.

310. Дархости тендерии дар мақомоти хазинадорӣ бақайдгирифташуда барои амалӣ намудани раванди хариди давлатӣ асос мегардад.

311. Аз натиҷаи гузаронидани тендер ва бастанӣ шартнома (қарордод) ташкилоти буҷетӣ уҳдадории пулиро тибқи шартнома (қарордод) дар мақомоти хазинадорӣ ба қайд мегирад.

§41. Уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ

312. Ташкилоти буҷетӣ шартномаро (қарордодро) дар доираи маблағи буҷетии солона ба имзо расонида, бақайдгирии уҳдадориҳои пулии шартномаи (қарордоди) мазкурро бояд дар мақомоти хазинадорӣ ба роҳ монад. Мақомоти хазинадорӣ дар асоси уҳдадориҳои пулии бақайдгирифташудаи ташкилоти буҷетӣ баҳисобгирии онро амалӣ менамояд.

313. Дар ҳолати ворид гардидани тағйирот ба шартнома (қарордод), ташкилоти буҷетӣ бояд ба уҳдадориҳои пулӣ тағйирот ворид намояд.

314. Аз рӯи шартномаҳое (қарордоде), ки ба талаботи Дастурамали мазкур мутобиқат наменамояд, уҳдадориҳои пулӣ барои бақайдгири қабул карда намешавад.

315. Дар ҳолати аз ҷониби тарафҳо қабул гардидани қарор оид ба пеш аз муҳлат қатъ намудани шартнома (қарордод), ташкилоти буҷетӣ бояд мақомоти хазинадориро ҷиҳати соқит намудани уҳдадориҳои пулии тибқи шартномаи (қарордоди) мазкур пештар қабулгардида, огоҳ намояд.

§42. Уҳдадориҳои пулии дигари ташкилоти буҷетӣ

316. Ташкилоти буҷетӣ бақайдгирии уҳдадориҳои пулии дигарро аз рӯи ҳамаи намуди хароҷот, ки ба параграфҳои 40 ва 41 шомил намебошанд, амалӣ менамояд. Мақомоти хазинадорӣ дар асоси уҳдадориҳои пулии дигари бақайдгирифташудаи ташкилоти буҷетӣ, баҳисобгирии онро амалӣ менамояд.

317. Ташкилоти буҷетӣ дар мувофиқа бо мақомоти хазинадорӣ, метавонад ба дигар уҳдадориҳои пулии қабулгардида тағйирот ворид намояд.

§43. Баҳисобгирии уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ

318. Баҳисобгирии уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ дар низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ амалӣ карда мешавад. Ворид намудани тағйирот ба уҳдадориҳои пулӣ дар мувофиқа бо мақомоти хазинадорӣ ба роҳ монда мешавад.

319. Ташкилоти буҷетӣ пардохтро мутобиқи уҳдадориҳои пулии қабулшуда амалӣ менамояд.

320. Бо анҷом ёфтани соли молиявӣ, мақомоти хазинадорӣ рӯйхати уҳдадориҳои пулии иҷронагардидаро аз рӯи ҳар як ташкилоти буҷетӣ таҳия менамояд.

321. Уҳдадориҳои пулии дар соли молиявии қорӣ иҷронагардида, аз ҳисоби маблағҳои буҷетии соли минбаъда аз нав ба қайд гирифта мешаванд.

322. Зимни азнавташкилдихӣ ё барҳамдиҳии ташкилоти буҷетӣ, уҳдадориҳои пулии иҷронагардида бояд аз ҷониби ворис ё ташкилотӣ болоӣ ба танзим дароварда шавад.

§44. Баҳисобгирӣ ва мониторинги дороиҳо

323. Ба дороиҳои давлатӣ дороиҳои ташкилоти буҷетӣ, мақомоти идоракунандаи фондҳои мақсадноки давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ ва ташкилоте, ки зиёда аз 50 фоизи сармояи оинномавиашон ба давлат тааллуқ дорад, дар назар дошта мешавад.

324. Гурӯҳбандии дороиҳо мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

325. Ҳама намуди дороиҳои давлатии молӣ, ғайримолӣ, молиявӣ ва дороиҳои ташкилоти буҷетӣ, ташкилоти идоракунандаи фондҳои мақсадноки давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ ва ташкилоте, ки зиёда аз 50 фоизи сармояи оинномавиашон ба давлат тааллуқ дорад, бояд дар баҳисобгирии муҳосиби бахши давлатӣ дарҷ карда шаванд. Ташкилотҳои буҷетии бахши давлатӣ уҳдадоранд баҳисобгирии автоматикии дороиҳои худро дар низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ба роҳ монанд.

326. Дороиҳои бахши давлатиро дар ҳисоботи муҳосибӣ амалӣ менамоянд:

- ташкилоте, ки идоракунии фонди мақсадноки давлатиро амалӣ менамояд;

- мақомоти давлатӣ, ки дорои ҳуқуқи идоракунӣ ва ихтиёрдори дороиҳои давлатӣ мебошад;

- корхонаҳои давлатӣ;
- ташкилоте, ки зиёда аз 50 фоизи сармояи оинномавиашон ба давлат тааллуқ дорад;
- ташкилоти буҷетӣ;
- мақомоти хазинадорӣ;
- ташкилоти дигар, ки дороиҳои давлатиро соҳибӣ менамояд.

327. Ифодаи арзиш аз усулҳои интихобнамудаи баҳодихӣ ҳангоми воридот ва хориҷшавӣ ташаккул меёбад.

328. Барӯихатгирӣ, азнавбаҳодихӣ, соқит намудан, хӯрдашавӣ ва дигар амалиёти бо дороиҳо алоқаманд мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва стандартҳои қабулгардидаи баҳисобгирии муҳосибӣ амалӣ карда мешавад.

329. Ба таркиби дороиҳои дар баҳисобгирӣ қабулшуда дохил мешаванд:

1) дороиҳои ғайригардон:

- воситаҳои асосӣ – бинои таъиноти истеҳсоли ва ғайриистеҳсоли, бинои маъмури, таҷҳизоти истеҳсоли, аз ҷумла ба истифода доданашуда, воситаи нақлиёт ва дигар дороиҳои моддӣ;

- объектҳои молии ҷустуҷӯӣ – иншооти гуногун, таҷҳизот ва нақлиёти ҳангоми ҷустуҷӯ ва азхудномаии захираҳои табиӣ истифодашаванда дохил мешавад;

- сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои моддӣ – захираҳои моддӣ, ки барои муваққатан соҳиб шудан ба ташкилоти дигар бо шартӣ пардохт дода мешавад;

- дигар дороиҳои ғайригардон;

2) дороиҳои гардон:

- захираҳои моддӣ-истеҳсоли – ашёи хом, сузишворӣ, масолеҳи нимтайёр, мавод, мол, маҳсулоти тайёр, бақияи истеҳсоли нотаом;

- дигар намуди дороиҳо.

330. Дороиҳои ғайригардон (дороиҳои ғайримоддӣ, воситаҳои асосӣ, сохтмони нотаом, сармоягузорӣ ба арзишҳои моддӣ, сармоягузориҳои молиявии дарозмуҳлат ва дигар дороиҳои ғайригардон) ва дороиҳои гардон (захира, андоз аз арзиши иловашуда, қарзҳои дебиторӣ, сармоягузориҳои молиявии кӯтоҳмуҳлат, воситаҳои пулӣ ва дигар дороиҳои гардон) дар тавозуни муҳосибӣ дарҷ карда мешаванд.

5. ҲИСОБОТДИҲИИ БАҲШИ ДАВЛАТӢ

331. Ҳисобот - ин низоми ягонаи маълумот оид ба молу мулк ва ҳолати молиявӣ, натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ, ки тибқи шакли

муқарраргардида дар асоси маълумоти баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибӣ таҳия карда шуда, нишондиҳандаҳои низоми ба ҳам алоқаманд, ки шарт ва натиҷаи фаъолияти молиявӣ ё қисматҳои онро дар давраи сипаришуда тавсиф менамояд.

332. Ҳисоботи буҷетӣ маҷмӯи маълумот оид ба истифодаи маблағҳои буҷетӣ дар давраи муайян, ки тибқи тартиби муқарраршуда гурӯҳбандӣ ва мураттаб карда мешавад.

333. Ҳисоботи молиявӣ ин маълумоти ҳолати молиявӣ, натиҷаи фаъолияти молиявӣ, тағйироти дороиҳои соф ва гардиши воситаҳои пулӣ дар давраи ҳисоботӣ, ки мувофиқи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба низоми дароварда мешавад.

334. Ҳисоботдиҳӣ аз ҳисоботи фосилавӣ ва солони иборат мебошад. Ҳисоботи фосилавӣ ҳисоботест, ки пас аз гузашти муҳлати муайян (моҳона, семоҳа, нимсола, нӯҳмоҳа ва ғайра) таҳия карда мешавад. Ҳисоботи солони дар муҳлати муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда мешавад.

§1. Ҳисоботи буҷетӣ

335. Ҳисоботи буҷетӣ маълумот оид ба иҷрои буҷет аз рӯи даромад ва хароҷот мувофиқи гурӯҳбандии буҷетӣ, инчунин дигар маълумоти пешбининамудаи қонунгузорию дар бар мегирад.

§2. Ҳисоботи буҷетии буҷети ҷумҳуриявӣ

336. Ҳисоботи буҷетии буҷети ҷумҳуриявӣ (тибқи замимаҳои 7-11) аз намудҳои зерин иборат мебошад:

- ҳисоботи фосилавӣ ва солони иҷрои даромади буҷети ҷумҳуриявӣ тибқи гурӯҳбандии даромад;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солони иҷрои хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солони иҷрои хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ тибқи соҳаҳои гурӯҳбандии вазифавии буҷетӣ;
- ҳисоботи солони оид ба иҷрои хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ тибқи гурӯҳбандии вазифавӣ ва иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи солони оид ба маблағгузорию қарзи беруна.

337. Тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағи буҷетии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ҳисоботи дахлдори буҷетиро таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он масъул мебошанд. Вазифаи онҳо аз санҷиши маълумоти ташкилоти

зертобеъ ва бартарафсозии ҳамагуна сабти дукаратае, ки дар мавриди амалиёти дохилӣ ба вучуд меоянд, иборат мебошад.

338. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нухмоҳа ҳисоботи фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбасти аз оғози соли молиявӣ таҳия карда мешавад.

339. Гирандаи маблағи буҷетӣ, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба тақсимкунандаи маблағи буҷетӣ ва тақсимкунандаи маблағи буҷетӣ пас аз маҷмӯикунонӣ ба тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия пешниҳод менамояд.

340. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия аз рӯи ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд.

341. Дурустӣ ва пуррагии ҳисобот аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан, ҳисоботи пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯии бахши буҷет истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра будан ҳисобот қабул карда намешавад.

342. Ҳисоботи буҷетии семоҳа, нимсола, нухмоҳа ва солонаи буҷети ҷумҳуриявӣ аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ дар асоси ҳисоботи пешниҳоднамудаи тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия карда мешавад.

343. Ҳисоботи буҷетии моҳона аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ дар асоси даромад ва хароҷоти воқеии буҷетӣ, ки бо беруннависи бонкӣ тасдиқ шудааст, таҳия карда мешавад. Ҳисоботи буҷетии моҳона ба санаи даҳуми моҳи баъди давраи ҳисоботӣ таҳия карда мешавад.

344. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи буҷети ҷумҳуриявӣ барои таҳияи ҳисоботи иҷроии буҷети давлатӣ истифода бурда мешавад.

§3. Ҳисоботи буҷетии буҷети маҳаллӣ

345. Ҳисоботи буҷетии буҷети маҳаллӣ (тибқи замимаҳои 12-17) аз намуди зерини ҳисобот иборат мебошад:

- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷроии даромади буҷети маҳаллӣ тибқи гурӯҳбандии даромад;

- ҳисоботи фосилавии иҷрои даромади буҷети маҳаллӣ тибқи гурӯҳбандии минтақавӣ ва даромади буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавии иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ тибқи гурӯҳбандии минтақавӣ ва иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солона оид ба иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ аз рӯи соҳаҳо тибқи гурӯҳбандии вазифавии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавии иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ тибқи гурӯҳбандии минтақавӣ аз рӯи соҳаҳо тибқи гурӯҳбандии вазифавии буҷетӣ;
- ҳисоботи солона оид ба иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ тибқи гурӯҳбандии идоравӣ ва иқтисодии буҷетӣ.

346. Тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағи буҷетии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳисоботи буҷетиро таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он ҷавобгар мебошанд. Уҳдадориҳои онҳо аз санҷиши маълумоти ташкилоти зертобеш ва бартарафсозии ҳамагуна сабти дукаратае, ки дар мавриди амалиёти дохилӣ ба вуҷуд меоянд, иборат мебошад.

347. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нӯҳмоҳа ҳисоботи фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбасти аз оғози соли молиявӣ таҳия карда мешавад.

348. Гирандагони маблағи буҷетӣ, ки аз буҷети маҳаллӣ маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқарраршуда ба тақсимкунандагони маблағи буҷетии мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ пешниҳод менамоянд. Тақсимкунандагони маблағи буҷетии мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ пас аз маҷмӯикунонии ҳисоботро ба мақомоти молияи маҳаллӣ пешниҳод менамоянд.

349. Дурустӣ ва пуррагии ҳисобот аз ҷониби мақомоти маҳаллии молия санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан, ҳисоботи пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯии бахши буҷет истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра будан ҳисобот қабул карда намешавад.

350. Ҳисоботи буҷетии семоҳа, нимсола, нӯҳмоҳа ва солонаи буҷетҳои маҳаллӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ дар асоси ҳисоботи пешниҳоднамудаи гирандагони маблағи буҷетии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва воҳиди сохтории мақомоти молия дар маҳал, таҳия карда мешавад.

351. Ҳисоботи буҷетии моҳона аз ҷониби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ дар асоси даромад ва хароҷоти воқеии буҷетӣ, ки бо беруннависи бонкӣ тасдиқ шудааст, таҳия карда мешавад. Ҳисоботи буҷетии моҳона ба санаи панҷуми моҳи баъди давраи ҳисоботӣ таҳия гардида, ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод карда мешавад.

352. Ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои буҷети маҳаллӣ, гирандагони маблағҳои буҷетии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бояд амалиёти байниидоравии маблағҳои буҷетиро ихтисор намояд. Маблағҳои буҷетии мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти сохтори зертобеи як ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади дигар сохтори зертобеи ташкилот, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд ихтисор карда шавад.

353. Мақомоти маҳаллии хазинадорӣ ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, бояд амалиёти байнибуҷетии маблағҳои буҷетиро ихтисор намоянд. Маблағҳои буҷетии мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти як шаҳр (ноҳия), ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади дигар шаҳр (ноҳия), ки маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд ихтисор карда шавад.

354. Мақомоти маҳаллии хазинадории тобеи вилоятҳо ва шаҳрҳо ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи буҷети маҳаллиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти дахлдори болоии хазинадории маҳаллии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе пешниҳод менамоянд.

355. Мақомоти хазинадории Сарраёсат ва Раёсатҳои молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи буҷети маҳаллиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамоянд.

356. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи буҷети маҳаллӣ барои таҳияи ҳисоботи иҷрои буҷетӣ давлатӣ истифода бурда мешавад.

§4. Ҳисоботи буҷетии фондҳои мақсадноки давлатӣ

357. Ҳисоботи буҷетии фондҳои мақсадноки давлатӣ аз ҳисоботи фосилавӣ ва солона оид ба даромаду хароҷоти фондҳои мақсадноки давлатӣ тибқи гурӯҳбандии буҷетӣ иборат мебошад (тибқи замимаи 18).

358. Мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ ҳисоботи буҷетиро таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он масъул мебошанд. Уҳдадориҳои онҳо аз санҷиши маълумоти ташкилоти зертобегӣ ва бартарафсозии ҳамагуна сабти дукаратае, ки дар мавриди амалиёти дохилӣ ба вуҷуд меоянд, иборат мебошад.

359. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нӯҳмоҳа ҳисоботи фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбасти аз оғози соли молиявӣ таҳия карда мешавад.

360. Воҳидҳои сохтори мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба дастгоҳи марказии мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ пешниҳод менамоянд.

361. Мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти марказии ҳазинадорӣ пешниҳод менамояд.

362. Дурустии ҳисобот ва пуррагии маълумоти молиявӣ аз ҷониби мақомоти марказии ҳазинадорӣ санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан, ҳисоботи пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯӣ истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра будан ҳисобот қабул карда намешавад.

363. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ вобаста ба намудҳои ҳисобот ба санаи панҷуми моҳи баъди давраи ҳисоботӣ таҳия гардида, ба мақомоти марказии ҳазинадорӣ пешниҳод карда мешавад.

364. Ҳисоботи буҷетии солона мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи муҳлати пешниҳоди ҳисобот, ба мақомоти марказии ҳазинадорӣ пешниҳод карда мешавад.

365. Ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои буҷети фондҳои мақсадноки давлатӣ, амалиёти байни сохторҳои зертобеи фондҳо ихтисор карда мешаванд. Маблағҳои мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти як ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади дигар ташкилот, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд ихтисор карда шавад.

366. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ барои таҳияи ҳисоботи иҷрои буҷетӣ давлатӣ истифода бурда мешавад.

§5. Таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ

367. Ҳисоботи маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ (тибқи замимаҳои 20-21) аз намудҳои зерин иборат мебошад:

- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои даромад ва хароҷоти маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ тибқи гурӯҳбандии даромад ва иқтисодии буҷетӣ;

- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои хароҷоти маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ тибқи соҳаҳои гурӯҳбандии вазифавии буҷетӣ;

368. Тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағи буҷетии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ҳисоботи буҷетии маблағҳои махсусро таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он ҷавобгар мебошанд. Вазифаи онҳо аз санҷиши маълумоти ташкилоти зертобеъ ва бартарафсозии ҳамагуна сабти дукаратае, ки дар мавриди амалиёти дохилӣ ба вуҷуд меоянд, иборат мебошад.

369. Ҳангоми таҳияи ҳисобот, тақсимкунандагони асосӣ ва тақсимкунандагони маблағи буҷетӣ амалиёти байниидоравии зерсохторҳоро худро ихтисор менамоянд. Маблағҳои махсуси мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти сохтори зертобеи як ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади дигар сохтори зертобеи ташкилот, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад бояд ихтисор карда шавад.

370. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нӯҳмоҳа ҳисоботи фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбасти аз оғози соли молиявӣ таҳия карда мешавад.

371. Гирандаи маблағи буҷетӣ, ки аз маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба тақсимкунандаи маблағи буҷетӣ ва тақсимкунандаи маблағи буҷетӣ пас аз маҷмӯикунонӣ ба тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ пешниҳод менамояд.

372. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ баъди маҷмӯикунонӣ ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти марказии ҳазинадорӣ пешниҳод менамояд.

373. Дурустии ҳисобот ва пуррагии маълумоти молиявӣ аз ҷониби мақомоти марказии ҳазинадорӣ санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан, ҳисоботи пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯӣ истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра будан ҳисобот қабул карда намешавад.

374. Ҳисоботи буҷетии семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва солонаи маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ аз ҷониби мақомоти марказии ҳазинадорӣ дар асоси ҳисоботи пешниҳоднамудаи маблағҳои махсуси тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва воҳидҳои сохтории дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия карда мешавад.

375. Ҳисоботи буҷетии моҳонаи маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ аз ҷониби мақомоти марказии ҳазинадорӣ дар асоси даромад ва хароҷоти воқеӣ, ки бо беруннависи бонкӣ тасдиқ шудааст, таҳия карда мешавад. Ҳисоботи буҷетии моҳона ба санаи даҳуми моҳи баъди давраи ҳисоботӣ таҳия карда мешавад.

376. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ барои таҳияи ҳисоботи иҷроии буҷетӣ давлатӣ истифода бурда мешавад.

§6. Таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ

377. Ҳисоботи маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ (тибқи замимаҳои 22-23) аз намудҳои зерин иборат мебошад:

- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷроии даромад ва хароҷоти маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ тибқи гурӯҳбандии даромад ва иқтисодии буҷетӣ;

- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷроии хароҷоти маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ тибқи соҳаҳои гурӯҳбандии вазифавии буҷетӣ.

378. Тақсимкунандагон ва гирандагони маблағи буҷетии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳисоботи буҷетии маблағҳои махсусро таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он масъул мебошанд. Вазифаи онҳо аз санҷиши маълумоти ташкилоти зертобеш ва бартарафсозии ҳамагуна сабти дукаратае, ки дар мавриди амалиёти дохилӣ ба вуҷуд меоянд, иборат мебошад.

379. Ҳангоми таҳияи ҳисобот, тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ амалиёти байни ташкилотҳои зертобешро ихтисор менамоянд. Маблағҳои махсуси мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти

сохтори зертобеи як ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади дигар ташкилот, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд ихтисор карда шаванд.

380. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нӯҳмоҳа ҳисоботи фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбасти аз оғози соли молиявӣ таҳия карда мешавад.

381. Гирандаи маблағи буҷетӣ, ки аз маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба тақсимкунандаи маблағҳои буҷетии болоӣ пешниҳод менамояд.

382. Гирандагони маблағи буҷетии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти дахлдори маҳаллии ҳазинадорӣ пешниҳод менамоянд.

383. Дурустӣ ва пуррагии ҳисобот аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан, ҳисоботи пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯӣ истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра будан ҳисобот қабул карда намешавад.

384. Ҳисоботи буҷетии семоҳа, нимсола, нӯҳмоҳа ва солонаи маблағҳои махсуси буҷетҳои маҳаллӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ дар асоси ҳисоботи пешниҳоднамудаи маблағҳои махсуси гирандагони маблағи буҷетии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва воҳиди сохтории дахлдори мақомоти молия дар маҳал, таҳия карда мешавад.

385. Ҳисоботи буҷетии моҳонаи маблағҳои махсуси буҷетҳои маҳаллӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳазинадорӣ дар асоси даромад ва хароҷоти воқеӣ, ки бо беруннависи бонкӣ тасдиқ шудааст, таҳия карда мешавад. Ҳисоботи буҷетии моҳона ба санаи панҷуми моҳи баъди давраи ҳисоботӣ таҳия гардида, ба мақомоти марказии ҳазинадорӣ пешниҳод карда мешавад.

386. Ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои буҷет, амалиёти интиқоли маблағҳои махсус миёни ташкилоти гуногуни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ихтисор карда мешавад. Маблағҳои мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти як ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади дигар ташкилот, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд ихтисор карда шаванд.

387. Мақомоти маҳаллии хазинадории тобеи вилоятҳо ва шаҳри Душанбе ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи маблағҳои махсусро тибқи муҳлати муқарраршуда ба мақомоти болоии мақомоти хазинадории Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе пешниҳод менамоянд.

388. Мақомоти хазинадории Сарраёсат ва Раёсатҳои молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи маблағҳои махсусро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамоянд.

389. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ барои таҳияи ҳисоботи иҷроии буҷетӣ давлатӣ истифода бурда мешавад.

§7. Таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи буҷетии барномаҳои давлатии сармоягузорӣ

390. Ҳисоботи буҷетии барномаҳои давлатии сармоягузорӣ аз ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷроии даромад ва хароҷот тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ иборат мебошад (тибқи замимаҳои 24-25).

391. Тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони қарзҳо ва грантҳо ҳисоботи буҷетии лоиҳаҳои ба барномаҳои давлатии сармоягузорӣ дохилбударо таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он масъул мебошанд.

392. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нӯҳмоҳа ҳисоботи фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбасти аз оғози соли молиявӣ таҳия карда мешавад.

393. Тақсимкунандагон ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағҳои қарзиву грантӣ маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ пешниҳод менамояд.

394. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ баъди маҷмӯикунонӣ ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи лоиҳаҳоро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

395. Дурустии ҳисобот ва пуррагии маълумоти молиявӣ аз ҷониби сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан, ҳисоботи пешниҳодшуда

қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯӣ истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра будан ҳисобот қабул карда намешавад.

396. Ҳисоботи маҷмӯии буҷетии симоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва солони барномаҳои давлатии сармоягузори аз ҷониби мақомоти марказии хазинадори дар асоси ҳисоботи пешниҳоднамудаи сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда мешавад.

397. Ҳисоботи буҷетии моҳона вобаста ба лоиҳаҳо аз ҷониби мақомоти марказии хазинадори дар асоси маълумоти сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки то санаи панҷуми моҳи баъди давраи ҳисоботи пешниҳод мегардад, таҳия карда мешавад.

398. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солони лоиҳаҳои барномаҳои давлатии сармоягузори барои таҳияи ҳисоботи иҷрои буҷети давлатӣ истифода бурда мешавад.

§8. Ҳисоботи молиявӣ

399. Ҳисоботи молиявӣ маълумот оид ба Стандартҳои ҳисоботи молиявӣ дар баҳши давлатии Тоҷикистонро (СҲМБДТ) дар бар гирифта, аз шаклҳои зерин иборат аст:

- ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ, бо замимаҳояш;
- ҳисобот оид ба натиҷаҳои молиявӣ, бо замимаҳояш;
- ҳисобот оид ба тағйироти дороиҳои соф, бо замимаҳояш;
- ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пулӣ, бо замимаҳояш;
- ҳисобот оид ба иҷрои сметаи яғонаи даромад ва хароҷот.

400. Ташкилоти аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар субъектони мақомоти ҳокимияти давлатӣ барои амалӣ намудани вазифаҳои идоракунии, иҷтимоию фарҳангӣ, илмӣ ва техникаӣ ва дигар вазифаҳо таъсис додашуда, уҳдадоранд ҳисоботи молиявии фосилавӣ ва солонро тартиб дода, ба ташкилоти болоӣ пешниҳод намоянд. Ташкилоти болоӣ ҳисоботи молиявиро ҷамъбаस्त намуда, мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки муҳлати пешниҳоди ҳисоботро муқаррар менамояд, ба мақомоти марказии хазинадори пешниҳод менамоянд.

401. Нишондоди муфассал оид ба таҳияи ҳисоботи молиявӣ дар дастурамалҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст.

402. Шаклҳои ҳуҷҷатҳои аввалия, қайдҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаклҳои ҳуҷҷатҳои пулии бонкӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Дигар шаклҳои ҳуҷҷатҳои дар раванди иҷрои буҷет

истифодашаванда аз ҷониби мақомоти ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

403. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия аз рӯи ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи молиявиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд.

§9. Таҳияи ҳисоботи буҷетии буҷети давлатӣ (маҷмӯикунонӣ)

404. Ҳисоботи буҷетии буҷети давлатӣ (тибқи замимаҳои 4-6, 19, 26-29) аз намудҳои зерин иборат аст:

- ҳисоботи фосилавӣ ва солона оид ба иҷрои даромад ва хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳисобот оид ба иҷрои барномаҳои давлатии сармоягузорӣ тибқи гурӯҳбандии соҳавии вазифавии буҷетӣ;
- ҳисобот оид ба маблағгузорӣ ва хизматрасонии қарзи давлатии беруна;
- ҳисобот оид ба иҷрои даромади буҷети давлатӣ тибқи гурӯҳбандии даромад;
- ҳисобот оид ба иҷрои хароҷоти буҷети давлатӣ тибқи гурӯҳбандии соҳавии вазифавии буҷетӣ;
- ҳисобот оид ба иҷрои хароҷоти буҷети давлатӣ тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисобот оид ба иҷрои нақша аз рӯи штатҳо ва контингентҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳисобот оид ба иҷрои маблағҳои махсуси буҷети давлатӣ тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- маълумот оид ба маблағҳои мақсадноки барои пӯшонидани хароҷот раवонагардида;
- маълумот оид ба маблағгузориҳои касри буҷети давлатӣ.

405. Ҳисоботи маҷмӯии буҷетӣ оид ба иҷрои қисми даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ, аз ҷумла ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ, аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ таҳия карда мешавад. Ҳисоботи маҷмӯии буҷети давлатӣ дар асоси ҳисоботи буҷетии буҷетҳои ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ таҳия карда мешавад. Ба ҳисоботи маҷмӯии буҷетии ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ маълумот оид ба маблағҳои махсус, маблағҳои қарзу грантҳо, маблағҳои аз ҳисоби бақияи соли гузашта равонашуда ва дигар манбаъҳои молиявӣ иловатан ворид карда мешавад.

406. Ҳисоботи маҷмӯӣ оид ба иҷрои даромад ва хароҷот мувофиқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ва дар асоси нишондиҳандаҳои нақшаи тасдиқшуда, аниқшуда ва иҷрои воқеии ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ дар давраи ҳисоботӣ, таҳия карда мешавад.

407. Ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ, амалиёти бо интиқоли маблағҳои буҷетӣ аз як сатҳ ба сатҳи дигар алоқаманд, ихтисор карда мешавад. Маблағҳои буҷетии мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти як сатҳи буҷет, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади дигар сатҳи буҷет, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд ихтисор карда шаванд.

408. Амалиёти зерин ихтисор карда мешаванд:

- даромад ва хароҷоти бо субвенсия, субсидия, ҳисоббаробаркунӣ, қарзҳои миёнамуҳлат ва дигар намуди маблағ алоқаманд, ки ба сатҳи гуногуни буҷетҳо, аз ҷумла фонди мақсадноки давлатӣ ворид мегарданд;
- даромад ва хароҷоти бо пардохти андози иҷтимоӣ алоқаманд, ки аз ҳисоби музди меҳнати кормандони ташкилоти буҷетӣ ба фонди мақсадноки давлатӣ пардохта мешавад;
- дигар амалиёти молиявии бо интиқоли байнибуҷетӣ ва интиқол байни манбаъҳои маблағгузорӣ алоқаманд.

409. Таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи солона оид ба иҷрои буҷети давлатӣ мувофиқи муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

§10. Ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо

410. Ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо аз ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои штатҳо ва контингентҳои буҷети давлатӣ тибқи гурӯҳбандии вазифавии буҷетии соҳаҳо, иборат мебошад.

411. Маълумот оид ба штатҳо ва контингентҳо — нишондиҳандаҳое, ки фаъолият, шумораи ҳайати ташкилот ва гурӯҳи ташкилоти аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ маблағгузоришавандаро дар шакли миқдор, арзиш ва давравӣ тавсиф менамояд.

412. Ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо аз рӯи ҳар як ташкилоти буҷетӣ таҳия карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ мавҷудияти аслии миқдори нишондиҳандаҳо ба аввал ва охири соли молиявиро дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мутобиқат ба давраи ҳисоботӣ, нишон медиҳад. Ташкилоти буҷетӣ зимни тағйир ёфтани нишондиҳандаҳо ба охири соли молиявӣ нисбат ба нишондиҳандаҳо ба аввали соли молиявӣ,

тавзеҳоти хаттиро таҳия намуда, ба ҳисоботи пешниҳодшаванда замима менамояд. Ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо аз ҷониби роҳбари ташкилот ва воҳиди сохтори молиявии он ба имзо расонида мешавад. Нишондиҳандаҳои миёнаи солонаи ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо аз рӯи ҷамъи маълумоти шумораи рӯйхат ба ҳолати санаи якуми ҳар моҳ, оғоз аз 1 феввали давраи ҳисоботӣ ва тақсим намудан ба 12 моҳ, муқаррар карда мешавад. Ҳангоми тағйироти шумораи рӯйхат дар давоми моҳ нишондиҳандаи миёнаи моҳона муайян карда мешавад. Нишондиҳандаи “Ҳароҷот оид ба пардохти музди меҳнат ва ҳисобикунӣ” дар варақаи ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо, харҷоти пешбинигардида дар сатри “Тибқи буҷет ба инобат гирифта шуд” ва хароҷоти аслии пардохти музди меҳнат ва ҳисобикунӣ ба онро, ба истиснои хароҷоти ҷубронпулӣ барои рухсатии меҳнатии истифоданабурда ва дигар ҷубронпулӣ ва пардохти яквқтаинаро дар сатри “Иҷро шуд” пешбинӣ менамояд. Дар баробари ин, хароҷот оид ба пардохти музди меҳнат ва ҳисобикунӣ ҳам аз ҳисоби маблағгузории буҷетӣ ва ҳам аз ҳисоби даромади манбаъҳои ғайрибуҷетӣ дарҷ карда мешавад. Нишондиҳандаи “Музди меҳнат” хароҷот барои пардохти музди меҳнатро аз ҳисоби маблағгузории буҷетӣ тибқи рамзҳои гурӯҳбандии буҷетӣ дар бар мегирад. Ҳангоми пур намудани ҳисобот, нишондиҳандаҳои маҷмӯии ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо бо воҳид (муассиса, гурӯҳ, синф, кат, шумораи кӯдакон, хонандагон, ҳайати кормандон, воҳидҳои корӣ ва ғайра), бо ҳазор воҳид (кат-рӯз, кӯдак-рӯз, миқдори соат, шумораи аёдати духтур ва ғайра) ва нишондиҳандаи молиявӣ - бо ҳазор адад, дарҷ карда мешаванд. Ҳамаи нишондиҳандаҳо дар ҳисобот бо шумораи том (пурра) нишон дода шуда, қисмати касрӣ тибқи қоидаҳои математикӣ яклухт карда мешавад. Рақамҳо баъди вергул аз даҳ панҷ ва зиёда аз он ба 1 (як) ва аз даҳ панҷ кам ҳисоб карда намешаванд.

413. Тақсимкунандаи асосӣ, тақсимкунанда ва гирандаи маблағи буҷетии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ уҳдадоранд, ки санҷиши ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳои сохторҳои тобеи худро гузаронанд ва барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳӣ масъул мебошанд.

414. Ташкилоти буҷетие, ки маблағгузории онҳо аз буҷети ҷумҳуриявӣ амалӣ карда мешавад, ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳоро ба тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ, ки баъдан пас аз ҷамъбаст намудан ба тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ манзур мегардад, пешниҳод менамояд. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ

ҳисоботро ҷамъбаст намуда, ба сохторҳои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

415. Ташкилоти буҷетие, ки маблағгузори онҳо аз буҷети маҳаллӣ амалӣ карда мешавад, ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳоро ба тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ, ки баъдан пас аз ҷамъбаст намудан ба мақомоти молия дар маҳал манзур мегардад, пешниҳод менамояд. Мақомоти молия дар маҳал ҳисоботро ҷамъбаст намуда, ба сохторҳои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

416. Дурустии ҳисобот ва пуррагии маълумоти пешниҳодшуда аз ҷониби сохторҳои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санҷида шуда, аз рӯи соҳаҳо ҷамъбаст карда мешавад ва ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод мегардад.

417. Ҳисоботи ҷамъбасти оид ба штатҳо ва контингентҳо аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ ба ҳисоботи фосилавӣ ва солона ҳамроҳ карда мешавад.

6. ФОНДҲО

418. Фондҳои иловагии захираҳои молиявӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини устувории молиявӣ ташаккул дода мешавад. Фондҳои иловагии захираҳои молиявӣ дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор ташкил карда мешавад.

419. Тартиби таъсиси фондҳои иловагии захираҳои молиявӣ ва истифодабарии онҳо дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

420. Бастанӣ фондҳои иловагии захираҳои молиявӣ танҳо дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишон додани хароҷот ва азнавтақсимноии маблағҳо амалӣ карда мешавад.

§1. Фонди стабилизатсионии (устувори) рушди иқтисод

421. Ташаккул ва истифодаи фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

§2. Захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ

422. Ташаккул ва истифодаи захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

423. Хароҷоти маблағ аз суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо фармоишҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.

7. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

424. Шахсони масъул ҳангоми риоя накардани талаботи Дастурамали мазкур мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошанд.

Замимаи 1
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Феҳристи даромадҳо

Шакли 1ХМ

сомонӣ

<i>Сурат ҳисоб:</i>						<i>Таърих:</i>	
						<i>сомонӣ</i>	
<i>№</i>	<i>Пардохткунанда</i>	<i>Бонки пардохткунанда</i>	<i>Суратҳисоби пардохткунанда</i>	<i>Гиранда</i>	<i>Маблағ</i>	<i>Таъинот</i>	
	Миқдор						
	Маблағ						

Замимаи 2
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Беруннависи бонкӣ

ҲШакли 2ХМ

Суратҳисоб (муросилотӣ)					
Бақия дар аввал					
№ ҳуҷҷат	Суратҳисоби прадохткунанда	Суратҳисоби гиранда	Маблағ	Таърихи пардохт	
.....					
Гардишии умумии дебетӣ					
.....					
Гардишии умумии кредитӣ					
Бақия дар охир					

Замимаи 3
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 3ХМ

Тасдиқ мекунам:
Вазири молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Ном ва насаб
" " соли 20

Фармоиш

барои маблағгузорию буҷетӣ

Сана	
Намуди асъор	сомонӣ
Маблағи умумии фармоиш	

Маблағ бо ҳуруф

	Номи ташкилот	Рамзи ташкилот	Суратҳисоби СХМ	Рақами супоришномаи пулӣ	Маблағ	Таъиноти пардохт
	Ч А М Ё					

Маблағ бо ҳуруф

Шахси масъул аз
мақоми хазинадорӣ

Шахси масъул аз
мақоми хазинадорӣ

Замимаи 4
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 4ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ДАРОМАДИ БУҶЕТИ ДАВЛАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Давра _____

Воҳиди ченак: сомонӣ

<i>Номгӯ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>Ҳаҷми умумии Буҷети давлатӣ</i>			
<i>I. Даромадҳои ҷорӣ ва грантҳо</i>			
<i>II. Даромадҳои ҷорӣ</i>			
<i>III. 1.01. Воридоти андозҳо</i>			
<i>1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз ғоида</i>			
<i>1.01.01.01. Андоз аз даромад</i>			
<i>1.01.01.02. Андоз аз ғоида</i>			
<i>.....</i>			
<i>Ҳамагӣ</i>			

Замимаи 5
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 5ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ГУРҶҲАНДИИ ВАЗИФАВИИ
ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ ДАВЛАТИИ

Давра _____
Воҳиди ченак: сомони

<i>НОМГҶ</i>	<i>ГВБ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>Бахши ҳокимияти давлатӣ ва идорақунӣ</i>	<i>1.</i>			
<i>Мудофиа</i>	<i>2.</i>			
<i>Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ</i>	<i>3.</i>			
<i>.....</i>				
<i>Хароҷоти ҷорӣ</i>				
<i>.....</i>				
<i>Ҳамагӣ хароҷот</i>				

Замимаи 6
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 6ХМ

ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ИҶРОИ ГУРҶҲАНДИИ ИҚТИСОДИИ БУЌЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Давра _____

Воҳиди ченак: сомонӣ

<i>НОМГҶ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ</i>			
<i>211 - Пардохти музди меҳнати кормандон</i>			
<i>2111 - Музди меҳнат</i>			
.....			
ҶАМЪ:			
.....			
ҲАМАГҶ:			

Замимаи 7
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 7ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ДАРОМАДИ БУЉЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ

Давра _____
Воҳиди ченак: сомонӣ

<i>Номгӯ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>Ҳаҷми умумии Буҷети Ҷумҳуриявӣ</i>			
<i>I. Даромадҳои ҷорӣ ва грантҳо</i>			
<i>II. Даромадҳои ҷорӣ</i>			
<i>III. 1.01. Воридоти андозҳо</i>			
<i>1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз фоида</i>			
<i>1.01.01.01. Андоз аз даромад</i>			
<i>1.01.01.02. Андоз аз фоида</i>			
<i>.....</i>			
ҲАМАГӢ:			

Замимаи 8
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 8ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ
АЗ РӢИ ГУРӢҲАНДИИ ВАЗИФАВИИ БУҶЕТӢ

Давра _____
Воҳиди ченак: сомонӣ

<i>НОМГӢ</i>	<i>ГВБ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
Бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ	<i>1.</i>			
Мудофиа	<i>2.</i>			
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ				
.....				
ҶАМӢ:				
.....				
ҲАМАГӢ:				

Замимаи 9
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 9ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ
АЗ РӮИ ГУРӮҲБАНДИИ ИҚТИСОДИИ БУҶЕТ

Давра _____

Воҳиди ченак: **сомонӣ**

<i>Номгӯ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ</i>			
<i>211 - Пардохти музди меҳнати кормандон</i>			
<i>2111 - Музди меҳнат</i>			
<i>212 - Маблағҷудокуниҳои андозӣ</i>			
<i>2121 - Пардохтҳои маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ</i>			
.....			
<i>ҶАМЪ:</i>			
.....			
<i>ҲАМАГӢ:</i>			

Замимаи 10
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 10ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ АЗ РӢИ
ГУРӢҲБАНДИИ ИДОРАВӢ ВА ИҚТИСОДИИ БУҶЕТ

давра _____
воҳиди ченак: **сомонӣ**

Номгӯ	Нақша (тасдиқишуда)	Нақша (аниқишуда)	Иҷро
101 - Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон			
10101 - Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон			
10101001 - Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон			
21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ			
211 - Пардохти музди меҳнати кормандон			
2111 - Музди меҳнат			
212 - Маблағчудокуниҳои андозӣ			
2121 - Пардохтҳои маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ			
.....			
ҶАМЪ:			
.....			
ҲАМАГӢ:			

Замимаи 11
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 11ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ҚАРЗИ БЕРУНА
ДАР СОЛИ 20_____

Давра _____

Воҳиди ченак: **сомонӣ**

Номгӯ	Нақша (тасдиқшуда)	Нақша (аниқшуда)	Иҷро
Қарзи асосӣ			
<i>Рӯйхати қарздорон</i>			
.....			
ҶАМЪ:	-	-	-
Ҷоиизҳо			
<i>Рӯйхати қарздорон</i>			
.....			
ҶАМЪ:			
Бардошти захиравӣ			
<i>Қарзи асосӣ</i>			
<i>Ҷоиизи қарз</i>			
ҶАМЪ:			
<i>Қарзи асосӣ</i>			
<i>Ҷоиизи қарз</i>			
ҶАМАҒӢ:			

Замимаи 12
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 12ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ДАРОМАДИ БУҶЕТИ МАҲАЛЛӢ
ДАР СОЛИ 20_____

Давра _____
Воҳиди ченак: **сомонӣ**

<i>НОМГӢ</i>	<i>ГВБ</i>			
		<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Даромадҳои андозӣ, ғайриандозӣ ва грантҳо</i>				
<i>Воридоти андозӣ</i>				
<i>1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз фоида</i>	<i>1.01.01.</i>			
<i>1.01.01.01. Андоз аз даромад</i>	<i>1.01.01.01</i>			
<i>1.01.01.02. Андоз аз фоида</i>	<i>1.01.01.02</i>			
.....				
<i>ҶАМӢИ ДАРОМАДҲО</i>				
<i>Бақияи маблағҳои буҷетии аввали соли дар муомилот буда, барои пӯшонидани хароҷот</i>	<i>99</i>			
<i>ҲАМАӢӢ ДАРОМАДҲО</i>	<i>101</i>			
.....				
<i>ҲАМАӢӢ:</i>	<i>150</i>			

Замимаи 13
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 13 ХМ

**ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ДАРОМАДИ БУЌЕТИ МАҲАЛЛӢ АЗ РӢИ ГУРӢҲБАНДИИ
ҲУДУДӢ ВА ДАРОМАД**

Давра _____

Воҳиди ченак: **сомонӣ**

<i>НОМГӢИ ДАРОМАДҲО</i>	<i>Иҷрои намуди буҷетҳо</i>					
	<i>Вилоятӣ</i>	<i>Шаҳрӣ</i>	<i>Ноҳиявӣ</i>	<i>Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий</i>	<i>Ҷамоати шаҳрак</i>	<i>Ҷамоати деҳот</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Даромадҳои андозӣ, ғайриандозӣ ва грантҳо</i>						
<i>Воридоти андозҳо</i>						
<i>1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз фоида</i>						
<i>1.01.01.01. Андоз аз даромад</i>						
<i>1.01.01.02. Андоз аз фоида</i>						
.....						
<i>ДАРОМАДҲОИ УМУМӢ</i>						
<i>Бақияи маблағҳои буҷетии аввали соли дар муомилот буда, барои пӯшонидани хароҷот</i>						
<i>ҲАМАГӢ ДАРОМАДҲО</i>						
.....						
<i>ҲАМАГӢ:</i>						

Замимаи 14
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 14ХМ

Ҳисобот
дар бораи иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ аз рӯи гурӯҳбандии вазифавии буҷет

Давра _____

Воҳиди ченак: **сомонӣ**

<i>НОМГҶ</i>	<i>ГВБ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
1. Мақомоти ҳокимият ва идорақунии давлатӣ	<i>1.</i>			
2. Мудофиа	<i>2.</i>			
3. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ	<i>3.</i>			
.....				
<i>ХАРОҶОТИ УМУМӢ</i>	<i>100</i>			
.....				
<i>ҲАМАҒИ ХАРОҶОТ</i>	<i>150</i>			

Замимаи 15
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 15ХМ

Ҳисобот
дар бораи иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ аз рӯи ҳудуд ва
гурӯҳбандии вазифавии буҷет

Давра _____
Воҳиди ченак: **сомонӣ**

<i>НОМГЎ</i>	<i>Иҷрои намуди буҷетҳо</i>					
	<i>Вилоятӣ</i>	<i>Шаҳрӣ</i>	<i>Ноҳиявӣ</i>	<i>Шаҳр ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ</i>	<i>Ҷамоати шаҳрак</i>	<i>Ҷамоати деҳот</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ						
2. Мудофиа						
3. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ						
.....						
<i>ХАРОҶОТИ УМУМӢ</i>						
.....						
<i>ҲАМАӢӢ ХАРОҶОТ</i>						

Замимаи 16
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 16ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ МАҲАЛЛӢ
АЗ Рӯи ГУРӯҲБАНДИИ ВАЗИФАВӢ ВА ИҚТИСОДИИ БУҶЕТ

Давра _____
Воҳиди ченак: **сомонӣ**

<i>НОМГӯ</i>	<i>ГВБ ва ГИБ</i>	<i>Нақша (тасди қшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ	01.			
Мақомоти иҷроия ва қонунгузор, сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ, фаъолияти сиёсати беруна, ба истиснои ёрии иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ	01.1.			
Мақомоти иҷроия ва қонунгузор	01101.			
21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ	2.1.			
211 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва дигар иловапулӣ	2.1.1.			
Музди меҳнат	2.1.1.1.			
.....				
ҲАМАГӢ ХАРОҶОТ	100			
21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва ҳиссаҷудокуниҳои андозӣ	2.1.			
211 - Пардохти музди меҳнати кормандон	2.1.1.			
Музди меҳнат	2.1.1.1.			
.....				
ХАРОҶОТИ ҶОРӢ				
.....				
ХАРОҶОТИ УМУМӢ	00			
.....				
ҲАМАГӢ ХАРОҶОТ	00			

Замимаи 17
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 17ХМ

**ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ МАҲАЛЛӢ
АЗ РӢИ ГУРӢҲБАНДИИ ИҚТИСОДИИ БУҶЕТ**

Давра _____
Воҳиди ченак: **сомонӣ**

<i>НОМГӢИ ХАРОҶОТ</i>	<i>ГИБ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Х А Р О Ҷ О Т</i>				
<i>Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ</i>	<i>2.1.</i>			
<i>Пардохти музди меҳнати кормандон</i>	<i>2.1.1.</i>			
<i>Музди меҳнат ва иловапулихо</i>	<i>2.1.1.1.</i>			
<i>.....</i>				
<i>ХАРОҶОТИ ҶОРИ</i>				
<i>.....</i>				
<i>ХАРОҶОТИ УМУМӢ</i>				
<i>.....</i>				
<i>ҲАМАГӢ ХАРОҶОТ</i>				

Замимаи 18
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 18ХМ

ҲИСОБОТ
*дар бораи иҷрои даромад ва хароҷоти фондҳои мақсаднокӣ давлатӣ аз рӯи
гурӯҳбандии буҷет дар соли 20_____*

Давра _____

Воҳиди ченак:

сомонӣ

<i>НОМГҶ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>ДАРОМАД</i>			
Бақияи маблағҳо дар аввали сол			
Воридоти маблағ дар давраи ҳисоботӣ			
.....			
<i>ҲАМАГӢ:</i>			
<i>ХАРОҶОТ</i>			
<i>21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва ҳиссаҷудокуниҳои андозӣ</i>			
<i>211 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва дигар иловапулӣ</i>			
<i>2111 - Музди меҳнат</i>			
.....			
<i>Ҳамагӣ</i>			
.....			
Бақия ба «__» _____ 20__ с.			

Замимаи 19
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 19ХМ

ҲИСОБОТ
дар бораи иҷроии маблағҳои махсуси буҷети давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 20_____

Давра: _____
Воҳиди маблағ: **сомонӣ**

НОМГЎ	Нақша (тасдиқшуда)	Нақша (аниқшуда)	Иҷро
ДАРОМАД			
Бақияи маблағҳо дар аввали сол			
Воридоти маблағ дар соли чорӣ			
ҲАМАГӢ:			
ХАРОҶОТ			
21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ			
211 - Пардохти музди меҳнати кормандон			
2111 - Музди меҳнат			
.....			
ҲАМАГӢ:			
.....			
Бақия ба «_____» _____ 20 _____ с.			

Замимаи 20
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 20ХМ

ҲИСОБОТ

*дар бораи иҷрои маблағҳои махсуси буҷети Ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии
буҷетӣ дар соли 20_____*

*Давра _____
Воҳиди ченак: **сомонӣ***

<i>НОМГҶ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>ДАРОМАД</i>			
Бақияи маблағҳо дар аввали сол			
Воридоти маблағ дар давраи ҳисоботӣ			
.....			
<i>ҲАМАГҶ:</i>			
<i>ХАРОҶОТ</i>			
<i>21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва ҳиссачудокунӣҳои андозӣ</i>			
<i>211 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва дигар иловапулиҳо</i>			
<i>2111 - Музди меҳнат</i>			
.....			
<i>ҲАМАГҶ:</i>			
.....			
<i>Бақия ба «_____» 20 ____ с.</i>			

Замимаи 21
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 21ХМ

ҲИСОБОТ
*дар бораи иҷрои маблағҳои махсуси буҷети Ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии
вазифавии буҷет барои соли 20__*

Давра: _____
Воҳиди ченак: **сомонӣ**

<i>НОМГҶ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>ДАРОМАД</i>			
Бақияи маблағҳо дар аввали сол			
Воридоти маблағ дар давраи ҳисоботӣ			
.....			
<i>ҲАМАҶӢ:</i>			
<i>ХАРОҶОТ</i>			
Баҳши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ			
Мудофиа			
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ			
.....			
<i>Ҳамаҷӣ:</i>			
.....			
Бақия ба «_____» 20 ____ с.			

Замимаи 22
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 22ХМ

ҲИСОБОТ
дар бораи иҷрои даромад ва хароҷоти маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ
аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии буҷет соли 20_____

Давра: _____
Воҳиди ченак: **сомонӣ**

НОМГҶ	Нақша (тасдиқшуда)	Нақша (аниқшуда)	Иҷро
ДАРОМАД			
Бақияи маблағҳо дар аввали сол			
Воридоти маблағ дар соли ҷорӣ			
.....			
ҲАМАГҶ:			
ХАРОҶОТ			
21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ			
211 - Пардохти музди меҳнати кормандон			
2111 - Музди меҳнат			
.....			
ҲАМАГҶ:			
.....			
Бақия ба «___» _____ 20 ____ с.			

Замимаи 23
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 23ХМ

ҲИСОБОТ

*дар бораи иҷрои хароҷоти маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ аз рӯи
гурӯҳбандии вазифавии буҷет барои соли 20____*

Давра: _____

Воҳиди ченак: **сомонӣ**

<i>НОМГҶ</i>	<i>Нақша (тасдиқшуда)</i>	<i>Нақша (аниқшуда)</i>	<i>Иҷро</i>
<i>ДАРОМАД</i>			
Бақияи маблағҳо дар аввали сол			
Воридоти маблағ дар давраи ҳисоботӣ			
.....			
<i>ҲАМАГӢ:</i>			
<i>ХАРОҶОТ</i>			
<i>Баҳии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ</i>			
<i>Мудофия</i>			
<i>Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ</i>			
.....			
<i>ҲАМАГӢ:</i>			
.....			
<i>Бақия ба «_____» 20 ____ с.</i>			

Замимаи 24
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 24ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ДАРОМАД ВА ХАРОҶОТИ БАРНОМАҲОИ ДАВЛАТИИ
САРМОЯГУЗОРӢ АЗ Рӯи ГУРӯҲБАНДИИ ИҚТИСОДИИ БУҶЕТ ДАР СОЛИ 20_____

Давра: _____
Воҳиди ченак: **сомонӣ**

Қурби Буҷети давлатӣ барои соли 20_____ --- _____											
	Номгӯ	Бақия ба 01.01.____ бо қурби _____		Фарқияти қурби асър (сомонӣ)		Маблағи воридишуда аз оғози сол (сомонӣ)		Маблағи азхудишуда аз оғози сол (сомонӣ)		Бақия ба 01.01.____ (сомонӣ)	
		Қарз	Грант	Қарз	Грант	Қарз	Грант	Қарз	Грант	Қарз	Грант
1	Бахшии ҳокимият ва идоракунии давлатӣ										
	Лоиҳаи										
	22 - Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо										
	221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо										
	2219 - Дигар молу хизматра-сониҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда										
											
	ҲАМАГӢ:										

Замимаи 25
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 25ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ БАҲНОМА ҲОИ
САРМОЯГУЗОРИИ ДАВЛАТӢ АЗ РӢИ ГУРӢҲБАНДИИ ВАЗИФАВИИ БУҶЕТӢ
ДАР СОЛИ 20_____

Қурби Буҷети давлатӣ барои соли 20_____ --- _____ (сомонӣ)											
	Номгӯ	Бақия ба 01.01.____ бо қурби _____		Фарқияти қурби асър (сомонӣ)		Маблағи воридшуда аз оғози сол (сомонӣ)		Маблағи азхудшуда аз оғози сол (сомонӣ)		Бақия ба 01.01.____ (сомонӣ)	
		Қарз	Грант	Қарз	Грант	Қарз	Грант	Қарз	Грант	Қарз	Грант
1	Баҳши ҳокимият ва идоракунии давлатӣ										
1	Лоихаи										
											
	ҲАМАГӢ:										

Замимаи 26
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии ҳазинадорӣ

Шакли 26 ХМ

МАЪЛУМОТ
*дар бораи маблағҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои мақсаднок барои хароҷот равона шудаанд,
дар соли 20_____*

Давра:

Воҳиди ченак:

сомонӣ

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Рамз		Аз ҳисоби фонди эҳтиётии Президенти ҚТ	Аз ҳисоби фонди эҳтиётии раисони ноҳияҳо, шаҳрҳо ва вилоятҳо	Аз ҳисоби бақияи маблағҳои буҷетии аввали соли дар муомилотбуда, барои пӯшидани хароҷот ва барзиёдҳои даромад бар хароҷот ҳангоми тасдиқи буҷет	Аз ҳисоби даромадҳо и иловагӣ дар раванди иҷроии буҷет
	Г В Б	ГИБ				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Баҳши ҳокимияти давлатӣ ва идорақунӣ	01.	01.				
Пардохти музди меҳнати кормандон ва ҳиссачӯдокуниҳои андозӣ	01.	2.1.				
Пардохти музди меҳнати кормандон ва дигар иловапулиҳо	01.	2.1.1.				
Музди меҳнат	01.	2.1.1.1.				
.....						
ҲАМАГӢ ХАРОҶОТ	100	01.				
Пардохти музди меҳнати кормандон ва ҳиссачӯдокуниҳои андозӣ	100	2.1.				
Пардохти музди меҳнати кормандон ва дигар иловапулиҳо	100	2.1.1.				
Музди меҳнат	100	2.1.1.1.				
.....						

Замимаи 27
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 27ХМ

Маълумот
дар бораи манбаъҳои маблағгузорию касри буҷети давлатӣ
дар соли 20_____

Давра: _____
Воҳиди ченак: сомонӣ

<i>Номгӯиҳо</i>	<i>Маблағ (сомонӣ)</i>
<i>1. Даромад</i>	
.....	
<i>2. Хароҷот</i>	
.....	
<i>3. Касри буҷет ва манбаъҳои маблағгузорию он, аз ҷумла:</i>	
.....	

Замимаи 28
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 28ХМ

МАЪЛУМОТ
дар бораи маблағи равонашуда ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди
иқтисодиёт дар соли 20_____

Давра: _____
Воҳиди ченак: **сомонӣ**

НОМГЎ	Иҷро
ДАРОМАД	
<i>Бақияи маблағҳо дар аввали сол</i>	
<i>Воридоти маблағ дар давраи ҳисоботӣ</i>	
.....	
ҲАМАГӢ:	
ХАРОҶОТ	
.....	
<i>Бақия ба «_____» _____ 20 ____ с.</i>	

Замимаи 29
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 29ХМ

МАЪЛУМОТ

*дар бораи маблағи равонашуда ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ
барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ дар соли 20_____*

Давра: _____

*Воҳиди ченак: **сомонӣ***

<i>НОМГҶ</i>	<i>Иҷро</i>
<i>ДАРОМАД</i>	
<i>Бақияи маблағҳо дар аввали сол</i>	
<i>Воридоти маблағ дар давраи ҳисоботӣ</i>	
.....	
<i>Ҳамагӣ:</i>	
<i>ХАРОҶОТ</i>	
.....	
<i>Бақия ба «_____» 20 _____ с.</i>	

Замимаи 30
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва хароҷоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низомии хазинадорӣ

Шакли 30ХМ

Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

"Иҷозат дода шуд"

Муовини сардори
СХМ

Дархости муассисаи буҷетӣ барои
маблағгузорӣ
№___ аз "___" _____соли 20___

(Имзо) (Ному насаб)

"___" "___" 20___
с.

Дархости моҳона барои маблағгузорӣ

Номи пурраи массисаи буҷетӣ: _____

Гуруҳбандии идоравии буҷетӣ: _____ Гуруҳбандии вазифавии буҷетӣ: _____ Сарчашмаи маблағгузорӣ _____

Дархости буҷетӣ:											
(Харочоти гуруҳбандии иқтисодии буҷет)	(2) Нақша и аниқшу даи солона харҷнома	(3) Нақша и харҷнома аз аввали марҳила	(4) Маблаг и бетендергузаронидашуда дар як моҳ	(5) Маблаг и кушодашуда аз аввали марҳила	(6) Қарз аз аввали сол (3-5)	(7) Ҳаҷми маблағгузорӣ дар ин моҳ			(8) Ҳаҷми умумии маблағгузорӣ (6+7)	(9) Қарори хазинадорӣ оиди кушодани маблағгузорӣ	(10) Ҷози иҷроии маблағгузорӣ (9:8)
						Ҳамагӣ	Нақдӣ	Ғайриниқадӣ			
.....											
.....											
Ҳамагӣ								-			
Ба дархости № хуҷчатҳо, аз ҷумла:											

Мақсаднок ва самаранок истифодабарии маблағҳои буҷетиро қафолат медиҳем

Роҳбари муассисаи буҷетӣ: _____ (ному насаб ва имзо) _____ (сана)

Сармуҳосиби ташкилоти буҷетӣ ва сана: _____ (ному насаб ва имзо) _____ (сана)

Дар Сарраёсати хазинадории марказӣ қабул шудааст: _____ (Ному насаб ва имзо) _____ (сана)

Аз ҷониби сардори шуъба санчида шудааст: _____ (Ному насаб ва имзо) _____ (сана)